

АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЧИКИСТОН  
ИНСТИТУТИ ТАЪРИХ, БОСТОНШИНОСӢ ВА  
МАРДУМШИНОСИИ БА НОМИ АҲМАДИ ДОНИШ

НАСРУЛЛО УБАЙДУЛЛО

МАСОИЛИ НАЗАРИЯВӢ ВА  
КОНСЕПТУАЛИИ ТАЪРИХИ  
ХАЛҚИ ТО҆ЦИК ДАР АСАРҲОИ  
МУАРРИХОН



Душанбе  
«Ганчи хирад»  
2022

**ББК-63.3(2точик)+74.265.1+72.3+74точик7-4**

**У-13**

**Бо қарори Шўрои олимони Институти таърих  
бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Доңиш  
таҳти №3 аз 01. 04.2022 ба чоп тавсия шудааст.**

**Зери назари узви вобастаи  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон,  
доктори илмҳои таърих, профессор Ҳайдаршо Пирумшо**

**Муҳаррир:  
Аъзам Ҳудойдодов,  
доктори илмҳои филологӣ, профессор**

**Убайдулло Насрулло. Масоили назарияйӣ ва концептуалии  
таърихи халқи тоҷик дар асарҳои муаррихон. -Душанбе:  
«Ганҷи хирад», 2022. -160 саҳ.**

Китоби мазкур назари муаллифро доир ба концепсияи таърихи халқи тоҷик дар асарҳои Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, истиқтолият ва нигоҳи нав ба таҳқиқи таърихи халқи тоҷик, инъикоси таърихи ниҳодҳои омӯзишӣ ва муносабати рӯҳониён ба онҳо дар асарҳои академикҳо В.В. Бартолд ва А.А. Семенов, концепсияи илмии академик Б.Faфурӯров оид ба масъалаи истилои мугул ва мағҳуми «дехқон», мактабҳои усули ҷадид ва нақши онҳо дар таърихи маориф ва дигар масъалаҳои мубрами таърихи халқи тоҷикро фаро мегирад.

Китоб ба оммаи васеи хонандагон ва дӯстдорони таърихи халқи тоҷик, унвончӯёну донишҷӯёни пешниҳод мегардад.

**ISBN-978-99985-971-9-8**

**©.Убайдулло Насрулло,  
ИТБМ ба номи А. Доңиши АМИТ. 2022**

# **МУНДАРИЧА**

**Пешгуфтор ..... 5**

## **Боби 1. Консепсияи таърихи халқи тоҷик дар асарҳои Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон**

1.1. Консепсияи таърихи халқи тоҷик дар асарҳои Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон .....	9
1.2. Нақши Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар омӯзиш ва эҳёи таърихи бостони халқи тоҷик.....	21
1.3. Истиқлолият ва нигоҳи нав ба таҳқиқи таърихи халқи тоҷик .....	43

## **Боби 2. Инъикоси таърихи ниҳодҳои омӯзишӣ ва муносибати рӯҳониён ба онҳо дар асарҳои В.В. Бартолд ва А.А. Семенов**

2.1.Инъикоси таърихи ниҳодҳои омӯзишии Варазруд дар осори академик В.В. Бартолд .....	57
2.2.Академик А.А. Семенов доир ба рӯҳониён ва муноси- бати онҳо ба мактабу маорифи Аморати Бухоро .....	74
2.3.Мактабҳои усули ҷадид ва нақши онҳо дар таърихи маорифи тоҷик .....	86

## **Боби 3. Назари академик Б.Фафуров доир ба масъалаи истилои мӯгул ва мағҳуми «дехқон»**

3.1. Академик Б.Ф. Фафуров ва ташаккули мактаби илмии таъриҳшиносии тоҷик.....	98
3.2. Мағҳуми «дехқон» дар асарҳои Б.Ф.Фафуров.....	113

3.3. Консепсияи таҳлили истилои мугул ва оқибати он дар асаҷои академик Б. Фафуров.....	124
3.4. Саҳми Б. Фафуров дар инкишофи мактабу маорифи Тоҷикистон (солҳои 1946-1956) .....	137
3.5. Тухфаи китоби «Тоҷикон» ба ҳар хонадони кишвар, иқдоми беназири Пешвои миллат ва таҳrikдиҳандаи эҳсоси ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ .....	151



## ПЕШГУФТОР

Бо шарофати соҳибистиқлолии Чумхурии Тоҷикистон таваҷҷуҳ ба таҳқиқу омӯзиши таърихи чандинҳазорсолаи ҳалқи тоҷик боз ҳам вусъати тоза пайдо намуд. Ҳарчанд омӯзишу таҳқиқи илмии таърихи тоҷикон бо низоми муайян ҳанӯз аз нимаи дуюми асри XIX ибтидо гирифта, дар қарни XX, маҳсусан замони шӯравӣ ба як соҳаи мустакили илми таъриҳшиносии ҷаҳонӣ табдил ёфта буд. Аммо дар марҳалаҳои пешин мавҷудияти ҷаҳорҷӯбаҳои гуногуни идеологию мағкуравӣ барои таҳқиқи комилу ҳаматарафаи тамоми паҳлӯҳои он монеаву сангарҳои сунъӣ ба бор меоварданд. Вале эътирофи мавҷуд будани ҷунун мушкилиҳо маънои инкор ва ё нодида гирифтани дастовардҳои беназири илми таъриҳ ба вежа шоҳаи тоҷикшиносии он дар ду садаи охир набуда, баръакс маҳз дар ҳамин марҳалаҳои таъриҳӣ мактаби илмии таъриҳшиносии тоҷик ташакқул ёфт ва тоҷикшиносӣ ба яке аз самтҳои асосии илми таъриҳ мубаддал гардида.

Соҳибистиқлолӣ ба марҳалаи комилан нави рушди таъриҳшиносии тоҷик на танҳо ибтидо гузошт, балки нақши таъриҳ ва мақоми онро дар ҳудшиносии миллӣ ва тарбияи насли ҷавон ба сатҳи давлатӣ баровард. Таваҷҷуҳ ба сабақҳои таъриҳ, оину суннатҳои волои давлатдорио фарҳангии аҷдодӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи ин хазинаи бузурги арзишманд дар роҳи ба даст овардани ваҳдату ягонагии миллату кишвар, таҳқим ва рушди ҳудшиносию ҳувияти миллӣ ва ҳифзи истиқлолияти комили давлатӣ дар сиёсати давлатии ҷумҳурии соҳибистиқлол мақоми меҳварӣ пайдо намуд. Арҷгузорӣ ба дастовардҳои таърихио фарҳангии миллат, таҷлили санаҳои муҳимми

таърихӣ ва ҷашни ёдгориҳои нодир ва ҷеҳраҳои монда-  
гори таърихӣ, қабули барномаҳои мукаммали давлатӣ  
баҳри хифзу ниғаҳдошти осори бостонию фарҳангӣ, муар-  
рифии мероси гаронбаҳои таърихӣ дар доҳил ва беруни  
кишвар боиси бедорӣ ва ҳудшиносии аҳли ҷомеаи кишвар  
гардиданд.

Ҳамзамон Истиқлолият дар рушди пажуҳиши илмии  
таърихи ҳалқи тоҷик, ниҳоят васеъ гардидани доираи  
масоили таҳқиқшаванд, пеш аз ҳама паҳлуҳои аз мадди  
назар дур афтода, таҷдиди назар шудани метод ва мето-  
дологияи таҳқиқ, таҳияи консепсияи миллии таҳқиқи  
таърихи миллат, муайян намудани марҳалаву давраҳои  
асосии таърихи тоҷикон аз мавқеи манфиату ҳадафҳои  
имрӯзai миллӣ дигаргунии ҷиддӣ ворид намуд. Илми таъ-  
рих дар сӣ соли давраи Истиқлолият дар самти омӯзишу  
таҳқиқи таърихи ҳалқи тоҷик соҳиби дастовардҳои ҷашм-  
рас гардид, ки ба ин пажуҳишҳои бунёдӣ, ба чоп расидани  
рисолаву монография, мақолаву гузоришҳои зиёди муар-  
риҳони ҷумҳурӣ шаҳодат медиҳанд. Махсусан, чопи асри  
бунёдии шашчилдаи «Таърихи ҳалқи тоҷик», китобҳои  
Пешвои муazzами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  
«Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён» (дар  
чор китоб), «Нигоҳе ба таъриҳ ва тамаддуни ориёҳиҳо»,  
«Забони миллат - ҳастии миллат» (дар ду китоб), чопи  
нави шоҳасари академик Б.Фафуров «Тоҷикон» ва тухфа  
шудани он ба ҳар як хонадони сокинони кишвар, нашри  
«Этногенез ва таърихи этникии ҳалқи тоҷик» (дар ду  
китоб), «Таджики» аз силсилаи «Ақвом ва фарҳангҳо» дар  
Маскав, бознашри «Тоҷикони водии Ҳуф»-и М.С. Андре-  
ев намунае аз дастовезҳои илмии замони истиқлолият  
маҳсуб меёбанд.

Илми таърих, ба вижга муаррихони касбиро ҳалли масъалаву корҳои зиёди илмӣ-тадқиқотӣ дар пеш аст. Зеро, бисёре аз масоили таърихӣ, саҳифаву ҳодисаҳои торики таърихио фарҳангӣ таҳқиқи чиддии бунёдӣ ва ё таҷдиди назари навро талаб менамоянд. Китобе, ки барои хонанда пешниҳод мешавад, фарогири силсилаи мақолаҳи солҳои охир буда, доир ба мавзухои гуногуни таърихӣ аз назари нав ва нигоҳи тоза таълиф шудаанд.

Китоб аз се боби алоҳида иборат мебошад. Боби аввали он ба инъикоси масоили концептуалии таърихи ҳалқи тоҷик дар асарҳои Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида шудааст. Воқеан Пешвои муаззами миллат дар асарҳову мақолаҳо ва суханрониҳои зиёди худ ба масъалаи омӯзишу таҳқиқи таърихи ҳалқи тоҷик, концепсияи илмии таҳқиқи он, таърихи қадимтарин ва қадими ҳалқи тоҷик таваҷҷӯҳи хосса зоҳир намудаанд. Асарҳои ба таърих, таърихи фарҳанг ва забони тоҷикӣ бахшидаи Пешвои миллат беҳтарин дастур ва роҳнамо барои муаррихон ва пажӯҳандагон мебошанд.

Боби дуюми китоб таҳлили инъикоси таърихи пайдоиш ва рушди ниҳодҳои омӯзишии Варазрӯд ва муносибати табақаи рӯҳониён ба онҳо дар осори ду олимӣ шинохтаи тоҷикшинос академикҳо В.В. Бартолд ва А.А. Семеновро дар бар мегирад. Агар академик В.В. Бартолд бештар ба таърихи пайдоиши мактабу мадраса ва дигар ниҳодҳои омӯзишӣ, ба мисли хонақо, далоилхона, корвонсарой бештар таваҷҷӯҳ зоҳир карда бошад, академик А.А. Семенов доир соҳтори табақавии аморати Бухоро, мақому манзалати бонғузтарин табақаи он, рӯҳониён ва муносибати ҳамин табақа ба пайдоиш ва фаъолияти мактабҳои усули нав ё худ ҷадид диққат додааст. Аз таҳлилу мушо-

ҳидаҳои олим бар меояд, ки яке аз монеаҳои асосии роҳ наёфтанд ва паҳн нашудани мактабҳои усули нав ва умуман, дар ҳолати сукут қарор доштани маорифу фарҳангӣ аморат муқобилияти шадиди намояндагони ҳамин табақа будааст.

Дар боби сеюми китоб нақши академик Б.Ф.Faфуров дар ташаккули мактаби илми таърихшиносии тоҷик, назари ин олими шинохта ба бархе аз масъалаҳои мубрам ва концептуалии таърихи ҳалқи тоҷик, нақши ў ҳамчун сарвари ҶШС Тоҷикистон дар мактабу маориф мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Бо истифода аз асарҳои бунёдии академик Б. Faфуров ва маводи маъхазу бойгониҳо ба бисёр паҳлӯҳои фаъолияту таҳқиқоти ин олими шинохта рӯшаний андохта шудааст.

Умедворем китоби мазкур ба хонандагон, унвонҷӯёну донишҷӯён ва умуман онҳое, ки ба таърихи пурпечутоби ҳалқи тоҷик таваҷҷӯҳ доранд, писанд ҳоҳад омад. Муаллиф бо арзу сипос андешаву назари хонандагон ва пешниҳоду интиқоди онҳоро қабул ҳоҳад намуд.



## **БОБИ 1**

### **КОНСЕПСИЯИ ТАЪРИХИ ҲАЛҚИ ТОЧИК ДАР АСАРҲОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН**

#### **1.1. Консепсияи таърихи ҳалқи тоҷик дар асарҳои Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон**

Истиқлолият, ки барои омӯзиш ва таҳқиқи ҳаматара-фаи паҳлуҳои гуногуни таърихи чандинҳазорсолаи ҳалқи тоҷик шароити мусоиду созандаро муҳайё соҳт, ба давраи комилан нави рушди таърихнигории миллӣ ибтидо гузашт. Маҳз дар ҳамин давраи нисбатан қӯтоҳи соҳибистиколӣ олимони ҷумҳурӣ ба пажуҳиши саҳифаҳои торик ва берун аз доираи таҳқиқ мондаи таърихи ҳалқи тоҷик рӯ оварда, дар ин ҷода натиҷаҳои назаррасро соҳиб гардиданд. Ҷоп шудани таҳқиқоти ҷиддӣ ва рисолаҳои бунёдӣ, ба дасти хонанда расидани осори ҳаттии гузашта, ба вижа манобеи гуногуни таърихӣ шаҳодати рушди марҳалаи комилан нав дар таърихнигории ватанӣ мебошад.

Омили ҳалқунанда ва созанда барои таҳқиқу омӯзиши таърихи миллати тамаддунофар, дар марҳалаи қунунӣ, таваҷҷӯҳи бевоситаи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таъриху фарҳангӣ гузаштаи аҷдодӣ ҳисоб меёбад. Президенти Ҷумҳурӣ на танҳо тавассути Паёму суханронӣ ва дастуру супоришҳо, таҷлили санаҳои муҳими таърихӣ арҷгузории ҳудро нисбат ба хидмату дастовардҳои нуҳбагони таъриху фарҳанг ва илму адаби миллат, ҳифз ва эҳёи суннатҳои миллӣ нишон медиҳад, ҳамчунин бо таълифи мақолаву асарҳои илмӣ назари ҳудро ба масоили гуногуни таърихӣ

ибroz намуда, дар таҳқиқи таърихи миллат нақши арзандаву сазовор мегузорад.

Таваҷҷуҳи Пешвои миллатро бештар масоили таърихи кухан ва тамаддуни бостонии аҷодди тоҷикон ва нақши онҳо дар рушди фарҳанги ҷаҳонӣ ба худ ҷалб соҳтааст, ки он дар ҳамаи мақолаву асарҳо ва мусоҳибаҳои ӯ возеҳ ба ҷашм мерасад. Дар ин поя метавон асарҳои пурарзиши Президенти Ҷумҳурӣ «Тоҷикон дар оинаи таърих» (Душанбе, 1995, 1996, 1997, 1999), «Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз ориён то Сомониён» (Иборат аз ҷорӯи китоб. Китоби яқум. -Лондон, 1999; Китоби дувум. -Душанбе, 2002; Китоби сеюм. -Душанбе, 2006; Китоби ҷорӯ. -Душанбе, 2009), «Тоҷикистон дар оинаи фардо» (Душанбе, 1997), «Фарҳанг ҳастии миллат» (Душанбе, 2001), «Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат» (Иборат аз 12 ҷилд. Душанбе, солҳои 2002-2009), «Зиёйён равшангарони роҳи фардои миллатанд» (Душанбе, 2004), «Сарнавишти миллати соҳибтамаддун» (Душанбе, 2006), «Ориёиҳо ва шинохти тамаддуни ориёй: Андешаҳо дар остонаи ҷашни Соли бузургдошти тамаддуни ориёй» (Душанбе, 2006-2007), «Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёиҳо» (Душанбе, 2006), «Дар бораи дин» (Душанбе, 2006), «Мероси Имоми Аъзам ва гуфтугӯи тамаддунҳо» (Душанбе, 2009), «Муҳити зиндагӣ ва олами андешаҳои Имоми Аъзам» (Душанбе, 2009), «Дин ва ҷомеа» (Душанбе, 2012), «Забони миллат-ҳастии миллат» (Душанбе, 2015), «Чехраҳои мондагор» (Душанбе, 2016), «Уфуқҳои истиқлол» (Душанбе, 2018) ва ҷандин асару мақолаҳои дигарро ёдовар шуд.

Таҳлили андешаҳои Пешвои миллат оид ба масоили ғуногуни таъриҳӣ ва инъкоси онҳо дар асару мақолаҳо ва суханронию мусоҳибаҳо дар доираи як мақолаи хурд аз

имкон берун аст. Аз ин рӯ мо тасмим гирифтем, ки танҳо дар атрофи таҳқиқоти бунёдии Пешвои миллат «Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён» ва нақши он дар таъриҳшиносии миллӣ андеша баён намоем.

Воқеан ба чоп расидани силсилаи таҳқиқоти таърихии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо унвони «Тоҷикон дар оинаи таърих» қадами ҷиддӣ ва мондагоре дар шинохти таърихии тоҷикон ва мақоми онҳо дар ташаккулу пешрафти тамаддуни минтақа ва ҷаҳон мебошад. Силсилаи мазкур дар ибтидо ҳамчун дастури муҳими таълими барои хонандагони зинаҳои гуногуни таҳсилот (солҳои 1995-1999) бо забонҳои тоҷикиву русӣ ва англисӣ ба чоп расида буд.

Нашри мукаммали «Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён» дар чор китоб солҳои 1999 - 2006 сурат гирифт, ки дар шинохт ва таҳқиқи таъриху тамаддуни халқи тоҷик аз рӯи меъёрҳои нави таъриҳнигорӣ тобиши нав ва комилан ҷиддиеро ба миён овард. Сарвари давлат дар китоби якум ба таърих рӯ овардани худро «аз рӯи адой қарзи фарзандӣ дар назди обу хоки диёр, Ватани кӯҳанбунёд ва миллати азизу ҷафокашидай тоҷик» ва илҳом гирифтан «аз баракати истиқлолият ва давлатдории миллӣ» бо «азми ба сарчашма ва оғози оғозҳо расидан» медонад. Дар ин замини аз масоили меҳварӣ ва суннатии тамаддуни қадими ниёғон, бавижана сабақҳои таърих, нақши Шоҳроҳи абрешим дар пайвасти гузаштаву имрӯза ва оянда, бозёфтҳо ва ҳазинаву дафинаҳои арзишманди аҳди бостон ба мисли Дафинаи Амударё, Авасто ҳамчун нахустин қомусномаи ниёғон, Зардушт-паёмбари оини ростин, марказҳои аввалин ва гаҳвораи давлатдории тоҷикон-Боҳтару Суғд ва тафсири дигар арзишҳои

таърихию фарҳангиро ёдовар мешавад. Рӯ овардани Сарвари давлат ба ин масоили таърихӣ бесабаб нест, зеро «Зухуроти бегонапарастиӣ, - менависад Пешвои миллат, - дар либосу чомаи нав ба ҷилва омодааст, ки баъзан арзишҳои таърихӣ ва дастовардҳои фарҳангии миллати тоҷикро ба марзҳову қишварҳои ҳамҷавор ва ҳалқиятҳои дигар нисбат медиҳанд».

Воқеан, пас аз пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва дар ин замина эълон шудани ҷумҳуриҳои мустақил, роҳбарияти нави ин қишварҳо ва зиёёни дар атрофи онҳо муттаҳид гардида, барои ба даст овардани ҳадафҳои сиёсӣ ба таълифи гаразноки таърихи миллату давлати хеш оғоз намуданд. Онҳо кӯшиш ба ҳарҷ медоданд, ки ҳар чӣ бештар нақши ҳалқи ҳудро дар ташаккул, рушди тамаддуни минтақа ва ҷаҳонӣ ба дараҷаи намунавию ҳалкунанда ҷилва диханд. Табиист, ки ба чунин шакл навиштани таърих дар амал маъннии инкори арзишҳои таърихии ҳалқи тамаддунофари минтақа - тоҷиконро дорад. Чунин муносибати гайрииilmӣ ба таърихи минтақа, Сарвари хирадманди давлатро бетараф гузошта наметавонист.

Дар китоби аввалмасъалаҳое мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд, ки ҳар яке чун муъҷизоти муҳими таърихи башар эътироф шуда, аз нақши мукаммалу фарҳангофарии ниёғонамон шаҳодат медиҳанд. Ин арзишҳои суннатӣ, имрӯз низ асолати гумманистӣ ва пайвандгарии наслҳоро гум накардаанд. Пешвои миллат Роҳи бузурги абрешиимро чун пайвандгари гузаштаву имрӯз ва фардо нишон дода, Авасторо нахустин қомусномаи ҷаҳон муаррифӣ мекунад. Ҳамзамон таъкид менамояд, ки «Зардушт бори нахуст дар таърихи башарият арзишҳои ахлоқиро дар либоси дин ба ҷилва оварда, «рафтори нек, кирдори

нек ва гуфтори нек»-ро сарманшаъи зиндагӣ ва оини ҳамешагии пайравони хеш қарор дод».

Тамаддуни ориёй дар ҳавзаи дарёҳои бузурги мintaقا арзи вуҷуд намуда, дар ин паҳно ташаккул ёфта, кавму қабоили гуногунро гизои маънавӣ додааст. Ин падидай беамсол мисли рӯдҳои кишвар пайвандгару рӯҳбахшу созанда ва чун об ҳамеша соғу шаффоғ будааст. «Мо ба гузашта, - менависад муаллиф, - ба хотири парастиши соддalaвҳонаи ниёгон не, балки барои тақвияти руҳи созандагӣ, бузургдошти хотираи нахустаҷоди роҳқушои мо, ки дар дарозои таъриҳ ба иқомҳои нав камар баста, ба дастовардҳои бузургу гайриоддӣ ноил гаштаанд, рӯй меоварем».

Китоби дувуми «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён» рамзист, ки бо таҳлили авзои сиёсии ҷаҳон дар давраи гузариш аз садаи бист ба қарни бистуяк оғоз меёбад. Ва ин бесабаб нест. Муаллиф дар ин ҷо на танҳо чун муҳаққик, балки ҳамчун Сарвари давлат ва сиёсатмадори даққиқназару дурандеш авзои сиёсии ҷаҳонро дар давраи гузариш аз як сада ба садаи дигар дар мизони таҳлил баркашида, диди худро доир ба пешомади ҷаҳони мусир дар садсолаи нав манзур менамояд ва ҷомеаи ҷаҳониро даъват намудааст, ки рӯ ба таъриҳ оваранд ва бубинанд, ки ҷангу ҷидол ва хунрезихо аз худ чи осоре боқӣ гузошта, инсоният чи талафоти бузурге додааст. Ду ҷангӣ ҷаҳонии садаи бистум беш аз 60 миллион мардуми рӯи заминро ба коми марг қашид. Талафоти ҷонии мамлакатҳои Аврупо танҳо дар Ҷангӣ дуюми ҷаҳонӣ ду ба-робар аз талафоти сеасраи гузашта зиёд буд. Оё ин сабаки таъриҳӣ нест? Вале, афсӯс ҳоло ҳам «садоҳои пуризтиро базрасонаҳои хабарии олам қариб ҳар рӯз ба гӯш мерасад

ва сайёраи Замин аз таркиши бомбаву снарядҳои реактивӣ қариб ҳар соат меларзад. Ҷисми сабзи замин оғӯштаи хун мегардад, даҳҳо шаҳрҳои обод ҳаробу валангор гардида садҳо ҳазор одамони бегуноҳ қурбони ҷанги беамон мешаванд». Тахлили вазъи ҷаҳони муосир муаллифро ба ҳулосае овардааст, ки ҷомеаи инсонӣ баробари рушди босуръат ва дастовардҳои нодир дучори ҳатарҳои бузург низ гардидааст ва тақдири инсоният ба ҳалли дуруст ва боақлонаи онҳо вобастааст.

Воқеан, Пешвои миллат Эмомалий Раҳмон ба ҷунин ҳулоса ва натиҷагирий ҳуқуқи комил дорад, зеро ӯ на танҳо дар сухан, балки амалан сабит соҳт, ки истиқори сулҳ ва вахдат омили асосӣ ва созандай ҷомеаи инсонӣ аст. Таҷ-рибаи сулҳ ва ризояти миллии Тоҷикистон, ки бо сарварии Пешвои миллат амалий гардид дар таърихи башарият падидай нодиру ибраторӯз аст. Ин тадбир, ки маншъ аз таърихи тӯлонӣ ва фарҳангӣ ганини аҷдодӣ гирифтааст, натиҷаи сабақҳои пурхикмати ҷаҳонҳазорсолаи ниёкон мебошад. Пешвои миллат таърихро на ҷун амали ҳаводиси гузашта, балки ҷун сабақи раҳнамо эҳсос мекунад ва таъкид менамояд, ки «агар бихоҳӣ ояндаро бубинӣ, ба гузашта назар намо».

Муқарраран рӯ оварданро ба гузаштаи таърихии ҳалқи худ муаллиф ҷун воситаи «дар тарозуи адлу инсоғ баркашидан» ва «аз бурду бохти онҳо сабақҳои ибраторӯз» бардоштан медонад. Бо назардошти ҷунин ҳикмат муаллиф дар бобҳои бâъдинаи асари безаволи худ масоили мубрам ва ибраторӯзи таърихи гузаштаи ниёгонро ба риштаи таҳлил мекашад. Диққати ӯро масъалаҳои густа-риши давлатдорӣ ва тамаддуни ориёй, рушди фарҳангӣ давлатдории тоҷикон дар замони Ҳаҳоманишиён, талошу

истиқлолхөхий ниёгони точикон-бохтарихову сүгдиҳо алайхи ачнабиёни юону мақдунӣ, омезиши фарҳанги баландпояи ориёй бо фарҳанги юонӣ ва нақши онҳо дар тамаддуни эллинӣ, ташаккул ва болоравии давлати юониасоси Бохтар, гуруби тамаддуни эллинӣ ба худ ҷалб менамояд.

Андеша ва хulosахои муаллиф дар заминаи асноди арзишманди таъриҳӣ ва таҳлили муқоисавии таҳқиқоти олимони шинохтаи ватаниву ҳориҷӣ пешакаши хонандагон мегардад. Натиҷаи то кунун ба даст овардаи илми таъриҳшиносиро нуктасанҷона ба риштаи таҳлил кashiда, масоили ҳалталаб ва ё мавриди баҳс қарор доштаро, ки омӯзишу ҳалли он вазифаи аввалдараҷаи пажуҳишгарони мусоир мебошад, пеш мегузорад. Аз ҷумла, ба масъалаи фарҳанги давлатдории точикон таваҷҷуҳ намуда, таъкид менамояд, ки «оини давлатдории точикон саҳтиҳои хорошикани таназзулу эҳё шуданро борҳо аз сар гузаронида, аз думболи ҳар шикасту инқирози ҷашмрас боз эҳёшавӣ ва камолоти афзунтарро ноил гаштааст». Аммо, муаллиф ба он розӣ нест, ки бальзе аз олимону муарриҳон «умри давлатдории точиконро аз давраи Сомониён оғоз намуда, ҷандин силсилаи муқаддами давлатдории ниёгони моро аз мадди назар дур меафкананд». Ҳамчунон масъалаи этногенези ҳалқи точикро яке аз масъалаҳои муҳим, вале пеҷидаву мураккаби таъриҳӣ ҳисобида, омӯзиши онро ҳаматарафа ва бо хulosai амиқ аз мутахассисони соҳа талаб менамояд. Ақидаҳо ва навиштаҳои пажуҳандагон оид ба маънои этноними «точик» ва пайдоишу паҳншавии он, хulosavу натиҷагириҳо атрофи он низ аз мадди назари Сарвари давлат дур намондааст. Ҳарчанд дар ин самт тадқиқотҳои ҷашмрас ва хulosахои зиёди илмӣ ҷой дошта

бошанд ҳам, аммо дастовардҳо ва натиҷаҳои охирини илмҳои ҷомеашиносӣ, бавижа таъриҳ, лингвистика, бостоншиносӣ, таърихи тамаддунҳои бостонӣ ва амсоли инҳо таҳқиқи амиқи масъаларо аз диди нав тақозо менамоянд.

Чунин тарзи масъалагузорӣ ва натиҷагирии амиқ аз масоили норӯшану баҳсталаб ё нодида гирифтани хӯрдагирии баъзе аз муҳаққиқон ба таърихи ҳалқи тоҷик дар дигар бобҳои китоби дувум низ ҷой дорад. Масалан, бо як иродатмандӣ ва ифтиҳори баланд муборизаи ниёғон-боҳтариёну сүғдиён, қаҳрамонии Спитамен ва ёронаш муқобили истилогарони юнониву мақдунӣ, таъсирпазирии фарҳанги пешрафтаи маҳаллӣ ба фарҳанги юнониӣ ва эллиниӣ, нақши гузаштагон дар рушду такомули давлати Селевкиёнро тасвир намуда, Сарвари давлат ақидаи ғатлати баъзе аз муарриҳон оид ба истилои юнониҳо ва ташкили давлатҳои эллиниро барои ҳалқҳои Шарқ ҳамчун як пешрафт ва дастоварди бузурги фарҳангӣ қаламдод менамоянд, бепоя ва аз назари илмӣ бесос маънидод намудааст. Академик Б.Фафуров низ оид ба ин масъала таваҷҷӯҳ намуда, таъқид менамояд, ки аксарияти олимони ҳориҷӣ нисбат ба таъсири фарҳанги юнониӣ ба фарҳанги мардуми Шарқ ҳарф зада, аз дастовардҳои беназири фарҳангии мардуми маҳаллӣ ҷашм мепӯшанд. Ҳол он ки «дар маданияти ба истилоҳ эллиниӣ на ин ки эҷодиёти мадании «соғ» юнониӣ, балки омезиши маҳсуси маданияти юнониӣ ва шарқӣ инъикоси ҳудро пайдо намудааст ва дар бобати инкишофи ин маданият нақши бузургеро ҳалқҳои Осиёи Миёнга бозӣ кардаанд».

Вобаста ба ин Сарвари давлат пешниҳод менамояд, ки давлати Юнону Боҳтар, ки «дар силсилаи давлатдории аҷдодии тоҷикон як давраи навбатии истиқлолият ва

рушду нумӯи тамаддуни муштараки эллинию ориёй буд», давлати юнонасоси Бохтар номида шавад. Аммо баровардани хулосаи ниҳоиро оид ба масъалаи мазкур ба зими-маи олимону муаррихон мегузорад ва ҳамзамон таъкид менамояд, ки омили асосии нуфуз ёфтани юнониҳоро дар Бохтар на дар волоияти тамаддуну давлатдории эллинӣ, «балки дар густариши тиҷорат, пешрафти робитаҳои иқтисодӣ ва мақоми ҷаҳонӣ пайдо кардани Роҳи Бузурги Абрешим бояд ҷуст».

Боби ҷаҳоруми китоби дуввум ба таҳлили таърихи ҳокимиятдории силсилаи турониён ва эҳёи давлатдорӣ ва тамаддуни ориёй бахшида шудааст. Муаллиф дар ин бахш бештар ба таъсисёбӣ ва ташаккули давлатдории хонадонҳои ҳукмрони ориёни туронӣ, пеш аз ҳама Портҳо, Кушониён ва Ҳайтолиён таваҷҷӯҳ намуда, онро давраи азnav эҳёшавии давлатдорӣ ва тамаддуни ориёй меномад.

Дар фаслҳои алоҳидаи боби ҷаҳоруми китоби дуввум диққати Сарвари давлатро масъалаҳои эҳёи тамаддуни ориёй ва коҳиш ёфтани нуфузи эллиниҳо дар давраи ҳокимиятдории хонадони Ашкониёни Порт ва мақоми сулолаи Кушониён дар рушд ва такомули минбаъдаи давлатдории аҷдодии тоҷикон ба худ ҷалб соҳтааст. Бояд таъкид намуд, ки дар рафти таҳлили масоили мазкур низ ягон мушкилоти илмии дар таъриҳшиносии муосир ҷой дошта, аз мадди назари муаллиф берун намондаааст. «Давлати Ашкониёни Порт, - хулоса намудааст муаллиф, - дар ҳамсаъиши давлати юнонасоси Бохтар ва канорҳои Суғду Фарғона қомат афрохта, дар тӯли панҷ аср яке аз тавонотарин давлатҳои аҳди қадим буд, ба эҳёи тамаддуни ориёй ва рушду нумӯи фарҳангӣ ниёғони тоҷикон мусоидат кардаааст». Яке аз беназиртарин дастоварди

Ашкониён поягузории забон ва адабиёти паҳлавӣ мебошад, ки чун мероси муштарики қавмҳои ориёй, аз ҷумла, тоҷикон эътироф шудааст. Нақши ин хонадонро на камтар аз Ҳаҳоманишиён дониста, муаллиф таъкид мекунад, ки «Ашкониёни Порт тамаддуни ориёро аз асари ногуори истилои мақдуниён ва шояд аз ҳатари нобудшавию ба гӯшаи фаромӯшӣ афтодан начот доданд».

Таърихи салтанати Кушониён ва нақши онҳо дар ташаккулу рушди тамаддуни ориёй яке аз масоили дикқат-чалбунанда дар илми таърихшиносӣ маҳсуб мейёбад. Гарчанде оид ба ин давраи таърихӣ тадқиқотҳои зиёди ҷолиби таърихию бостоншиносӣ мавҷуд бошад ҳам, вале то имрӯз нисбат на ба ҳама паҳлӯҳои он нуктаи назари амиқ ва хулосаи қатъии илмӣ мавҷуд аст. Пешвои миллат дар такя ба таҳқиқотҳои илмии солҳои охир, рисолаву мақолаҳои олимону муаррихони шинохтаи доҳиливу ҳоҷиҷӣ ва баробари он бо истифода аз асноди зиёди таърихӣ, ҳусусан маъхазҳои чинӣ мӯшикофона дар шакли саҳех ба бисёр аз мушкилот ва масоили чигил рӯшани андохтааст. Дастрас гардиданӣ ду катибаи гаронбаҳои аҳди Кушониён - Катибаи Сурхкӯтал ва Катибаи Работак ва инчунин пажуҳиши олимони варзида оид ба ин маъхазҳоро ба асос гирифта, муаллиф натиҷагирий менамояд, ки «Кушониён ҳалқияти ориёинажод, ориёизабон ва ориёимазҳаб» буданд ва давраи давлатдории онҳо «яке аз дурахшонтарин силсилаи давлатдории ниёғони ориёии тоҷикон дар Осиёи Марказӣ буда, дар ташаккули таърихии ҳалқияти тоҷик ва ҳамчун миллати ҷудогона ба камол расидани он саҳми бағоят бузург дорад».

Дар хотимаи китоби дуюм Пешвои миллат қазияи давлати кабири Кушониён ва мақоми он дар ташаккули

давлату давлатдории точиконро мушкитарин мавзӯй номида, ин давлатдориро «ҳалқаи заррине дар силсилаи давлатдории ориёихои тӯронӣ» меномад, ки «тӯли се аср пуштибони Роҳи бузурги абрешим ва қофиласолори тамаддуни ориёй дар Осиёи Марказӣ ва Шарқи Наздик ба шумор мерафт».

Замони пайдоиш, ташаккул ва рушди силсилаи Сосониён ва Ҳайтолиёнро Пешвои миллат давраи нави эҳёи тамаддуни ориёй қаламдод карда, зикр менамояд, ки таърихи қуҳан «бо ҷархашҳои ногаҳониаш ба ҷои давлати Ашкониён Порт дудмони Сосониён ва бар ивази Кушониён тоифаи нави силаҳшӯру кӯчии ориёй - Ҳайтолиёнро ба ҷабҳаи сиёсат ва оини давлатдорӣ оварда, ба эҳёву рас тохези дубораи тамаддуни ориёй ва густариши фарҳангӣ зардуштӣ мусоидат» кард.

Дар ин таҳқиқот ба таври муфассал ба сари қудрат омадани хонадони Сосонӣ, ташкили низоми идоракунӣ ва молиёт, эҳёи суннатҳои аҷдодии ориёй, рушди илму фарҳанг, оин ва мазҳаб, бавижа оини зардуштӣ, ба як империяи абарқудрати ҷаҳонӣ мубаддал гардиданӣ Давлати Сосониён ва баробари он муборизаи тӯлонии онҳо бо ҳамқавмони ориёии ҳайтолии ҳуд ва дигар кӯчиёни во-ридшуда, баҳусус болоравии нуфузи туркон мавриди ҳамаҷонибаи таҳқиқи Сарвари давлат қарор гирифтааст.

Зикр бояд кард, ки ҳулосаҳои муаллиф оид ба таърихи пайдоиш ва ташаккули давлати Ҳайтолиён, макони пайдоиш ва баромади этникӣ, забон, расму оин, ба сари қудрат омадани онҳо, инчунин низоми давлатдорӣ ва нақши онҳо дар ташаккулу рушди давлатдорӣ ва фарҳангӣ ориёй, дар заминай сарҷашмаҳои мутъзамад ва рисолаҳои арзишманди илмӣ комилан аз нигоҳи тоза мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар баробари он, муаллиф

зарурати пажуҳиши ҳаматарафа ва натиҷагирии амикро оид ба таърихи Ҳайтолиён ва давлатдории онҳоро чунин таъкид намудааст: «Сарфи назар аз тадқиқоти зиёде оид ба пайдоиш, паҳншавӣ ва мақоми таърихии қабилаҳои ориёни тӯронӣ, аз ҷумла, ҳиониҳо масъалаи падидойӣ ва ташаккули қавмию этникии ҳайтолиҳо дар илм ҷандон равшан нашудааст. Барои ба масъалаи сарнавишти таърихии ҳайтолиҳо рӯшанӣ афкандан, ҳоҳу ноҳоҳ ба тақдири ташаккулёбии саромади онҳо қавмҳои кӯчманчии тӯронӣ, баҳусус, ҳиониҳо ва дигар қавмҳои ҳамнасаби онҳо бозгаштан рост меояд». Ин тарзи нигоҳ чун дастур барои олимону муаррихон дар омӯзиши ҳайтолиёншиносӣ ҳизмат ҳоҳад кард.

Ба андешаи мо, рӯи чоп омадани ин асари бунёдии Сарвари давлат, ки аз зарурати таърихогаҳӣ ва таърихнигории замони истиқолияти давлатӣ маншаъ гирифтааст, дар таърихшиносии миллӣ, ҳамзамон дар омӯзишу баррасии таъриху тамаддуни ориёй чун дастоварди бузург арзёбӣ мешавад. Аз тарафи дигар, ин таҳқиқот баробари пажуҳиши ҷиддии илмӣ будан чун дастуру роҳнамои барномавии фаъолият барои олимону муаррихон ва муассисаҳои илмӣ ва таълимии таърихии ҷумхурӣ ҳизмат ҳоҳад кард. Пешвои миллат моро ҳидоят мекунад, ки дар омӯзишу тадқиқи таърихи миллату давлати хеш ҷиддӣ бошем, барои насли имрӯзу фардо асарҳои пуранзиш ба табъ расонда, бо ин амал дар тарбияи насли наврас, ҳифзу нигаҳдошти арзишҳои таърихию фарҳангии аҷдодии хеш содикона ҳизмат намоем. 19 марта соли 2018 Пешвои миллат зимни суханронии хеш дар воҳӯрӣ бо зиёёни қишвар бори дигар таъкид намуд, ки «Дарвоқеъ, таъриҳ ойинаи ҳар як ҳалқу миллат мебошад. Мо бояд ин ойинаро ҳамеша беғубор нигоҳ дорем, то ки мардум ва маҳсусан, наврасону ҷавонон роҳи пуршарафи тайкардаи ҳалқамонро дар он равшану возех дида тавонанд».

## **1.2. НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР ОМӮЗИШ ВА ЭҲЁИ ТАҶРИХИ БОСТОНИ ХАЛҚИ ТОЧИК**

Фазои озоди замони Истиқолият ба пажуҳиши таърихи пурошӯбу пурҳаводиси тоҷикон роҳи фароҳу мухити созгорро баҳри рӯ овардан ба ғояҳо ва арзишҳои миллӣ, оину суннатҳои аҷдодӣ, эҳёи низоми давлатдории миллӣ ва пайдо шудани назари жарф ба таъриху тамаддуни тоҷикон муҳайё намуд. Роҳнамо ва эҳёгари мағқураи миллӣ дар омӯзиши масоили мазкур пеш аз ҳама Пешвои муazzами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб меёбанд. Маҳз тавассути фарҳанги давлатдории Сарвари давлат пас аз Сомониён дар таърихи миллати тоҷик баъди ҷандин аср манофеъ ва аҳдофи миллӣ дар сиёсати давлат мақоми калидӣ ва меҳварӣ пайдо намуда, дарунмояи он ба муҳимтарин равандҳои сиёсӣ ва иқтисодиву фарҳангӣ табдил ёфт.

Таваҷҷӯҳ ва рӯҷӯи Пешвои миллат ба таъриҳ аз ибтидои ба симмати Сарвари ҷумҳурии соҳибистиқлол интиҳоб шуданашон бе ҳикмат набуд. Аввалан, дар давраи ниҳоят ҳассоси солҳои 90-уми аспи гузашта, ки қисмат ва тақдирӣ ҷумҳурии тозаистиқлол ва масъалаи пора-порашавии давлату миллати тоҷик ба миён омада буд, рӯ овардан ба гузаштаи миллат, оину суннатҳои арзишманди аҷдодӣ ва худогоҳио худшиносии миллӣ метавонист наҷот-бахши қишвару миллат гардад. Зоро ба андешаи Пешвои миллат: «Ашҳоси аз решаву насаби хеш қанда, одатан, аз хотираи таъриҳӣ, гузаштаи пурифтиҳор ва мероси фарҳангии миллати худ бенасиб монда, чун маҳлуқи худпа-

раст, бемасъулият ва бегонапарвар ба камол мерасанд ва гирифтори тафаккури ғуломона мегарданд». Баъдан, таърихи чомеаи инсонӣ гувоҳ аст, ки танҳо «худшиносӣ ва ифтихори миллӣ пойдевори бақои миллати соҳибэҳтиром ва бофарҳанг аст. Миллате, ки забон, тафаккури миллӣ, таъриху адабиёт, расму оин ва арзишҳои фарҳангииашро қадр намекунад, пояҳои истиқлолияташро низ чандон дер пуштибонӣ карда наметавонад» ва ҳамзамон, «миллате, ки хотираи таърихӣ ва ҳувияти миллиашро поснамедорад, ҳоҳу ноҳоҳ гирифтори сарнавишти талху фоҷиабор» мегардад. «Воқеан, - таъкид менамоянд Пешвои муаззами миллат,- мактаби худшиносӣ, истиқлолият ва давлату давлатдории миллӣ баробари чандин омилҳои айнию зехнӣ боз як омӯзгори хеле саҳтигу нуктасанҷе дорад, ки онро таърих меноманд», зеро «таърих роҳи гузаштаву имрӯзу ояндаро пешорӯйи мо қарор дода, чун ҳаками одил гиреҳи бурду боҳтҳои силсилаи давлату давлатдориҳои тоҷиконро бароямон мекушояд».

Пешвои муаззами миллат тавассути чунин ҳикмату фалсафаи таърих дар паёму суханрониҳо, дастуру супоришиҳо, таҷлили санаҳои муҳими таърихӣ, арҷузорӣ ба хидмату корномаҳои нуҳбагони таъриху фарҳанг, илму адаб, хифз ва эҳёи суннатҳои миллӣ, мақолаву асарҳои пурарзиш назари салим ва ҳакимонаи ҳудро ба масоили гуногуни сабақомӯзи таърих иброз намуда, дар таҳқики саҳифаҳои рангини таърихи ҳалқи тоҷик нақши арзандаву мондагор мегузоранд.

Таваҷҷӯҳи Пешвои муаззами миллатро беш аз ҳама, масоили таърихи қӯҳан ва тамаддуни бостонии тоҷикон ва нақши онҳо дар рушди фарҳангии башарӣ ба ҳуд кашидааст. Асарҳои пурарзиши Пешвои муаззами миллат, ки

ба таҳлилу баррасии таърихи рангини миллат ва пайвастагии зичи он ба имрӯзу фардои кишвару миллат бахшида шудаанд, нақши мондагору муассир доранд.

Пешвои миллат дар шоҳасари «Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён» ва китоби «Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёҳо» пеш аз ҳама ба таърихи қадимтарин ва аҳди бостон таваҷҷӯҳ намуда, аз сабақҳои таърих, ба вижса аз нақши Шоҳроҳи абрешим чун пул дар гузаштаву имрӯза ва оянда, бозёфтҳо ва хазинаву дафинаҳои арзишманди аҳди бостон, марказҳои аввалин ва гаҳвораи давлатдории тоҷикон - Суғду Боҳтар ва дигар арзишҳои таърихию фарҳангӣ, ки аз масъалаҳои меҳварӣ маҳсуб меёбанд, ёдовар шуда, мулоҳизаву андешаҳои судманд баён кардаанд.

Дар китоби «Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён» масъалаҳои мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд, ки ҳар яке чун мӯълизоти муҳими таърихи башар эътироф шуда, аз нақши мукаммалу фарҳанг-офарии ниёгон дар паҳнои таърихи шаҳодат медиҳанд. Ин арзишҳои суннатӣ имрӯз низ асолати адолатҳоҳӣ ва пайвандгарии наслҳоро идома медиҳанд. Пешвои муazzами миллат, аз чумла, Роҳи бузурги абрешимро чун пайвандгари гузаштаву имрӯз ва фардо нишон дода, Авасторо нахустин қомусномаи ҷаҳон муаррифӣ мекунанд ва таъкид менамоянд, ки «Зардушт бори нахуст дар таърихи башарият арзишҳои ахлоқиро дар либоси дин ба ҷилва оварда, «рафтори нек, кирдори нек ва гуфтори нек»-ро сарманшашӣ зиндагӣ ва оини ҳамешагии пайравони хеш қарор додааст».

Таваҷҷӯҳи Пешвои миллатро масъалаҳои густариши давлатдорӣ ва тамаддуни ориёй, рушди фарҳанги давлат-

дории точикон дар замони Ҳахоманишиён, талошу истиқ-полхөхии ниёгони точикон-бохтариҳову сүғдиҳо алайҳи ачнабиёни юнониву мақдунӣ, оmezиши фарҳанги баланд-пояи ориёй бо фарҳанги юнонӣ ва нақши онҳо дар тамаддуни эллинӣ, ташаккул ва болоравии давлати юнониасоси Бохтар бештар ба худ ҷалб намудаанд. Андеша ва мулоҳизаҳои Пешвои миллат дар заминаи асноди арзишманди таъриҳӣ, баррасии пажуҳишҳои олимони ватаниву ҳориҷӣ ба миён омадааст. Чоп шудани ин асари бунёдии Сарвари давлат, ки зарурати таъриҳӣ ва таърихнигории замони истиқолияти давлатӣ онро тақозо дорад, дар таърихшиносии миллӣ, ҳамзамон дар омӯзишу баррасии таъриху тамаддуни ориёй чун дастоварди бузург арзёбӣ мешавад. Аз тарафи дигар таҳқиқоти мазкур баробари пажуҳиши ҷиддии илмӣ будан чун дастуру роҳнамо ва барномаи фаъолияти олимону муаррихон ва муассисаҳои илмӣ ва таълими таърихии чумхурӣ хизмат ҳоҳад кард.

Таҷлили санаҳои муҳими таъриҳӣ, баргузории ҷашни ҷеҳраҳои мондагори миллат ва шаҳрҳои бостонию ёдгориҳои нодирни таъриҳӣ, ки бо ҳидояту ташаббуси пайгирони Пешвои муazzами миллат баргузор мегарданд, гувоҳи арҷузорӣ ва эҳтиром ба гузаштаву имрӯзаи миллат маҳсуб меёбад. Дар ин раванд метавон аз ҷашнҳои пуршукӯҳи 1100-солагии Давлати Сомониён, 2700-солагии Авасто, Соли тамаддуни ориёй эълон шудани соли 2006, 2500-солагии Истаравшан, 2700-солагии Кӯлоб, 3000-солагии Ҳисор, ки ҳар яке бо як шукӯҳи хосса доир гашта, дар ҳудшиносии милливу таърихии ҷомеаи кишвар нақши муассисре гузоштанд, ёдовар шуд. Таҷлили 5500-солагии шаҳри Саразми бостонӣ, ки ба рӯйхати ҷашнвораҳои ҷаҳонии ЮНЕСКО дар солҳои 2020-2021 шомил шудааст,

сентябри соли 2020 баргузор гардид, ки боз як ташабуси дигари Пешвои миллат дар роҳи таҳқими худшиносии таърихии чомеаи имрӯза мебошад.

Эҳё ва хифзи ёдгориҳои таърихии ҳалқи тоҷик дар фаъолият ва сиёсати хирадмандонаю ватанпарваронаи Пешвои миллат нақш ва ҷойгоҳи ҳосаро соҳиб аст. Пешвои миллат бо садоқат ва арҷузорӣ изҳор менамоянд, ки «сарзамини аҷдодии тоҷиконро метавон осорхонаи ҷовидонаи таърих номид. Ва ин осорхона бароямон аз афтидану ҳестанҳо, сӯҳтану соҳтанҳо, шикастану пайвастанҳо ва чун мурғи самандар аз ҳоку ҳокистар эҳё шудану бори қисмат ба дӯш қашидани миллати ҷонсаҳту сарбаланди тоҷик қиссаҳо мегӯяд». Зоро Пешвои миллат аз саҳифаҳои қуҳани диёр, аз осори шаҳристонҳои вайронаву нимвайранаи сарзамини аҷдодӣ, аз миёни гарду ҷангӣ асрҳо нақши гузаштаро ҷуста, шефтаи ҳунари волои шаҳрсозию ҳунармандӣ ва ақлу заковати оғарандагии ниёгон гардида, бо назари ҳакимона ва муҳаббату садоқат ба миллату таърихи қуҳани он ҷомеаи қишварро пайгирона ба хифзу нигаҳдошт ва таҳқику омӯзиши ёдгориҳои нодири бостонии аҷдодӣ ҳидоят ва роҳнамоӣ менамоянд. Дар замони соҳибистиклолӣ таҳқиқу омӯзиши ёдгориҳои нодири таърихии ҳудуди қишвар, ки беш аз се ҳазор ададро ташкил медиҳанд, вусъати тоза пайдо намуда, барномаҳои давлатии гуногунмуҳлати хифзи мероси таърихиву фарҳангӣ таҳия ва қабул гардиданд. Дар доираи ин барномаҳо лоиҳаҳои таъмиру таҷдиди осори нодири аҳди бостони қишвар, таҳқиқу омӯзиши комили онҳо аз диди бостоншиносӣ ва аз назари асолату моҳияти фарҳангиву маънавӣ барои ҷомеаи имрӯзаи қишвар ба роҳ монда шудааст.

Махз дар доираи чунин барномаҳо омӯзиш ва лоиҳаҳои таъмиру таҷдиdi ёдгориҳои Мӯъминобод, Муғтеппа, Санҷаршоҳ, Вомар, қалъаҳои Хуҷанд, Ҳулбук, Кӯлоб, Шаҳритус, Исфара, дайри буддоии Ачинатеппа, Тахти Сангин, Саразми бостонӣ, Ямчун, Шайдони Сари Ҳосор, ёдгориҳои Кангурт, Золи Зар, Фарҳор, Роштқалъа, Мурғоб ва амсоли онҳо дар замони Истиқлолият ба роҳ монда шуданд.

Дар замони соҳибистиқлолӣ омӯзиш ва таҳқиқи бостоншиносии қаламрави кишвар вусъати тоза пайдо намуд ва теъдоди экспедитсияҳои археологӣ бо ҷалби мутахасисони шинохтаи ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар ба маротиб афзуд. Дар ин самт фаъолияти бостоншиносони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро маҳсус таъкид кард, ки шумораи ковишиҳо ва ҳафриётҳои бостонӣ сол ба сол дар ҳудуди ҷумҳурӣ густариш ёфта, сахифаҳои нави таърихи рангини ниёконро ошкор ва дастраси ҷомеаи кишвар ва ҷаҳон мегардонанд. Танҳо дар давоми соли 2019 аз ҷониби Институти таъриҳи, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониш 22 экспедитсияи археологӣ ташкил шуд, ки аз ин 12 экспедитсияи муштараки сатҳи байналмилалӣ буд. Бостоншиносони Академияи илмҳо дар мавзеъҳои Кангурттут, Фарҳор, Ҳонақоҳ, Қӯлдара, Ҳулбук, Саразми бостонӣ, Панҷакенти қӯҳна, Ҳисорак, Карон, Санҷаршоҳ, ёдгориҳои ҳудуди ноҳияҳои Роштқалъа, Мурғоб, Шаҳринав, Ҳисор, Турсунзода, Дангара, Ҷалолуддини Балҳӣ ва мавзеъҳои дигар корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ бурданд. Дар омӯзиши таърихи қадим ва бостоншиносии ҳудуди ҷумҳурӣ ҳамкорони хориҷӣ, ба визга бостоншиносон аз Федератсияи Россия, Олмон, Фаронса, Португалия, Дания ва кишварҳои дигар баробари му-

хаққиқони чумхурӣ нақши муассир доранд. Минбаъд низ Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон доираи омӯзиши археологии ҳудуди кишварро бо ҷалби мутахассисон вусъат дода, барои пурра фаро гирифтани раванди омӯзиши ёдгориҳои бостонии кишвар фаъолият ҳоҳанд намуд.

Пешвои муаззами миллат на танҳо тавассути асарҳо ва суханрониҳои ҳуд оид ба ҳифз ва эҳёи таърихи бостонии миллати тамаддунофари тоҷикро ҳидоят менамоянд, балки ҳангоми сафарҳои корӣ, баробари ба даст омадани имконияти аввалин аз рафти таҳқиқу омӯзиш ва нигаҳдошти ёдгориҳои таърихии кишвар оғаҳӣ пайдо намуда, барои ҳифзу барқарорсозӣ ва дастраси сайёҳони ватанию ҳориҷӣ гардидан онҳо тадбирҳои мушаххас меандешанд. Маҳз бо мақсади арҷузорӣ ва ҳимоя аз мероси ғанини фарҳангии ниёкон Пешвои миллат аз ёдгориҳои нодир ва бостонии шаҳри Саразм, Ҳулбук, Мунқ, Қалъаи Ҳуҷанд, ёдгориҳои Қубодиён, баҳусус Тахти Сангин, осори давраи қадим ва аспи миёнаи Ховалингу Тавилдара, ноҳияҳои Ҳамадонӣ, Ҳисор, Дарвоз, Истаравшан, Спитамен, Балҷувон, Исфара ва дигар мавзеъҳо дидан намуда, баҳри эҳё ва тармиму барқарорсозии онҳо саҳми ҳудро гузоштаанд. Чунончи, моҳи августи соли 2003 ва сентябри соли 2005 ду маротиба аз ёдгории нодирни давраи энеолит ва аҳди биринҷии Саразми бостонии шаҳри Панҷакент дидан на-муданд. Моҳи сентябри соли 2005 ҳангоми сафари навбатии кории ҳуд ба шаҳри Панҷакент бо корҳои ҳафриётӣ ва пажуҳиши бостоншиносон дар мавзеи Саразм ошно шуда, ин ёдгории нодирро ҳамчун зиёратгоҳ ва яке аз хат-сайрҳои асосӣ барои меҳмонони Форуми ҷаҳонии тоҷикон интихоб карданд. Дар ин замина Пешвои миллат назди масъулони соҳа ва бостоншиносон вазифа гузоштанд,

ки ҳафриётҳои Саразм рӯпӯш карда шуда, хуччатҳои зарурӣ барои шомил сохтани ин ёдгорӣ ба Феҳристи фарҳанги моддии ҷаҳонии ЮНЕСКО омода карда шавад. Бо ин иқдоми мондагори Пешвои муаззами миллат дар роҳи эҳҳе, таҷдиду тармим ва абадӣ гардонидани намунаҳои мероси маънавии ниёкон дар давоми солҳои 2003-2005 панҷ ҳафриёти Саразм рӯпӯш карда шуда, ҳудуди он бо панҷараадевори мустаҳкам зери ҳифозат гирифта шуд. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 сентябри соли 2001 Саразми бостонӣ мамнӯъгоҳи таърихӣ-бостоншиносӣ эълон гардид.

Моҳи апрели 2007 Пешвои миллат ҳангоми сафари кории худ ба ноҳияи Қубодиён аз мавзеии таърихии Тахти Сангин дидан намуданд. Ин мавзеи таърихӣ дар наздикии сарҳади Тоҷикистон бо Афғонистон ҷойгир буда, яке аз ёдгориҳои пуарзиши таъриху фарҳанги тоисломии тоҷикон маҳсуб меёбад. Шаҳристони Тахти Сангин дар масоҳати зиёда аз 80 гектар ҷой гирифта, атрофи онро деворҳои баланди мудофиавӣ ишғол намудааст. Ин мавзеи таърихӣ солҳои тӯлонӣ аз ҷониби бостоншиносони шӯравӣ ва ҳориҷӣ омӯхта шуда бошад ҳам, то ҳол тамоми ҳудуди шаҳр ва мавзеъҳои атрофи он ба таври пурра таҳқиқ наёфтааст.

Таваҷҷуҳи Пешвои миллатро маъбади оташ бо дарозӣ ва паҳноии 51x51 м., биноҳои истиқоматӣ, косибӣ ва амборҳо, толори сафеди мураббаъи андозааш 12x12 м., чор сутуни қалони он, деворҳои баландиашон то 5 м., оташкадаҳо, мӯҷассама ва ашёи дигари шаҳристони Тахти Сангин, ки дар ҳолати хуб маҳфуз мондаанд, бештар ба худ ҷалб намуданд. Шумораи бозёфтҳои ин мавзее беш аз 12 ҳазор ашёро ташкил медиҳад, ки ҳамаи он дар Осорхонаи

миллии бостонии Тоҷикистон нигоҳ дошта мешаванд. Ин ашёҳо асосан аз тилло, нуқра, биринҷ, оҳан, оч (устухони фил), шиша, санг, гач, гил мебошанд ва анвои гуногуни аслиҳаи ҷангӣ ба мисли найза, пайкон, шамшер, ҳанҷар, сипар, ҳӯд ва гайра низ мавҷуданд, ки дар ҳолати хеле хуб маҳфуз мондаанд. Ба андешаи олимон дафинаи бебаҳое, ки бо номи «Хазинаи Амударё» машхур ва дар осорхонаи марказии Лондон маҳфуз буда, аз ҳамин дафина интиқол ёфтааст.

Таваҷҷуҳ ва ташрифи бевоситай Пешвои миллат ба Тахти Сангин ба олимон ва онҳое, ки ба омӯзишу ҳифз ва арҷузории осори таърихи фарҳанги бостонӣ дилбастагӣ доранд, умеди тозае пайдо намуд, зоро маҳз сиёсати фарҳангпарваронаю миллатдӯстонаи Сарвари чумхурӣ манншаъи асосии рӯҷӯи ҷомеаи қишвар ба таъриху тамаддуни арзишманди ниёкон гардида буд. Дар ин сафари худ низ Пешвои муazzами миллат олимону масъулони соҳаро ба он муваззаф намуданд, ки оид ба ҳифз, омӯзиш ва ба ҳолати дилҳоҳ овардани ин мавзеи нодири таърихӣ дарҳосту пешниҳодоти худро омода намуда, ҳарчи тезтар ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол намоянд. Ҳамзамон Пешвои миллат иброз доштанд, ки имрӯз зарурати аз Лондон ба ватани аслии худ баргардонидани «Хазинаи Амударё» ба миён омадааст.

Беҳтарин роҳи беҳдошт ва муаррифии ёдгориҳои қадимаи қишвар таҷлили санаҳои таърихӣ ва қабули барномаҳои мақсадноки давлатӣ, ҷалби ташкилоту созмонҳои илмию фарҳангии ватаниву ҳориҷӣ барои амалишавии ин мақсади наҷиб мебошад. Агар аз мавқеи имрӯз моҳият ва пайомади ҷашнҳо ва таҷлили санаҳои таърихиро ба

мизони андеша гирем, ҳар кадоме аз онҳо дар худшиносии милливу таърихии чомеаи кишвар мақоми хос доранд.

Қадами нахуст дар таҷлили чунин санаҳо ҷашни 2500-солагии шаҳри қадимаи тоҷикон – Истаравшан буд, ки 10 сентябри соли 2002 бо ширкат ва суханронии Пешвои миллат баргузор гардид. Пешвои миллат ҳангоми суханронӣ бо ифтихор таъкид намуданд, ки мардуми тоҷик аз қадим мардуми шаҳрдору шаҳрнишин буда, имрӯз сарзамини аҷдодии онҳоро метавон осорхонаи ҷовидонаи шаҳрҳои таърихӣ номид. Ин осорхона барои насли имрӯзу фардои кишвар аз Ҳуҷанди бостонию Искандарияи Ақсо, Истаравшану Курушкадаи овозадор, Саразми бостонию Панҷакенти қадим, Тахти Сангину Кайқубодшоҳ, Шаҳритусу Айвачи куҳанбунёд, Золи Зару Ҳулбуки бостонӣ ва садҳо шаҳристону куҳандиз, коҳу қӯшкҳои барҳаво, оташкадаву ибодатхонаҳои қадим, корвонсарою растаҳои ҳунармандӣ, яъне аз гузаштаи басо дуру сарнавишти пурифтихори ниёғон, созандагиу офарапандагии онҳо паём медиҳад. Истаравшан яке аз беҳтарин намунаи ҳунари шаҳрсозию шаҳрдории тоҷикон буда, ҳар пораҳишту поҳсадевори осори кӯҳани он аз тамаддуни қадима, давлату давлатдории куҳанбунёд ва созандагиу ободкории миллати сарбаланди тоҷик қисса мекунанд. Мувофиқи маълумоти таърихӣ ҳанӯз Куруши Кабир истеҳкоми ҳарбии Курушкадаро дар интиҳои марзҳои шарқии мамлакати паҳноварааш бунёд ниҳода буд, ки ба андешаи бостоншиносон он дар худудҳои қунуни Истаравшан ё худ Куркат воқеъ будааст. Сокинони ин шаҳри таърихӣ, ба вижа 18 ҳазор ҳимоятгарони қалъаи Курушкада, ки бо ҳидояти қаҳрамони ҳалқи тоҷик Спитамен ба лашкари истилогари юнону мақдунӣ муқовамати ҷиддӣ намуда,

борҳо ба онҳо зафар ёфтаанд, душманро ба ақибнишинӣ маҷбур намуданд.

Баробари он Истаравшани таърихӣ намунаи беҳтарини тарзи зиндагии шаҳрнишинӣ, дастоварду арзишҳои фарҳангӣ аз қабили санъати меъморию шаҳрсозӣ, тиҷорат, косибию ҳунармандии гузаштагони мо мебошад. Пешвои миллат таъкид намуданд, ки ҷашигирии 2500-солагии Истаравшан ва умуман ба ёд овардани таърихи қадима ба он хотир аст, ки мо меҳоҳем таърихи гузаштаи миллат ва давлату давлатдории худро ҳубтар донем, ба қадри тамаддун ва арзишҳои фарҳангии ниёгон бираsem, забони шевои модарӣ ва мероси оламгири ниёгонро пос дорем, дар зери парчами Тоҷикистони озод истиқлолияту якпорчагии Ватан ва ваҳдати миллиро ҳифз намоем. Аз он ифтихор дошта бошем, ки дар аҳди бостон, ба визга дар масири Роҳи бузурги абрешим шаҳрҳои тоҷикнишини Бухорову Самарқанд, Ҳуҷанду Саразм, Устурушану Панҷакент, Леваканду Мунқ, Ҳулбуку Тамлиёт, Фарҳору Андичароғ, Қубодиёну Шаҳритус ва амсоли онҳо ҳамчун бузургтарин марказҳои тиҷоратӣ, илму фарҳанг ва ҳунари воло нақши муассир доштанд.

Яке аз ёдгориҳои нодири таърихии кишвар ин Муғтеппа мебошад, ки дар ҳудуди ноҳияи имрӯзаи Истаравшан ҷойгир аст. Ин ноҳия бо ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ва меъмории худ, ки зиёда аз 150 ададро ташкил медиҳанд ва ҳар яки аз онҳо таърихи аз 300 то 1500-сола доранд, мавзеи диққатчалбқунанда дар ҳатсайри сайёҳии ҷумҳурӣ мебошанд. Баробари Муғтеппа дар ноҳияи Истаравшан ёдгориҳои дигар ба мисли мақбараҳои Ҳоча Абдураҳмони Авғ (асри VIII) ва Ҳоча Абдуқодири Ҷелонӣ (асри XV), Боботагои Валиӣ (асри XV), Сари Мазор

(асри XVI), мацмааи меъмории Ҳазрати Шоҳ (асрҳои XVII-XIX), Чоргумбаз (асри XIX), Савристон мавҷуданд, ки ҳар яки он намунаи бехтарини муаррифиундандаи меъроси бузурги таърихии миллати тоҷик ва ҳунари начорону наққошон, қандакорон ва дигар ҳунармандон шаҳру ноҳия мебошанд.

Бо шарофати эълон шудани соли 2018 «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», ки бо ташаббус ва ҳидояти бевоситаи Пешвои миллат дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи декабри соли 2017 манзур гардид, Муғтеппа аз нав тармиму таъмир шуд ва ба як нуқтаи ҷолибу тамошобоби сайёҳони ватанию ҳориҷӣ табдил ёфт. Пешвои муazzами миллат моҳи июни соли 2018 аз ин мавзеи таърихӣ дидан намуда, дар мулоқоти хеш бо меҳмонон ва мардуми ноҳия бори дигар изҳор намуданд, ки «Истаравшани бостонӣ яке аз чунин шаҳрҳои қадимтарини Осиёи Марказӣ буда, таъриху тамаддун, адабу фарҳангӣ дерина дорад ва тайи асрҳои зиёд дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ ва маънавию фарҳангии минтақа нақши муассир бозидааст. Номи Истаравшан дар сарчашмаҳои қуҳани таърихӣ дар қатори бузургтарин шаҳрҳои минтақаи Осиёи Марказӣ зикр гардидааст». Ҳамзамон Пешвои миллат таъқид ба он намуданд, ки шаҳри Истаравшан бо теъдоди зиёди Қалъаҳояш аз дигар шаҳрҳои минтақаи Осиёи Марказӣ фарқ менамояд. «Имрӯз номи ин ёдгориҳои қуҳани таърихӣ, таъқид намуданд Пешвои миллат, - дар дехаву гузарҳои шаҳр побарҷо мондаанд, ки аз ҷумлаи онҳо Қалъаи Муғ, Қалъаи Баланд, Қалъачаи Калон, Қалъаи Мехтар, Қалъачаи Гули Зард, Қалъачаи Бакавул, Қалъачаи Араб ва монанди онҳо мебошанд». Махсусан, Муғтеппа, ки тибқи андешаи

бостоншиносон ба асри панци то милод мансуб аст, дар баландии 1040 метр аз сатхи баҳр бунёд ёфта, ҳудуди он 6 гектар ва девори атрофаш 600 метрро ташкил медиҳад, нодиртарин намунаи унсурҳои меъмории суннатии гузаштагони мо мебошад. Тармиму таҷдид ва барқарорсозии ин ёдгорӣ низ бо ташабbus ва ҳидояти Пешвои миллат тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуқӯй омад. Пешвои миллат рост омадани иқдомро ба Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардуми дар арафаи ҷашни 21-солагии Ваҳдати миллӣ фоли неку рамзӣ ва тухфаи арзанда эълон намуданд. Ҳамзамон Пешвои миллат таъқид бар он намуданд, ки «Таҷдиду барқарорсозии ин маҷмааи бузург дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ имконият фароҳам меорад, ки сайёҳону меҳмонони дохиливу хориҷӣ ба тамошои ин намунаи барҷастаи меъморӣ ва ёдгории дорои таърихи қуҳан бештар ҷалб карда шаванд».

Санаи муҳими дигари таъриҳӣ, ки бо ташабbus ва ибтикори бевоситаи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи сентябри соли 2006 ҷашн гирифта шуд, 2700-солагии шаҳри бостонии Қӯлоб буд. Пешвои миллат дар суханронии худ бо ифтихор ва шукргузорӣ аз соҳибдавлативу давлатдории миллии тоҷикон таъқид намуданд, ки маҳз ба шарофати он имрӯз мо ба бузургдошти таъриху фарҳанги оламшумули худ имконияти густурда пайдо кардаем. Сентябри соли 2006 мардуми шарифи Тоҷикистон якбора се ҷашн - Истиқлолияти давлатӣ, Соли бузургдошти тамаддуни ориёй ва 2700-солагии шаҳри бостонии Қӯлобро ҷашн гирифтанд. Ҳамаи ин аз баракати Истиқлолияти давлатӣ ва сиёсати миллатпарваронаю фарҳангдӯстонаи Пешвои миллат маншъ гирифта, баҳри таҳқими ҳудшиносӣ ва

ифтихору ҳувияти миллии чомеаи имрӯзаи кишвар нақши муассир мегузорад.

Ҷашн гирифтани 2700-солагии Кӯлоб бори дигар ишора ба он буд, ки тоҷикон аз ҷумлаи ҳалқҳои қадимтарини дунё маҳсуб ёфта, бо шаҳрсозиву шаҳрдории худ дар рушди тамаддуни башарӣ саҳми арзандагузаштаанд. Дар радифи дигар шаҳрҳои бостонии Осиёи Марказӣ, ки бо ҳунари олӣ ва завқи бениҳоят баланди шаҳрсозии ниёғон бунёд ёфтаанд, шаҳрҳои бостонии Боҳтару Ҳатлони қадим намунаи барҷастаи заҳмату ҳунар ва санъати волои меъмории гузаштагони мо буда, дар таърихи миллати соҳибтамаддуни тоҷик нақши боризро соҳибанд.

Таърихи қариб сеҳазорсолаи шаҳри Кӯлоб далел ба он аст, ки ин минтақа ва водии Ваҳш ҳанӯз аз замонҳои қадимтарин макони сукунати одамони ибтидой будааст ва ёдгориҳои бостонии мансуб ба давраҳои неолит, энеолит, аҳди биринҷ ва асрҳои VII-VI пеш аз мелод, ки дар ин минтақа пайдо карда шуданд, аз ин шаҳодат медиҳанд. Ҳафриёти бостоншиносӣ, омӯзишу таҳқиқоти солҳои охир низ шаҳри қадима ва маҳсули тамаддуни пешрафта будани Кӯлобро пурра собит менамоянд. Кӯлоб ҳамчун шаҳр ва минтақаи таърихию фарҳангии Ҳуталони Бузург дар равандҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангии Ҳурсону Мовароуннаҳр дар ҳама марҳалаҳои таъриҳӣ нуфузу эътибори баланд дошт. Дар асрҳои миёна Ҳатлон қаламрави ниҳоят паҳноеро ташкил медод ва тибқи сарчашмаҳои таъриҳӣ дар минтақаи Кӯлоб шаҳрҳои зиёде ба мисли Искандара, Ҳулбуқ, Тамлиёт, Мунқ, Маранд, Андичароғ, Форғар, Рустамбек, Корбанг, Борсориғ ва амсоли онҳо мавҷуд буданд, ки осори баъзе аз онҳоро бостоншиносон дар ҳудуди ноҳияҳои кунунии Кӯлоб,

Восеъ, Дангара, Ховалинг, Ҳамадонӣ, Фархор ва Балчу-  
вон пайдо кардаанд.

Пешвои муаззами миллат дар баромади худ ба ифтиҳо-  
ри 2700-солагии Кӯлоб рӯзи 10 сентябри соли 2006 доир ба  
нақши Кӯлобшаҳр ва минтақа дар масири таърихи мил-  
лат, қаҳрамонию созандагии мардуми ин минтақа, ба  
вижа шуҷоату мардонагии сокинони он дар мубориза ба  
муқобили аҷнабиёну бегонагон ба монанди юону мақ-  
дуниҳо, арабҳо, муғулҳо, фишору таъзиқи қабоили кӯчии  
турк, сиёсати золимонаи хонадонҳои туркии ҳукмрони  
минтақа, баҳусус хонадони манғития муфассал сухан  
гуфта, таъқид намуданд: «Дар замири мардуми мо меҳру  
муҳаббат нисбат ба Ватан аз азал ҷой гирифтааст ва  
тавассути андешаву гуруру ифтиҳори миллӣ, тавре ки  
зикр шуд, на танҳо забону адабиёту фарҳангӣ хешро гус-  
тариш доданд, балки бо асолати тамаддунсозиву бунёд-  
корӣ ҳастии миллат ва нигоҳдории сарзамини аҷдодии  
худро таъмин карда тавонистанд».

Паҳлӯи дигари ҷашини санаҳои таъриҳӣ ва ё шаҳру  
ёдгориҳои қадима дар он зоҳир меёбад, ки маҳз тавассути  
омодагӣ ба баргузории чунин маърракаю ҷорабиниҳо дар  
шаҳру миминтақаҳои кишвар корҳои созандагию бунёд-  
корӣ вусъати тоза пайдо мекунанд. Аз ҷумла, вобаста ба  
иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар  
бораи баргузории ҷашини 2700-солагии шаҳри Кӯлоб» аз  
хисоби буҷети давлатӣ ва маблағҳои вазорату идораҳои  
гуногун ва соҳибкорони алоҳида дар маҷмуъ дар шаҳри  
Кӯлоб зиёда аз 120 иншооти хурду калон бунёд гардиданд.

Моҳи октябри соли 2013 Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-  
кистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳан-  
гоми ташрифи худ ба ноҳияи Дарвоз аз бозмондаҳои

ёдгории нодири ин минтақа – Қалъай Карон дидан намуданд. Ёдгории Каронро низ бостоншиносони چумхурӣ дар замони Истиқолият кашф намуда, барои таҳқиқу омӯзиши пайвастаи он шурӯъ намуданд. Ба андешаи бостоншиносон ин шаҳр тақрибан таърихи 4000 сола дошта, мансуб ба тамаддуни ориёни бостонӣ будааст. Маъбадҳое, ки дар натиҷаи ҳафриёти бостоншиносӣ пайдо шудаанд, ба пайравони оини зардуштӣ будани сокинони он ишора мекунанд. Аз ин мавзеъ осори зиёди давраи қадима, аз ҷумла, маъбади панҷманори оташ, маъбади об, ду маъбади бод, осиёби бодӣ, лавҳи китоби «Авесто», майдони калони ҷавгонбозӣ, маҷлисгоҳ ва биноҳои маъмурию истиқоматӣ бозёфт шуданд.

Ҳангоми суханронии хеш дар ҳузури фаъолону сокинони ноҳия Пешвои миллат изҳор намуданд, ки «бо корҳои анҷомдодаи бостоншиносони тоҷик дар қалъай Карон, ки воқеан таърихи хеле қуҳан дорад, шинос шудем. Тибқи сарчашмаҳои бостоншиносӣ шаҳри Карон дар қаламрави Мовароуннаҳру Ҳурросон ёдгории камназир ба ҳисоб рафта, бо санъати меъмории маҳсус дар майдони 32 гектар ҷойгир шудааст. Бинои қалъа аз хишти пухта соҳта шуда, лӯлаҳои сафолин ва дигар осори аз он кашфшуда шаҳодат медиҳанд, ки аҷдоди мо ҳанӯз дар замонҳои қадим, дар ин минтақаи қуҳистон, дар баробари дигар пешравихо аз корезу гармоба ва дигар шабакаҳои обрасонӣ васеъ истифода мекардаанд». Аммо баробари он, Пешвои миллат изҳори нигаронӣ намуданд, ки барои пурра муайян кардани тамоми паҳлӯҳои меъмориву таърихии қалъа ва аризишмандии ин ёдгорӣ бостоншиносон ва дигар мутахассисонро зарур аст, ки корҳои ҳафриётиву омӯзиширо боз ҳам вусъат диҳанд.

Бо ташаббус ва ҳидояти Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон тира-моҳи соли 2015 3000-солагии маданияти қадимаи Ҳисор ҷашн гигифта шуд. Омодагӣ ва баргузории ин ҷашн ба мисли чорабинихо дигар бевосита таҳти назорати пай-вастаи Сарвари давлат буд. Мақсад аз таҷлили ин ҷашн арҷузорӣ ба таъриху фарҳанги пуртифтиҳори гузашта-ғон, эҳё намудани оину суннатҳои неки аҷдодӣ, тарғиби таъриху фарҳанги пургандовати миллӣ ва бештар аз ҳама ҳифзу нигаҳдошти ёдгориҳои моддиву маънавии Ҷумҳу-рии Тоҷикистон маҳсуб меёфт. Ҳамзамон, дар ин ҷо низ бо шарофати таҷлили ин санаи таъриҳӣ корҳои зиёди созандагиву бунёдкорӣ ба анҷом расиданд. Маъсаляи ба кулӣ тағйир додани инфрасоҳтори шаҳр ва бунёди шаҳри ҳозиразамон бо гунҷоиши 55 000 аҳолӣ матраҳ гардид. Нақшай генералии шаҳри Ҳисор барои солҳои 2012-2032 бо илова намудани 330 гектар замин ба ҳудуди ҳозираи он тасдиқ карда шуд.

Пешвои муazzами миллат доир ба мақсад ва манфиати ҷунин маъракаву чорабинихо зимни суханронии хеш из-ҳор намуданд, ки «Ҳадафи асосии ҳар гуна ҷашну чора-бинӣ обод кардани ин ё он гӯшаи диёрамон, такони ҷиддӣ баҳшидан ба пешрафти шаҳру ноҳияҳои кишварамон ва фароҳам овардани шароити беҳтари зиндагӣ барои ҳамва-танонамон мебошад». Танҳо дар доираи омодагӣ ба таҷ-лили ҷашни 3000-солагии Ҳисор соҳтмон ва барқарор-созии 223 иншоот ба нақша гирифта шуда, омӯзиши архе-ологӣ ва корҳои ҳафриётӣ дар мавзеъҳои «Қасри ҳоким», «Қалъаи Ҳисор» ва дигар ёдгориҳои таъриҳӣ вусъати тоза пайдо намуд.

Ҳисор ҳамчун яке аз шаҳрҳои таърихӣ ва марказҳои муҳими фарҳангиву иқтисодӣ дар тӯли таърихи ҳалқи тоҷик мақоми хосаро соҳиб мебошад. Пешвои миллат дар баромади хеш аз таърихи рангини шаҳр ва водии Ҳисор, рушд ва нақши он дар марҳалаҳои гуногуни таърихи ҳалқи тоҷик, ёдгориҳои нодири бостонию меъморӣ ва марказҳои ҳунармандии он ёдовар шуда, таъкид карданд, ки «мулки Ҳисор таърихи ниҳоят қадима дошта, коҳи бегазанд ва намунаи маданияти шаҳрсозиву шаҳрдорӣ ва қишоварзиву ҳунармандии ҳалқи тоҷик ба ҳисоб меравад».

Ҳисор тибқи маъхазҳои таърихӣ аз замонҳои қадим бо номҳои Шумон, Ҳисор ва Ҳисори Шодмон мавҷуд будааст, vale номи аслии он «Шумон» аст, ки ба андешаи мутахассисон вожаи авастой буда, маънояш «нишастигоҳи баланд» ва ба гуфтаи муаллифи «Ҳудуд-ул-олам» «коҳи боракӯҳ» аст. Дар масири Роҳи бузурги абрешим Ҳисор ҳамчун маркази тиҷоратию ҳунармандӣ ва минтақаи пайвасткунандаи манотики Фарбу Шарқ нақши қалидӣ доштааст.

Эҳё ва азnavбаркарорсозию муаррифии яке аз нодиртарин ёдгориҳои минтақаи Осиёи Марказӣ - шаҳри Саразми бостонӣ, ки арзишмандтарин бозёфти илми бостоншиносии тоҷик дар даҳсолаҳои охир аст, маҳсули сиёсати хирадмандонаю ҳакимонаи Пешвои миллат мебошад. Чи тавре ки дар фавқ зикр шуд, Пешвои миллат ҳанӯз дар ибтидои солҳои дуҳазорум аз ин мавзеи таърихӣ ду маротиба дидан намуда, барои тармиму таҷдид ва муаррифии он ба ҷомеаи ҷаҳонӣ тадбирҳои мушаҳҳас ва амалӣ андешида буданд. Ба замми он маҳз бо ҳидоят ва ибтикори Пешвои миллат ин ёдгории таърихӣ ва қуҳан ҳамчун

нахустин ва калонтарин маркази тамаддуни кишоварзӣ, хунармандӣ ва шаҳрсозии минтақаи Осиёи Марказӣ 31 июли соли 2010 ба Феҳристи мероси фарҳангии умумибашарии ЮНЕСКО ворид гардид.

Воқеан, Саразм ягона ёдгории аҳди энеолит ва ибтидои асри биринҷ дар Осиёи Марказӣ буда, ба миёнаи ҳазорсолаи IV ва ибтидои ҳазорсолаи III то мелод мансуб аст, ки дар ин давра тамаддуни кишоварзӣ, хунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон ибтидо мегирад. Ин хulosai илмӣ дар заминаи таҳқиқоти тӯлонии олимони ватанию ҳориҷӣ дар чандин ҳамоишҳои байналмилалӣ иброз гардид ва вобаста ба таъриҳ ва пажуҳиши Саразм силсилаи асарҳову мақолаҳои зиёди илмӣ-таҳқиқотии олимони ватанию ҳориҷӣ бо забонҳои гуногун ба чоп расидааст. Пешвои миллат доир ба нодир ва арзишманд будани ин ёдгорӣ чунин таъкид менамоянд: «Сарчашмаҳои таъриҳӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки бозёфтҳои маданияти қадимаи ҳалқи тоҷик ба ҳазорсолаи чоруми то мелод мансуб буда, аввалин шаҳрҳову нахустин давлатҳои таърихии мо дар ҳамин сарзамин ба вучуд омадаанд, ки намунаи беҳтаринашон шаҳраки қадимаи Саразм мебошад». Ҳамзамон ботакорор изҳор менамоянд, ки «Саразм- ҳазинаи тиллоии таърихи ҳалқи тоҷик мебошад».

Таҷлили 5500-солагии Саразми бостонӣ ҳам, бо ибтикори бевоситаи Пешвои муazzами миллат тасмим гирифта шуд. Дар воҳӯрӣ бо намояндагони зиёйёни кишвар 19 марта соли 2018 Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар таваҷҷӯҳ ба омӯзиш ва таҳқиқи мероси бостонӣ, ҳифзи арзишу суннатҳои милливу мардумӣ ва ёдгориҳои таъриҳӣ намуда, таъкид намуданд, ки «таъриҳ ойинаи ҳар як

халку миллат мебошад. Мо бояд ин ойинаро ҳамеша бегубор нигоҳ дорем, то ки мардум, маҳсусан наврасону ҷавонон роҳи пуршарафи тайкардаи ҳалқамонро дар он равшану возех дида тавонанд». Тахқики пайваставу му-наззами мероси таъриҳӣ ва тарғиби суннатҳои мардумиро Пешвои миллат «вазифаи муҳимтарини намояндагони илму маориф, ахли эҷод ва ҳамаи зиёйёни кишвар» эълон намуда, доир ба ёдгории нодир ва қуҳани Саразм чунин изҳори ақида намуданд: «Хукумат аз соли духазорум ба ёдгории Саразм ҳамчун намунаи барҷастаи осори таъриҳ таваҷҷуҳ зохир карда, бо қарори худ Маркази ташаккули тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон «Мамнӯъгоҳи таърихи бостоншиносии Саразм»-ро таъсис дод». Дар ҳамин воҳӯрӣ, дар ҳузури зиёйёни мамлакат Пешвои миллат эълом доштанд, ки «Дар робита ба ин, бо назардошти аҳамияти шаҳри қадимаи Саразм пешниҳод менамоям, ки соли 2020-ум 5500-солагии Саразми бостонӣ ҳамчун маркази ташаккули маданияти кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон ҷаҳон гирифта шавад».

Дар заминай ин ибтикори начиби Пешвои миллат Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ҷаҳон гирифтани 5500-солагии шаҳри Саразми бостонӣ аз 2 майи соли 2019 таҳти №195 қарори даҳлдор қабул намуда, нақшай ҷорабаниҳо ҷаҳонро тасдиқ кард. Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон низ дар заминай ин қарор нақшай ҷорабаниҳои худро аз 6 майи соли 2019 таҳти №51 мураттаб намуд. Вобаста ба ин санадҳои меъёрию ҳукуқӣ 12 сентябри соли 2020 таҷлили 5500-солагии шаҳри Саразми бостонӣ дар сатҳи байналмилалӣ бо давлати меҳмонону олимони шинохтаи ҳориҷӣ баргузор гардид. Макони бар-

гузории ин ҳамоиши сатҳи баланди илмию фарҳангӣ Саразми Панҷекати бостонӣ муқаррар шуд.

Таҷлили ҷаҳони 5500-солагии Саразми бостонӣ воқеан барои таҳқиқ ва омӯзиши ин ёдгории нодир давраи комилан навро ибтидо гузошт. Пеш аз ҳама ковишҳои бостоншиносӣ ва омодасозии ҳафриёт ба ҷаҳон бо суръати дучанд вусъат пайдо намуд, барои идомаи ковишҳо бостоншиносони шинохтаи ватанию ҳориҷӣ ҷалб гардианд. Дар рафти омодагӣ ба ҷаҳон корҳои зиёди созандагию бунёдкорӣ дар ҳудуди ёдгорӣ, аз ҷумла, меҳмонхона, Осорхонаи ҳозиразамони Саразм, дарвозаи мунаққаши бо тасвирҳо ороишёфта, панҷарадевори атрофи мавзеъ, рӯпуш шудани ҳафриётҳо ва ба осорхонаи кушод табдил додани онҳо, рисолаву мақолаҳои илмӣ, роҳнамо ва албомҳо, фильмҳои мустанади телевизионӣ ва овозӣ ва дигар маводи ташвиқию тарғибӣ ба вуқӯъ омаданд. Ҳамзамон, ба ифтиҳори таҷлили 5500-солагӣ натиҷаи таҳқиқи Саразм ва бозёфтҳои бостоншиносии он, нақши ин шаҳри бостонӣ дар ташаккули фарҳанги зироатпарварӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозию шаҳрдории тоҷикон ва минтақаи Осиёи Марказӣ бо иштироки васеи олимону муҳакқиқон ва коршиносони ватанию ҳориҷӣ дар ҷандин ҳамоишҳои қалони илмӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифтанд.

Хулоса, бо шарофати таваҷҷуҳ ва ташабbusҳои пайгиронаи Пешвои муazzами миллат дар ҷомеаи муосири тоҷик руҷӯъ ба таъриҳ, ба вижга таърихи бостон ва арзишҳои таърихию фарҳангии ҳалқи тоҷик вусъати тоза пайдо намуда, ҳифозат, таъмиру тармим ва омӯзиши ёдгориҳои қадимаи миллат ва интишори моҳияту аҳамияти он дар тафаккури имрӯза ва таҳияю қабули барномаи ҳадаф-

манди сиёсати фарҳангии давлати соҳибистиқоли тоҷикон мубаддал гардидааст. Маҳз бо шарофати чунин сиёсати фарҳангпарварона ёдгориҳои зиёди гаронмояи таърихии кишвар дигарбора шукуҳи таърихии худро эҳё намуда, чун ганчинаҳои нодирӣ фарҳангӣ миллий ва мӯжасамаҳои зиндаи таъриҳ ба маърази таваҷҷуҳи мардум ва ҷомеаи ҷаҳонӣ гузошта шуданд. Бо чунин фаъолияти густурдаи миллиатпарваронаю таърихсозона Пешвои миллиатро метавон эҳёгар ва муҳофизи таърихи бостон ва ҳофизаи таърихии миллиат номид.



### **1.3. ИСТИҚЛОЛИЯТ ВА НИГОҲИ НАВ БА ТАҲҚИҚИ ТАҶРИХИ ҲАЛҚИ ТОЧИК**

Замони Истиқлолият ва фазои озоду мусоиди он дар баробари дигар имкониятҳо ба пажуҳиши таърихи пурхаводиси тоҷикон низ роҳи фароҳу муҳити созгорро баҳри рӯ овардан ба ғояҳо ва арзишҳои миллӣ, оину суннатҳои аҷдодӣ, эҳёи низоми давлатдории миллӣ ва пайдо шудани назари боз ҳам жарфтар ба таъриху тамаддуни ориёй муҳайё намуд. Маҳз дар замони Истиқлолият манфиат ва ҳадафҳои миллӣ дар сиёсати давлат мақоми асосӣ ва меҳварӣ пайдо намуда, татбиқи он ба муҳимтарин равандҳои сиёсӣ ва иқтисодиву фарҳангӣ табдил ёфт.

Ба хотири ба даст овардани ваҳдату ягонагии миллату қишвар, таҳқим ва рушди худшиносию ҳувияти миллӣ ва ҳифзи истиқлолияти комили давлатӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар меҳвари сиёсати давлатдории худ таваҷҷуҳ ба сабақҳои таъриҳ, оину суннатҳои волои давлатдорию фарҳангии аҷдодиро гузошта, арҷгузорӣ, ҳифз ва истифодаи ҳамаҷонибаи ин ҳазинаи бузурги арзишмандро дар эъмор ва таҳқими давлатдории навини миллӣ пайваста хидоят менамоянд.

Таваҷҷуҳи Пешвои миллат ба таърихи пургновати ҳалқи тоҷик бе ҳикмат нест. Аввалан, дар давраи ниҳоят ҳассоси ибтидои замони истиқлолият, ки тақдири чумхурии тозаистиклол ва ҳатари пора-порашавии давлату миллати тоҷик ба миён омад, рӯ овардан ба гузаштаи миллат, оину суннатҳои арзишманди аҷдодӣ ва ҳудогоҳио ҳудшиносии миллӣ яке аз руқнҳои асосии начоти қишвару миллат буд. «Ҳудшиносӣ ва ифтиҳори миллӣ, - таъқид

менамоянд Президенти Чумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, - пойдевори бақои миллати соҳибэҳтиром ва бофарҳанг аст. Миллате, ки забон, тафаккури миллӣ, таъриху адабиёт, расму оин ва арзишҳои фарҳангиашро қадр намекунад, пояҳои истиқлолияташро низ чандон дер пуштибонӣ карда наметавонад» [6, 11] ва инчунин, «миллате, ки хотираи таъриҳӣ ва ҳувияти миллиашро пос намедорад, хоҳу ноҳоҳ гирифтори сарнавишти талху фочиабор» [6, 11] мегардад.

Аз ин рӯ, боҳабар будан аз таърихи гузаштаи худ, баҳра бардоштан аз сабақҳои таъриҳ, арҷгузорӣ ба қаҳрамонон ва ҷехраҳои мондагори таъриху фарҳанги миллат яке аз омилҳои асосии таҳқим ва ҳифзи истиқлолияти давлатӣ мебошад. Воқеан илми таъриҳ дар миёни илмҳои ҷомеашиносӣ мақоми маҳсусеро соҳиб аст ва ё ба гуфтаи муҳаққиқон ҳеч қавме ё миллате бидуни барҳурдорӣ аз таҷрибаи пешгузаштагони хеш, бе ҳудҷӯҳои таърихиву миллӣ наметавонад ба ҳаёти маънавӣ, ки ҷавҳари ҳастии бани башар аст, оғоз ниҳад [4, 3]. Муаррихи шинохтаи шӯравӣ Н.И. Конрад таъкид намуда буд, ки таъриҳ, ҳамчун ҷамъи донишҳо доир ба замони гузашта, муҳимтарин шакли инъикоскунандай хотираи инсоният аст. Пайдоиши таъриҳи ҳамчун соҳаи хосаи дониш, маҳсули раванди қонунии ҷомеаи инсонист ва аз ибтидо яке аз вазифаҳои аслии он сабақи зиндагист [3, 285]. Ё ба гуфтаи Ибни Ҳалдун «фанни таъриҳро равишест, ки ҳар кас бад-он даст наёбад ва онро судҳои фаровон ва ҳадафе шариф аст» ва ҷӯяндаи он бояд «ҳаводиси ниҳонро бо вақоен пайдо ва акнунро бо рафта бисанҷад» [1, 104].

Пас аз пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва таъсиси ҷумҳуриҳои мустақил дар фазои пасошӯравӣ илми таъриҳ

ва истифода аз таҷрибаи таърихӣ яке аз воситаҳои муҳимми ба даст овардани ҳадафҳои сиёсӣ дар эъмори давлатҳои соҳибистиклол гардид. Дар аксари давлатҳои тозаистиклол, аз ҷумла, Тоҷикистон неруи бузурги созандай таърих ва мактаби бузурги таҷрибаи таърихӣ ба мақсадҳои неку бунёдкунанда, таъмини ваҳдату ягонагӣ, ба роҳ мондани муносибату робитаҳои дӯстонаву ҳамзистии осоишта бо ҳамсоягон ва соири кишварҳои ҷаҳон мавриди истифода қарор гирифт. Мутаассифона, давлатҳо, кишварҳо ва афроде низ буданд, ки барои расидан ба мақсадҳои сиёсӣ ва истеҳқоми ҳокимияти худ даст ба таълифи ғаразмандонаи саҳифаҳои таърих заданд. «Дар таърихи пурмочарои асри XX ва алалхусус даҳсолаи охири он, - менависанд Пешвои миллат, - ки на танҳо марзбандии кишварҳову ҳавзаҳои геополитикӣ оҳангӣ нав мегиранд, балки ҳудуди тамаддунҳои собиқаву ҷадид аз нав марзбандӣ мегарданд ва миллатҳои сағиру кабир доираи фарҳангу тамаддуни хешро аз ҳисоби ғасби тамаддунҳои бегона вусъат мебахшанд» [6, 5].

Дар минтақаи Осиёи Марказӣ ҳам бархе аз «пажуҳишгарони нав» қӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки нақши қавму ҳалқи ҳудро дар ташаккулу рушди тамаддуни минтақа ва ҷаҳон ҳар чӣ бештару муассиртар тасвир намоянд. Табиист, ки ин роҳ ва бо чунин усул навиштани таърих ва таҳрифи он дар амал маънни инкори арзишҳои таърихию фарҳангии ба даст овардаи дигар ҳалқҳову сокинони минтақа мебошад. Ҳатто кор то ба ҳадде расидааст, ки ба ин кор таърихшиносони қасбӣ низ даст доранду ҳамзамон ба он шарикони берунии ҳудро ҳам ҷалб менамоянд. Таърихсозию таърихбофӣ дар бархе ҳолатҳо ба мароми

аслии баъзе аз мактабҳои таърихнигории минтақа табдил ёфтааст.

Мактаби таърихнигории точик аз ибтидо бо сабк ва усули воқеънигории худ мақоми хоссаэро соҳиб буд ва имрӯз низ ин манзалатро аз даст надодааст. Мухаққиқон ва таҳилгарони шинохтаи беруна аз таҳрифу муболига ва ҳангомасозӣ дур будани мактаби таърихшиносии точикро пайваста таъкид менамоянд. «Мо, точикон, - менависанд Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, - ҳеч гуна ниёзе ба таҳрифи огоҳонаи таърих, таърихсозӣ, бузургтарошӣ ва падидаҳои дигари ғайри-илмӣ ва зиддиилмӣ надорем. Мо ончунон таърихи дураҳшон дорем, ки ҳатто шинохти нисбии он мұчассамай гүё ва возехи мо хоҳад буд» [5, 105].

Бо ба даст овардани Истиқлолият таваҷҷуҳ ба таърих, рӯзгору пайкори наслҳои гузашта ва мероси бузурги аҷдодӣ вусъати нав ва тоза пайдо намуд, ки он аз ҷунбишу қӯшишҳои маърифатҳоҳонаи таърихогаҳии нимаи дуюми солҳои 80-уми аспи гузашта маншаш мегирифт. Маҳз дар ҳамин давра бо истифода аз таҳаввулот дар ҷомеаи шӯравӣ на танҳо назари нав ба таъриху тамаддуни гузаштаи ҳалқи точик шакл гирифт, балки доираи таърихогаҳии ҷомеаи қишвар ниҳоят васеъ гардид, ҳаракати эҳёи оину суннатҳои фарҳангӣ, таҷлили санаҳои таъриҳӣ, бузургдошти ҷехраҳои шинохтаи илму фарҳанг тадриҷан равиши нав пайдо намуд. Истиқлолият ба ин равиши тоза хильати комилан миллӣ пӯшонид, муносибат ба таҳқиқу омӯзиш ва таълиму тадриси таърихи чандинҳазорсолаи ҳалқи точик ба қуллитағири ёфт.

Дар замони шӯравӣ таърихи ҳалқи точик ҳамчун як ҷузъи таркибии таърихи ягонаи Иттиҳоди Шӯравӣ ши-

нохта мешуд ва таҳқиқу омӯзиши он низ дар ҳамин чаҳорҷӯба амалӣ мегашт. Ҳатто таъриҳӣ замони пошӯравии тоҷикон дар робита бо таърихи дигар ҳалқҳои ин мамлакати пахновар ва ҳудуди ҷуғрофии он таҳқиқу баррасӣ мегардид. Дар муассисаҳои таълимӣ то миёнаи солҳои 80-уми асри гузашта, яъне замони бозсозӣ таърихи ҳалқи тоҷик ҳамчун фанни алоҳидаи таълимӣ мавриди омӯзиш қарор надошт. Гарчанде таърихи мардуми бүмии минтақа-тоҷикон хеле барвақт таваҷҷуҳи олимону ҳоваршиносони марказҳои ҷаҳониро ба ҳуд ҷалб карда, таҳқиқоти илмӣ ва омӯзиши паҳлӯҳои гуногуни он аз охирҳои асри XIX ва ибтидои асри XX низоми мунтазам ва пайвастаро соҳиб шуд; тоҷикшиносӣ ба як самти мустақили илмҳои таъриху мардумшиносӣ мубаддал гардида, асарҳо ва таҳқиқотҳои зиёди бунёдӣ, рисолаҳои илмӣ ва илмӣ-омавии таърихио этнографӣ ва бостоншиносӣ ба чоп расида буданд. Вале ин таҳқиқотҳо ва натоҷи дар ин самт ба даст омада танҳо дастраси мутахассисони соҳа, муҳаққиқони касбӣ ва тельодиди ниҳоят ками ҳонандагон мегардид. Ба замми он, ҳангоми муаррифии таъриху фарҳангӣ гузашта, на ҳамеша соҳибони он - меросдорони асосӣ, яъне тоҷикон номбар мешуданд. Бештар вакт он моли тамоми минтақа дониста мешуд, аз мансубияти этникии олимону мутафаккирон, яъне, марбут ба тоҷикон будани онҳо, нақши тоҷикон дар ташаккулу рушди тамаддуни Осиёи Марказӣ, сокинони бүмии ин минтақа маҳсуб ёфтани онҳо бештар канораҷӯй карда мешуд. Доир ба муаррифии ҷаҳоншиноҳтаи илму адаб бештар мағҳуму ибораҳои соҳтае амсоли «мутафаккири барҷастаи осиёимиёнагӣ», «олими асримиёнагӣ», «олими Шарқ» ва амсоли инҳо истифода

шуда, аз баёни ҳақиқат ва нишон додани мансубияти қавмию этникӣ канора мечустанд.

Соҳибистикол гардидани Чумхурии Тоҷикистон ва ба миён омадани воқеяти нави сиёсию иҷтимоӣ пеш аз ҳама дар шуур ва худшиносии ҷомеа таҳаввулоти ҷиддӣ ба миён овард. Назари ахли ҷомеаи чумхурии соҳибистикол ба ҷаҳон, кишвар, миллат ва таъриху фарҳанги он куллан тағиیر ёфт. Акнун таърихи ҳалқу кишвар ҳамчун қисми таркибии таърихи башар, минтақа ва тамаддуни мардуми ориёитабор мавриди омӯзишу баррасӣ қарор гирифт. Яъне таърихи ҳалқи тоҷик ҳамчун ҷузъи таркибии таърихи ҷаҳонӣ ва таърихи инсоният пазируфта шуд, нақши муттаҳидқунандаю созандай он дар ҷомеа пайгирана истифода мешуд. Таъриҳ ҳамчун як сарчашмаи воқеии худшиносии миллӣ, қабл аз ҳама, бунёди давлати соҳибистикол, вахдати миллӣ, рӯ овардан ба гузаштаи пурифтиҳор, хифзи тамаддуну мероси фарҳангии ниёгон ва поси хотири шаҳсиятҳои тавонову фарзандони бузурги миллат гардид.

Зикр бояд кард, ки таъриҳ ҳамеша дар давраҳои гузариши ҷомеа аз як зина ба зинаи дигар мақому манзалати ҳосса пайдо менамояд, зоро созандагони ҷомеаи нав ҳамеша кӯшиш менамоянд, ки тимсоли воқеаю падидаҳои ба вукуъ омада ва роҳи ҳалли мушкилоти мавҷударо аз гузашта ҷустуҷӯ намоянд. Дар ин ҳолат таъриҳи ва ҳаводиси таъриҳӣ, корномаву пайкори ҷаҳонӣ мондагор, зиндагиву таҷрибаи нуҳбагону қаҳрамонон ҳамчун сарчашмаи муҳимми ифтиҳор ва намунаи ибрат ба хотири созандагию бунёдкорӣ ва рушди ҷомеаи нав истифода мегардад. Чунин таҷриба дар таърихи миллату ҳалқҳои гуногун, баҳусус дар ҳолатҳои муракқабу ҳассос, дар айёми таҳдид

ва хатархой ҷаҳонию минтақавӣ, ҳучуму лашкаркашиҳои бегонағон борҳо истифода шудааст.

Истиқолият дар баробари ин ба гузориши масъалаҳои мухимми илмии таъриҳӣ, метод ва методологияи таҳқиқоти таъриҳӣ, мақсад ва ҳадафи ниҳоии пажуҳишҳо низ дигаргунии ҷиддӣ ворид намуд. Пеш аз ҳама пошҳӯрии ҷаҳорчӯбаи қавии идеологӣ, ки рушди илми таъриҳро ба ҳадафҳои асосии ҷомеаи шӯравӣ комилан мутобиқ сохта, дар доираи методологияи ягонаю ҳатмӣ иҷрои вазифаҳои мушаҳҳасу муайянро талаб мекард, боиси таҷдиди назар ва истифодай усулу равишиҳои гуногун дар таҳқиқи масоили таъриҳӣ гардид. Табиист, ки раванди гузариш аз методологияи солҳои тӯлонӣ ҳукмрон ва дарёғти методологияи нави илмӣ, консепсияи илмии таҳқиқи таъриҳ дар муддати кӯтоҳ ба вуқӯъ намеояд. Аз ин рӯ, дар ибтидо роҳҳо ва усулҳои гуногуни омӯзиш ва таҳқиқи таърихи ҳалқи тоҷик вусъат пайдо намуд, назарияҳои гуногун ва мухолифи ҳам, пеш аз ҳама пурра инкор намудани дастоварду натиҷаҳои баъзе марҳалаҳои таъриҳӣ, ё ба таври маснӯи мувоғиқ соҳтани таърихи ҳалқи тоҷик ба консепсияю мавқеи мактабҳои комилан бегона роҳ ёфтанд. Ба таҳқиқу омӯзиши таърихи ҳалқи тоҷик афроде даст ёфтанд, ки таҳкурсии қавии илмӣ ва ё асосҳои назариявии қасбиро соҳиб набуданд, таъриху матолиби таъриҳиро бештар ба мақсадҳои гайрииљӣ истифода мекарданд. Ҳарчанд теъдоди бештари муҳаққиқони қасбӣ аз мавқеи ҳамон консепсияи илмии таҳқиқи таърихи ҳалқи тоҷик, ки бунёди онро академик Б.Ф. Фафуров гузошта буд, пажуҳишро идома медоданд.

Консепсияи илмии таҳқиқу омӯзиши таърихи ҳалқи тоҷик ҳанӯз дар замони шӯравӣ аз ҷониби академик Б.

Гафуров тавассути таҳқиқотҳои бунёдӣ ва асарҳои мондагор, ба вижа «Тоҷикон» пешниҳод гардида буд, ки ба таҳқиму вусъати он олимони алоҳидаи ватанини хориҷӣ бо пажуҳишҳои чудогона нақши муассир гузоштанд. Аммо ин консепсияи илмӣ дар замони Истиқолият пеш аз ҳама дар асарҳо, мақолаҳо ва баромадҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз ҳам мукаммалтару мустаҳкамтар гардида, хильъати миллӣ ба бар кард ва мағқураи ифтихор аз таъриху фарҳанг, неруи созандагию офарандагии гузаштағон, ва тоҷик буданро дар ҷумҳурӣ ва берун аз он пойдор гардонид. Махсусан, рисолаҳои пуарзиши «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ». Аз Ориён то Сомониён» (Иборат аз ҷонубӣ. Душанбе, 2009), «Фарҳанг ҳастии миллат» (Душанбе, 2001), «Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат» (Иборат аз 12 ҷилд. Душанбе, 2002-2009), «Сарнавишти миллати соҳибтамаддун» (Душанбе, 2006), «Ориёниҳо ва шинохти тамаддуни ориёй: андешаҳо дар останаи ҷашни Соли бузургдошти тамаддуни ориёй» (Душанбе, 2006-2007), «Нигоҳе ба таъриҳ ва тамаддуни ориёиҳо» (Душанбе, 2006, Лондон, 2019), «Забони миллат-ҳастии миллат» дар ду қитоб (Душанбе, 2015, 2018), «Чехраҳои мондагор» (Душанбе, 2016) дар ташаккули консепсияи нави пажуҳишу омӯзиши таърихи ҳалқи тоҷик нақши бориз гузоштанд. Ин асарҳо, ки аз зарурати таърихогаҳӣ ва таърихнигории замони истиқолияти давлатӣ маншаш гирифтаанд, баробари пажуҳиши ҷиддии илмӣ будан, чун дастуру роҳнамои барномавии фаъолият барои муҳаққиқони ҷумҳурӣ хидмат менамоянд.

Пешвои миллат зарурати таҳқиқу омӯзиши воқеии таърихро бидуни ҳамагуна таҳрифу муболига ва муаррифии

ҳамаҷонибаи онро барои сокинони ҷумхурӣ ва ҷаҳониён пеш мегузоранд. Баробари он, дар асарҳои мазкур таҳқиқу баррасии масоили мубрам ва умдаи таърихи ҳалқи тоҷик ба вежа таърихи тамаддуни қадими ниёгон, масъалаи ориёихо ва тамаддуни ориёй, ташаккул ва рушди фарҳанги давлатдории тоҷикон дар марҳалаҳои гуногуни таърихӣ, талошу муборизаҳои истиқлолҳоҳии ниёгон, нақши Шоҳроҳи абрешим дар пайвасти гузаштаву имрӯза ва оянда, бозёфтҳо ва ҳазинаву дафинаҳои арзишманди аҳди бостон ба мисли Дафинаи Амударё, Авасто ҳамчун нахустин қомусномаи ниёгон, Зардушт-паёмбари оини ростин, марказҳои аввалин ва гаҳвораи давлатдории тоҷикон-Боҳтару Суғд, этногенез ва равандҳои этникӣ, нақши хонадонҳои ҳукмрон ва давлатҳои аҷдодӣ дар таърихи миллат ва амсоли онҳо ҳамчун самтҳои асосии пажӯҳиш дар илми таърихшиносии миллӣ муайян шуданд.

Вобаста ба гузориши самтҳои муҳим ва нигоҳи нави пажӯҳиш ба таърихи миллат, ки такя ба ҳадафҳои миллии замони Истиқлолият доранд, таҳқиқу омӯзиши баъзе масоили таърихӣ ба мадди аввал баромада, гузориши бархе аз онҳо вусъати тоза пайдо намуданд. Пеш аз ҳама таҳаввулоти ҷиддӣ дар раванди таҳқиқу омӯзиши шинохти миллат, таърихи ташаккул ва марҳалаҳои асосии рушди он, этногенез ва таърихи этникии ҳалқи тоҷик, оин ва суннатҳои ҷандинҳазорсолаи давлатдории аҷдодӣ, таъриху тамаддуни ориёй, шинохти комилан нави таъриху фарҳанги давлатдории Сомониён ва дигар хонадонҳои тоҷиктабор, умуман нигоҳи нав ба фарҳанги гузашта ва мақому нақши тоҷикон ҳамчун сокинони бумии минтақа дар ташаккул ва рушди тамаддуни минтақа ва ҷаҳон ба назар мерасанд.

Пешгузории чунин масъалаҳои муҳим ва муайян намудани самтҳои афзалиятноки раванди таҳқиқу омӯзиши таърихи ҳалқи тоҷик ба рушди таърихшиносии миллӣ, ба вижа сифати пажуҳиш, фарогирии мавзуъҳо ва марҳалаҳои таърихӣ нақши муғиду созанд гузашт. Муваффактарин қадам дар ин самт вусъати таваҷҷуҳи ҷомеа, аз кӯчактарин то бузургтарин сокини ҷумҳурӣ ба таъриху гузаштаи пуритихори ҳалқу миллат, таҳқиқу омӯзиши таърих аз тарафи марказҳои қалони илмии ватанию ҳориҷӣ ва олимони алоҳида маҳсуб меёбанд.

Дар ин замина метавон номгӯи зиёди таълифоту таҳқиқоти бунёдӣ ва ҷехраҳои дар ин самт муваффакро номбар намуд. Яке аз дастовардҳои илми таърихшиносии миллӣ ва нигоҳи нав ба таърихи ҳалқи тоҷик ин нашри асари бунёдии шашҷилдаи «Таърихи ҳалқи тоҷик» [2] маҳсуб меёбад. Асари мазкур бо қӯшиш ва сайъи олимони Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар давоми солҳои 1998-2013 ба нашр расид. Рушди илми таърихшиносӣ, ба миён омадани таҳқиқоту таълифоти зиёд доир ба таърихи ҳалқи тоҷик, маҳсусан қашфиётҳои ниҳоят ҷолиби бостоншиносӣ, мардумшиносӣ, инҷунин дастраси муҳаққиқон гардидани манобеи фаровони дasti аввал, маъҳазҳо, ҳучҷатҳои бойгонӣ тақозои чопи чунин асари ҷамъбастиро ба миён овард. Чопи ин таҳқиқоти бунёдӣ, ки бо истифода аз навтарин натиҷаҳои илми тоҷикшиносии ватанию ҳориҷӣ таълиф ёфтааст, яке аз муваффақиятҳо ва дастоварди мактаби таърихшиносии миллии тоҷик маҳсуб меёбад. Таърихи ҷомеъи ҳалқи тоҷик бори аввал дар заминаи даврабандии нав ва дар

мehвари пажухиш гузоштани таърихи точикон таълиф шудааст.

Ҳамчунин дар замони Истиқолият даҳҳо монография, садҳо таҳқиқоту мақолоти илмӣ доир ба самтҳои муҳталифи таъриху фарҳанг, археологияю этнология ва дигар шоҳаҳои таърихи халқи тоҷик ба чоп расиданд. Намунаи ҷашнраси он нашри таҳқиқоти бунёдии «Этногенез ва таърихи этникии халқи тоҷик» (ба ду забон тоҷикӣ ва русӣ) [7] мебошад. Бори аввал этногенез ва раванди этникии ташаккули халқи тоҷик дар маҷмуъ мавриди таҳқиқи алоҳида ва мукаммал қарор гирифт. Дар баробари он самти наве, ки дар илми таърихшиносии ҷумҳурӣ рушд кард, ин рӯ овардани муҳакқиқон ба таърихи минтақава маҳалҳои ҷудогонаи ҷумҳурӣ, яъне рушди қишваршиносӣ, таҳия ва чопи донишномаву асарҳои зиёди тарғиботии таъриҳӣ мебошад. Ҳарчанд ҳамай ин китобҳо ҳусусияти илмӣ-таҳқиқотӣ ва бунёдиро соҳиб нестанд, вале мусаллам аст, ки онҳо дар роҳи тарғибу муаррифии таърихи қишвар ва миллат нақши муассирро соҳибанд.

Падидай нав, ки дар замони Истиқолият вусъати комил пайдо намуд, ин таҷлили санаҳои муҳимми таъриҳӣ, баргузории ҷашни ҷаҳраҳои мондагори миллат ва шаҳрҳои бостонию ёдгориҳои нодири таъриҳӣ мебошанд. Дар ин раванд метавон аз ҷашнҳои пуршукӯҳи 1100-солагии Ҷавлати Сомониён, 2700-солагии Авасто, Соли тамаддуни ориёй эълон шудани соли 2006, 2500-солагии Истаравшан, 2700-солагии шаҳри Кӯлоб, Соли бузургдошти Имоми Аъзам, 3000-солагии Ҳисор, 5500-солагии шаҳри Саразми бостонӣ, ки ҳар яке бо як шукӯҳу шаҳомати хосса доир гашт, дар ҳудшиносии милливу таърихии ҷомеаи қишвар нақши мондагору муассире гузоштанд. Ба ифтиҳори

тачлили ин чашнҳову санаҳои таърихӣ баробари корҳои ободиву созандагӣ, марказҳои нави илмӣ-таҳқиқотӣ, рисолаву асарҳои зиёди илмӣ, албому мусаввараҳои гуногун, мақолот ва филмномаҳо, барномаву гузоришҳои телевизионӣ, радио ва интернетӣ ба тасвиб расиданд. Ба сифати намуна метавон аз «Маркази пажуҳиши тамаддуни давраи Сомониён», кидар назди Раёсати Дошигҳои давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ташкил ёфта, чопи як силсила асарҳову донишномаҳо амсоли «Точнома – Силсилаи Тоҷикон дар массири тамаддун»-и назди Китобхонаи миллии Тоҷикистон, ки бо таҳия, бозгардонӣ ва чопи маъҳазҳои мультамади хаттӣ дар ин самт шарафёб шудаанд, ёдовар шуд.

Новобаста аз дастовардҳои назарраси таърихшиносии миллӣ ва ҷаҳонӣ дар таҳқиқи таърихи ҳалқи тоҷик, ҳоло ҳам теъдоди мавзуӯ ва масоили ниёз ба таҳқиқу омӯзиш дошта ҳеле зиёд аст. Имрӯз зарур аст, ки ба таҳқиқу омӯзиши ҳамаҷонибаи таърихи миллату кишвар боз бештар талош намуда, ҳолигиҳо ва саҳифаҳои норавшани таърихи миллат, оини давлатдорӣ ва соҳибдавлатии тоҷикон мавриди пажӯҳиши ҳаматарафа қарор гирад ва таҳқиқи нақши тоҷикон дар рушди тамаддуни минтақа ва ҷаҳон боз ҳам вусъат пайдо намояд. Омӯзиши ҳавзаҳои фарҳангии тоҷикони берун аз минтақа, гирдоварӣ ва табъу нашри манобеи фаровони таърихӣ амсоли осори ҳаттии гузаштагон, маъҳазҳои ҳаттии чинӣ, арманиӣ, тибеттӣ, арабӣ, манобеи бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ, таъсири фарҳангу тамаддуни тоҷикон ба дигар сокинони минтақа ба шакли густурда ба роҳ монда шаванд.

Таҳқиқ ва инъикоси таърихи замони Истиқлолият, муаррифии дастовардҳои беназир дар қӯтоҳтарин марҳалай

таърихӣ, пеш аз ҳама таҷрибаи таърихии сулҳи тоҷикон, ҳадафҳои миллӣ ва стратегии чумхурии мустақил ва роҳу воситаи татбиқи он, мақоми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои сиёсии ҷаҳон ва минтақа, яке аз вазифаҳои муҳимми дигари таърихшиносии миллӣ ба ҳисоб меравад.

Хулоса, мақоми меъварӣ пайдо намудани таърих ҳамчун мактаби бузурги сабақомӯзӣ ва сарчашмаи ифтихору илҳом дар роҳи худшиносӣ, воқеан яке аз омиҳои ҳалкунанда барои таҳқиқу омӯзиши пурвусъати таърихи ҳалқи тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ гардид. Таҳлили дастовардҳои илми таърихшиносии тоҷик дар давоми 30 соли соҳибистиқлолӣ, чопи пажуҳишҳо ва рисолаҳои бунёдӣ, ба дasti ҳонанда расидани осори фаровони ҳаттии гузашта, таҳқиқ ва ҷонибии гуногун, таҷлили санаҳои муҳимми таърихӣ, омӯзиши вусъатноки ёдгориҳои нодири таърихио фарҳангӣ, арҷузорӣ ба корномаю хидматҳои ҷаҳонӣ мондагори таърихи миллат шаҳодати онанд, ки илми таърихшиносии ватанӣ дар марҳалаи комилан нави рушди ҳуд қарор дорад.

### **ПАЙНАВИШТ:**

1. Абдураҳмон ибни Ҳалдун. Муқаддимаи Ибни Ҳалдун (мутарҷим аз арабӣ ба форсӣ Муҳаммад Парвини Гунободӣ). Ҷилди 1. Сарредаксияи Миллии Тоҷик.– Душанбе, 2019.

2. История таджикского народа. В шести томах. – Душанбе. - Т. I. 1998; Т. II. 1999; -Т. III. 2013; -Т. IV. 2010; -Т. V. 2004;-Т. VI. 2011.

3. Конрад Н.И. Изб. труды. История.- М., 1974.

4. Сомониён дар оинаи таърих (ҷилди якум, матнҳои тоҷикӣ, нашри дувум бо такмилу иловаҳо). Фароҳамова-рандагони матн, муаллифони таълиқот, ҳавошӣ ва лугат-


нома Н. Салимӣ, Н. Зоҳидӣ, Н. Фиёсов, А. Ҳасанзода. Душанбе, 2019.

5.Суханҳои ҳикматомӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон. - Душанбе, 2017.

6.Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. Иборат аз чаҳор китоб. Душанбе: «Ирфон», 2009.

7.Этногенез и этническая история таджикского народа. В 2-х томах. Т.1. Душанбе: «Дониш», 2021;

8.Этногенез ва таърихи этникии ҳалқи тоҷик. Дар дӯчилд. Ҷ.1.- Душанбе: «Дониш», 2021.



## БОБИ 2

### ИНЬИКОСИ ТАЪРИХИ НИХОДХОИ ОМӮЗИШӢ ВА МУНОСИБАТИ РУҲОНИЁН БА ОНҲО ДАР АСАРҲОИ В.В. БАРТОЛД ВА А.А. СЕМЕНОВ

#### 2.1.Инъикоси таърихи ниҳодҳои омӯзишии Варазруд дар осори академик В.В. Бартолд

Академик В.В. Бартолд аз зумраи он олимони шинохтаи ҷаҳонист, ки умри хешро сарфи омӯзиши таъриху фарҳанги ҳалқҳои Осиёи Миёна намудааст. Аз 502 асару мақолаҳои олим зиёда аз 480-тои он ба таърихи Осиёи Миёна бахшида шудааст. Омили асосии ба омӯзиши таърихи Осиёи Миёна машғул шудани худро В. Бартолд пеш аз ҳама аз ҷиҳати ҷуғрофӣ ва таъриҳӣ наздик будани минтақа ба Россия донистааст. Осиёи Миёна, ба ақидаи ў, барои шарқшинос – таърихчии рус бештар наздик аст ва дар ин ҷо зиёдтар маводу манбаъ пайдо мегардад, ки онҳо ба шарқшиносони аврупой дастнорасанд [15,789-790].

Аз тарафи дигар, рӯ ба таърихи Шарқ овардани В. Бартолд натиҷаи ташаккули мактаби мустақили таъриху шарқшиносии рус дар нимаи дуюми садаи XIX низ мебошад. Зеро маҳз дар ҳамин давра, омӯзиш ва таҳлили як қатор осори ҳаттии форсию тоҷикӣ, арабӣ ва туркӣ, маводҳои сиккашиносӣ аз ҷониби олимони шинохтаи рус боиси таъсису ташаккули мактаби мустақили шарқшиносии рус гардид, ки он дар ҳоваршиносии ҷаҳонӣ мақоми хоса ва пешсафро касб намуд.

Академик В. В. Бартолд ҳамчун муҳаққики асил баробари пажуҳиши дигар самтҳои таърихи Осиёи Миёна ба

омӯзиши таъриху фарҳанги он низ таваҷҷуҳи чиддӣ зоҳир намудааст. Дар маркази пажӯҳиши ин олими шинохта таъсири фарҳангҳо мақоми вижадорад. Ўз ин нигоҳ ба таҳқиқи таърихи ниҳодҳои омӯзишӣ, муассисаҳои динӣ – маърифатӣ ва ҷамъиятие, ки тавассути онҳо ташвиқу тарғиби фарҳанг, мазҳабу оин ва урғу одате, ки ба ҳукми анъана даромадааст, шуғл варзидааст.

В. В. Бартолд барои чун шоҳаи мустақили илми шарқшиносӣ ифтитоҳ ёфтани осиёимиёнашиносӣ, ё ба истилоҳ «туркистоншиносӣ» ибтидо гузошта, дар ташаккули он мақоми вижаро соҳиб аст. Истифодай истилоҳи таърихию ҷуғрофии «Туркистон» ба ҷои «Осиёи Миёна» ё «Осиёи Марказӣ» маҳсули тафаккури В. Бартолд набуда, ба андешаи худи ӯ дар асри XIX бо ташабbusи муҳаққиқони англис ба ӣвази мағҳумҳои «Бухорои бузург» ва «Бухорои хурд» ба илм истилоҳи «Туркистони гарбӣ» ва «Туркистони шарқӣ» ворид гардид [2,273], ки воқеан ба фахмиши воқеии ҷуғрофӣ пурра мувофиқат намекунад. Бинобар ин ба андешаи инҷониб ба ҷои «Туркистон» бештар истилоҳи «Осиёи Миёна»-ро мавриди истифода бурдан ба мақсад мувофиқ мебошад.

Дар тӯли фаъолияти босамари худ В. Бартолд паҳлухои ғуногуни таърихи ҳалқу давлатҳои Осиёи Миёнаро ба риштаи таҳлилу таҳқиқ кашидааст. Аз ҷумла, дар доираи омӯзишу таҳқиқи таърихи фарҳанги минтақа академик В. Бартолд ба таърихи ниҳодҳои омӯзишӣ, пеш аз ҳама мактабу мадраса дикқати чиддӣ додааст. Яке аз асарҳои комил, ки бештар ба масоили умдаи таърих ва рушди фарҳанги Осиёи Миёна, ба вижад ҳалқи тоҷик баҳшидаи академик В. В. Бартолд «Таърихи ҳаёти фарҳангии Туркистон» мебошад. Асари мазкур бори нахуст соли 1927[2,

167-433] нашр гардида, давоми мантиқии «Таърихи Туркестон» [2,107-166] аст. Дар он олим масоили гуногуни таърих ва инкишофи фарҳанг, баҳусус таърихи мактабҳои маҳаллӣ ва таълиму тадрис дар асрҳои миёна ва қарни XIX, масъалаҳои динро мавриди пажуҳиши ҳаматарафа қарор додааст. Таҳқиқоти мазкур, дар қатори масоили умда, бештар ба таърихи пайдоиш, шарҳи маҳфумҳо ва истилоҳҳои иҷтимоию хоҷагидорӣ ва ҳаёти маданий Осиёи Миёна ва умуман шарқи исломӣ баҳшида шудааст, ки имрӯз низ онҳо арзиши илмии ҳудро гум накардаанд. Дар асари мазкур боби алоҳидае (VII) [2,296-318] ба таърихи мактабҳои садаи XIX Осиёи Миёна баҳшида шудааст, ки ин масъала дар дигар асарҳои В.В.Бартолд низ мавриди таваҷҷӯҳӣ хосса қарор гирифтааст.

То паҳшавии ислом ва ҳатто пас аз истилои араб низ дар Эрон ва Осиёи Миёна мактаби ибтидой, саводомӯзиро дабиристон мегуфтанд. Ба ақидаи академик В. Бартолд ин мағҳум аз зардуштия ба Эрон мерос монда, баъдан дар Осиёи Миёна паҳн шудааст [2,222]. Дар маърӯзаи худ «Вазифаҳои шарқшиносии рус дар Туркестон» низ қайд менамояд, ки қалимаи мактаб шакли форсийшудаи «дабиристон» буда, дар Эрони тоисломӣ истифода мешуд ва аз он ҷо ба Осиёи Миёна ворид гашт ва он ҳатто дар асари XII низ ҳанӯз мавриди истифода қарор дошт [14,532].

Академик В. Бартолд то охири умр тарафдори назарияи таъсири фарҳанг буда, далолат бар он дошт, ки мактаб маҳсули таъсири қисмати гарбии олами Эрон ба қисмати шарқии он мебошад. Сабаби асосии дар давраи аввал пешрав будани Эрони гарбирио дар наздик будани он ба маркази тамаддуни бобулий медонад [9,417]. Дар

бораи мадраса, илм ва санъат В. Бартолд дар аввал таъсири чиддӣ доштани Эрони Шарқиро ба Эрони Фарӯй таъқид кардааст. Вале ў сабаби пешқадам будани Эрони Шарқиро дар барҳӯрди он аз анъанаҳои давлати Юнону Бохтар, оини буддой ва монӣ дидааст [2,222]. Дар ҳамин замина олим инчунин наздик будани Ҳиндустонро ба инобат гирифта, бартарии шаҳри Балҳро ҳамчун маркази фарҳангӣ дар ибтидои давраи исломӣ бо далелҳо собит месозад. Тибқи хulosai ў нахустин намояндагони хона-донҳои эронии Бармакиёну Сомониён чун эҳёгарони фарҳангӣ эронӣ на аз шаҳрҳои Форси сосонӣ, балки аз Балҳ баромадаанд [2,222].

Мадраса низ ба ақидаи В. Бартолд ҳамчун мактаби олии исломӣ бори нахуст дар қисмати шарқии Эрон пайдо шудааст. «Таъсири буддоияро боз далели дигар метавонад тақвият дихад, ки мактаби динии исломӣ (мадраса) бори нахуст дар Ҳурӯсӣ ва баъдан ин мактаб ба қисмати Осиёи Пеш паҳн мегардад» [10,372]. Яке аз сабабҳои асосии паҳншавии мадраса ва умуман фарҳангӣ шарқӣ-эрониро ба Фарӯй В. Бартолд хизмати Салҷуқиён қаламдод кардааст. «Бо паҳншавии империяи Салҷуқиён паҳншавии таъсири фарҳангӣ шарқӣэронӣ низ ба амал меояд» [11, 286]. Маҳз бо васеъшавии ин империя мадраса тадриҷан ба Байнаннаҳрайн, Сурия, Миср ва Африқои Шимолӣ паҳн мегардад [11, 286;8]. Аммо дар маърӯзаи «Вазифаҳои шарқшиносии рус дар Туркистон» аз 29 декабря соли 1914 пешниҳод намудааст, ки шояд мадраса бо таъсири оини буддой аввал дар Туркистон пайдо шуда, сипас ба дигар вилоятҳои исломӣ паҳн гардидааст [14,532]. Барои тақвияти фикр В. Бартолд онро асос менамояд, ки дар Туркистон баробари равияҳои дарвешии зери таъсири ҳа-

ракатҳои динии Осиёи Фарбӣ дар Бухорою Хоразм пайдо шуда, замоне равияи дарвешони маҳаллӣ дар Тирмиз, ки пештар яке аз марказҳои оини буддой ба ҳисоб мерафт, мавҷуд будааст [14,532].

Академик В. Бартолд бар он ақида аст, ки яке аз сабабҳои асосии пешравии фарҳангии Эрони шарқӣ паҳншавии оини буддой ва наздик будани Ҳиндустон аст. Дар асоси таҳлилу омӯзиши сарчашмаҳои гуногун В. В. Бартолд собит менамояд, ки намунаи аслӣ барои пайдоиши мадрасаи мусулмонӣ виҳари буддой мебошад [4,432]. Мактабҳои насронӣ, ки дар ибтидои давраи исломӣ дар шаҳрҳои мусулмонӣ кушода мешуданд ба мактабҳои мусулмонӣ кам таъсир расонидаанд. Калимаи юононии «школа», ки баъдан ба забони сурёнӣ ва ҳам забонҳои Аврупои Фарбӣ ворид шуда буд, аз тарафи арабҳои насронӣ дар шакли «искул» қабул гардид, vale арабҳои мусулмон онро қабул накарданд. Танҳо аз мағхумҳои суриёни насронӣ мағхуми «макреян» - устоди хониш дар арабӣ ба шакли «мукрӣ» ва дар Осиёи Миёна ба шакли қорӣ қабул гардид [2,224].

Дар таълифоти «Оид ба дағн кардани Темур» В. В. Бартолд нисбат ба мағхуми хонақо ва мадраса менависад, ки ҳарчанд калимаи «хонақо» баромади ориёй дошта бошад ҳам, ба Осиёи мусулмонӣ аз Farb ба Шарқ паҳн шуд, vale мағхуми мадраса баромадаш аз забони семитӣ буда, аз Шарқ ба Farb паҳн гаштааст [4,430].

Аз ин рӯ, ақидаи академик В. Бартолд оид ба маҳсули шарқиэронӣ будани мадраса ҳамчун мактаби олии исломӣ чун ҳақиқати воқеӣ ба назар мерасад. Ҳарчанд маъннии лугавии мадраса аз яҳудиёну суриёниҳо ва ё дарси арабҳо решаш гирифта бошад ҳам, ҳамчун ифодакунандай макони

дарсхонӣ, тадрис дар шарқи Эрон пайдо шудааст, ки инро тадқиқотҳои охирин ба қуллӣ собит менамоянд. То истилои арабҳо зери таъсири ойини буддой дар қисми шарқии Эрон чунин муассисаҳо вучуд доштанд ва пайдоиши вихараи буддой низ бесабаб нест, ишора кардааст В. Бартолд.

Дар шарҳи номи Бухоро муаллифони аксарияти фарҳангҳои адабиёти классикии тоҷику форс эътимод бар он доранд, ки як маънои «бухор» ва ё «бухар» дониш, илм, маҷмуи илмӣ, шаҳри уламову фузало мебошад [18,77-84]. Ҳатто муаллифи «Бурҳони қотеъ» ақида дорад, ки номи Бухоро аз решай «Бухар» вожай санскритии «виҳара» гирифта шуда, маънии дайр, муъбад медиҳад [16,156-157].

Кашфиётҳои бостоншиносии баъди солҳои 50-уми асри XX дар ҳудуди Мовароуннаҳру Хурросон аз он шаҳодат медиҳад, ки то паҳншавии дини буддой дар ин ҳудуд, муассисаҳои гуногуни шаҳрвандию мазҳабӣ вучуд доштанд [20,17].

Дар асоси тадқиқотҳои охирин метавон ҳулоса намуд, ки рӯҳониёни ойини буддой тавонистанд маъбаду муасисаҳои динни Осиёи Марказиро мөҳирона ба оини буддой мувоғиқ созанд ва дар соҳтмони кушку маъбадҳои нав аз санъати меъмории маҳаллӣ ҷадорона истифода намоянд.

Академик Б. Фафуров ба ҳамин маъни зикр намудааст, ки «дар сарзамини Боҳтар маданияти мутараққии ба ҳудҳоси маҳаллӣ вучуд дошт, ки он аз қаъри асрҳо ибтидо мегирифт. Равобити тамаддуни Боҳтар бо маданияти бойи Ҳиндустон, бо маданияти юнониён ва бо маданияти шарқи эллинӣ самараи бузург дошт». Инчунин илова менамояд, ки маҳз дар ҳамин давра дар Осиёи Миёна

дини буддой паҳн шуд[17,121]. Аз рӯи хулосаи олим бо паҳншавии буддоия оини зардустӣ мавқеи худро аз даст надод ва маркази он шаҳри Бактура яке аз марказҳои асосии зардустия ҳисоб меёфт ва аксари аҳолии маҳаллии боҳтариҳо ба зардустия эътиқод доштанд [17,123].

Масъалаи дигаре, ки диққати В. Бартолдро ба худ ҷалб кардааст, ин замони пайдоиши мадрасаҳо мебошад. Тибқи шарҳи ў мағҳуми паҳншудаи мадраса дар адабиёти то асри X, умуман истифода нашудааст [2,225]. Мидрас, Мидраш, Мадраш дар забони арабию ивритӣ ва сурӣӣ хеле пештар ба маънои макони таълими Қуръон, таълимот, шарҳи қонун ва гайра, ҳатто пеш аз паҳншавии ислом мавриди истифода қарор доштанд. Мағҳуми мадраса бори нахуст дар «Таърихи Бухоро»-и А. Наршахӣ истифода шудааст, ки онро ҳангоми тасвири сӯхтори соли 937 –и Бухоро дар бораи мадрасаи Форҷек ёдовар мешавад. Ин маълумоти Наршахиро В. Бартолд асос намуда, менависад, ки шояд ин мағҳум дар қисмати шарқӣ то ин вақт истифода мешуд ва танҳо дар нимаи дуюми асри XI ба тарафи гарб паҳн гардид [2,225].

Дар маркази хилофат шаҳри Бағдод аввалин мадраса бо ташаббуси вазири Салҷуқиён Низомулмулк дар нимаи дуюми асри XI соҳтаю фаъолият намудааст [4,431].

Диққати академик В. В. Бартолдро заминаҳои таърихии пайдоиши мадрасаҳо дар Ҳурросону Мовароуннаҳр низ ба худ ҷалб кардааст. Аз рӯи ақидаи олим аввалин мадрасаҳоро на ҳакимону зимомдорони вақт, балки муҳолифини онҳо бино намудаанд [2,225]. Ин хулосаро шарқшиносон Н.П. Остроумов [24,113-163], А.Метс [21,103] низ ҷонибдорӣ кардаанд. Ҳамин тарик, ташкилқунандагони аввалин мадрасаҳо намояндагони шоҳаҳои гуногуни

мазҳабии ислом будаанд. Мақсади асосии ташкил намудани мадрасаҳо аз нав эҳё кардани анъанаҳои тоисломии дабиристонҳо, донишгоҳҳои Искандария, Хирон, Гунди Шопур ва амсоли онҳо буд, ки дар ибтидои давраи Хилофати араб низ фаъолият доштанд [19,73], хисоб меёфт.

Аввалин маълумот оид ба мадрасаҳои алоҳидае, ки бевосита бо супориши ҳокимон бунёд шудаанд, ба ибтидои асри XI, ба давраи Фазнавиён рост меояд. Вобаста ба ин академик В. Бартолд мадрасаҳоро ба ду гурӯҳ – мадрасаҳои хусусӣ ва давлатӣ чудо менамояд [2,225].

Аз таҳқиқоти академик В. В. Бартолд оид ба маънои луғавӣ, макон ва замони пайдоиши мадрасаҳо хulosae бармеояд, ки мадраса чун мактаби олии исломӣ дар Мовароуннаҳру Ҳурросон пайдо шуда, баъдан ба қисмати гарбии олами ислом паҳн гардидааст. Ба фикри мо академик В. Бартолд нисбат ба таъсири ҷиддии оини буддой ва маҳз зери таъсири ин оин пайдо шудани мадраса каме ба муболига роҳ додааст ва шояд сабаби асосии он дар кам будани таҳқиқоти ҷиддии илмӣ оид ба масъалаи мазкур бошад. Чи тавре, ки дар боло қайд намудем, то паҳншавии оини буддой аллакай дар ҳудуди эронзамин чунин муассисаҳои таълимӣ вучуд доштанд ва руҳониёни оини буддой танҳо онҳоро мохирона ба маннфиати мазҳабии хеш истифода намудаанд.

То паҳншавии дини ислом дар ҳудуди Мовароуннаҳру Ҳурросон муассисаҳои таълимӣ низ амал мекарданд. Мэри Бойс қайд менамояд, ки мувофиқи маълумоти сарчашмаи зардуштии асри VI «Дадестани- Меноги Ҳрад» мактабҳои гуногун ба монанди Фраҳангистон – мактаби умумӣ, Эрбадестан – мактаби маҳсус барои мӯъбадон, дибиристон – мактаби дабирон амал менамуданд [22,166].

Баъд аз паҳншудани ислом дар Осиёи Миёна баробари мактабу мадрасаҳо дигар муассисаҳои динии фарҳангӣ ва ҷамъиятие низ амал мекарданд, ки дар ташвиқу тарғиби донишҳои исломӣ ва илму адабиёт нақши муассир доштанд. Ба чунин ниҳодҳо хонақо, корвонсарой, далоилхона, қориҳона, работ, хон, суфа ва ғ., шомил мешуданд. Академик В. Бартолд оид ба таърихи пайдоиш ва вазифаю ҷойгоҳи чунин муассисаҳо низ андешаҳои худро баён кардааст.

Таърихи пайдоиши мадрасаю хонақоро В.В.Бартолд бо таърихи ислом ва зоҳидии мусулмонӣ зич алоқаманд меподонад. Вожай хонақо ба андешаи В.В. Бартолд пайдоиши ориёй дошта, ба Эрони Шарқӣ аз Ғарб омадааст. Ин муассиса мувофиқи асноди сарчашмаҳои исломӣ бо таъсири зоҳидии насронӣ ва монӣ пайдо шудааст. Барои тақвияти фикри худ В. Бартолд ҳикояи Абдураҳмони Ҷомиро дар бораи соҳтмони хонақо аз тарафи «амири торсой» дар шаҳри Рамли Фаластин мисол оварда [4,430-431], ҳамзамон қайд кардааст, ки дар ягон маъҳаз вожай «хонақо» барои ифодаи дайри насронӣ истифода нашудааст. Баръакс вожай «хонақои монӣ» борҳо қайд гардидааст [4,431]. Хонақо шакли сүғдии қалимаи форсии хона мебошад ва ин ибораро баъдан дарвешҳои исломӣ низ қабул намудаанд.

Бояд қайд кард, ки академик В. Бартолд оид ба пайдо шудани хонақо ва паҳн шудани он дар Осиёи Миёна маълумоти пурра надодааст. Ба ин масъала таърихшиноси ҳинд К. М. Паниккар бештар равшани меандозад. Ба ақидаи ин муҳаққиқ, то пайдоиши оини буддой чунин муассисаҳо вучуд надоштанд [25,38]. К. М. Паниккар дар барои пайдоиши дайрҳои мардонаю занонаи буддой му-

фассал маълумот дода, қайд намудааст, ки бошандагони аввалин дайрҳо, шахсони бехона ва ё хонаи худро тарк намуда буда, либосҳои ниҳоят oddī доштанд. Чунин тарзи либоспӯйӣ дар бошандагони хонақо низ мушохид шудааст.

Академик Муҳаммад Осимӣ пажуҳиши олимони Ҳиндустон С. Датт ва Р. К. Мукерчиро таҳлил намуда, қайд менамояд, ки ин ду пажуҳишгар оид ба дайрҳои Ҳиндустон ҳамчун марказҳои таълимӣ маводҳои фаровон чамъ овардаанд. Аз ин маълумотҳо бармеояд, ки дар дайрҳо баробари диншиносӣ, илми тиб, имло, мусиқӣ, замину ситорашиносӣ низ таълим дода мешудаанд. Дар такя ба ин олимон академик М. Осимӣ ба хulosae омадааст, ки дар Осиёи Миёна низ дайрҳо бешубҳа чунин вазифаро иҷро мекарданд [23,22].

Ба паҳн шудани оини буддой дар Шарқ, маҳсусан, дар Чин сокинони Осиёи Миёна, ба вежа сугдиён ҳиссаи арзанда гузоштаанд. Ин хulosaro бостоншиноси машхур В. А. Ранов низ дар пешгуфтори хеш ба рисолаи Ричард Фрай «Мероси Осиёи Марказӣ» таъкид намудааст [26,4]. Ричард Фрай мұнтақид бар он аст, ки Буддоия ҳамчун аввалин оини нуфузманд дар Осиёи Марказӣ, бо мазҳабу оинҳои мавҷудаи маҳаллӣ мухолифат накарда, баръакс ҳамчун як шоҳаи илми фалсафа ва ё як тарзи зиндагӣ дар баробари онҳо амал намуда, бо онҳо созиш кардааст [29,167]. Мувофиқи хulosai ў пас аз паҳншудани буддоия дар Осиёи Миёна муассисаҳои диннии он «ступа» ва «вихара» низ паҳн гардидааст [29,170].

Масъалаи дигаре, ки таваҷҷуҳи академик В. Бартолдро ба худ кашидааст, ин омехташавии мағҳуми мадрасаю хонақо дар сарчашмаҳои хаттӣ мебошад. Ў қайд мена-

мояд, ки дар асарҳои Мақдисӣ (охири асри X), Ҷувайнӣ (асри XIII), Фосих ва дигарон як муассиса гоҳ хонақо ва гоҳ мадраса номида шудааст. Аммо, муҳаққиқ ҳикояи Абдураҳмони Ҷомиро нисбат ба имом Фаззолӣ асос намуда, таъкид месозад, ки хонақо ва мадраса аз ҳам фарқи ҷиддӣ доранд ва дар алоҳидагӣ сохта мешуданд [4,430]. Шояд ин маҳлутшавӣ аз он решা гирифта бошад, ки бисёр вақт мадрасаю хонақо дар шафати ҳамдигар сохта мешуданд. Ин ду муассиса бештар дар назди мазорҳо, ибодатгоҳҳо, умуман маконҳои парастишӣ бино меёфтанд. Масалан, Низомулмулк мадрасаи худро дар назди Мазори Имом Абӯҳанифа бунёд намуда буд. Дар Самарқанд бошад дар назди мазори бародари паёмбар Қусам ибни Аббос – машҳур бо номи Шоҳизинда ҳанӯз дар асри XII мадраса ва аз рӯи шаҳодати ибни Баттута хонақо ҳам вучуд доштааст [4,432]. В. Бартолд ба «Асрор ат-тавҳид»-и Ибни ал-Мунаввар такя намуда менависад, ки дар назди шаҳри Нисо қабристоне буд, ки он мазори шайхон ва одамони бузург буд ва дар ҳамин қабристон хонақои Соравӣ вучуд дошт [5,128-129].

Дар тақризи худ ба асари Е. Блоше, ки ба Рашидаддин ва асари ў «Ҷомеъ-ат-таворих» баҳшида шудааст, менависад, ки Ғазонхон дар гарбии шаҳри Табрез барои худ мақбара бунёд мекунад ва баъдан дар атрофи он иншооти зиёде, аз ҷумла, масҷиди ҷомеъ, хонақоҳ барои дарвешон, ду мадраса - яке барои пайравони мазҳаби ҳанафӣ ва дигаре барои пайравони мазҳаби шоғей, беморхона, китобхона, расадхона ва дар назди он мактаби таълими фанҳои дунявӣ (ҳукмият) бо мударрисону муаллимон, бойгонии қонунҳо (байт ал-қонун), паноҳгоҳ барои сайдҳо, ҳавзи об, ҳаммом, мактаб барои бачаҳои бепа-

растор баҳри азхудкуни Қуръон бо панҷ муаллиму панҷ назоратчӣ ва панҷ хизматгорзан ва дигар муассисаҳо тадриҷан бунёд ёфтанд [13,294-295]. Дар қатори дигар муассисаҳо номбар шудани хонақоҳ бори дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки ин муассиса аз аввал дар назди мазору парастишгоҳҳо сохта мешудааст. Пажуҳишҳои баъдина низ ин ақидаро тақвият медиҳанд.

Бояд тазаккур дод, ки дар маҳалҳои қӯҳистони Тоҷикистон, ба вижа болооби Зарафшон дар назди аксариати қабристонҳо хонақоҳҳо вучуд доранд ва ҳарчанд онҳо имрӯз мавриди истифода қарор надошта бошанд ҳам, биноҳои баъзе аз онҳо то кунун маҳфуз мондаанд.

Академик В. В. Бартолд ҳарчанд доир ба вазифаи хонақо ва бошандагони он маълумоти пурра надода бошад ҳам, ҳангоми тасвири хонақои Туманого сари ин масъала андеша ронда, ба фикри А.И. Веселовский ва В.Л. Вяткин оид ба он, ки хонақо дар ин давра аллакай аз чиҳати моҳият вазифаҳои аввалии ҳудро гум кардааст, мухолиф мебарояд. В.Л.Вяткин менависад, ки дар ибтидо хонақо ҳамчун дайр истифода мешуд ва дар аҳди Темуру темуриён он барои намозгузорӣ табдил ёфта буд. В. Бартолд ин андешаро ба куллӣ рад намуда, менависад, ки дар асри XV низ хонақо чун пештара паноҳгоҳи суфиён (дарвешон) буд [4,433].

В. В. Бартолд дар хонақо дағн намудани созандагони он, шайхон ва уламои машҳурро рад накардааст. Ӯ ба маълумоти В. Л. Вяткин такя намуда, қайд мекунад, ки мазори Хоча Абдулдаруна дар наздикии Самарқанд, мазори Нуриддини Босира (кутби чаҳордаҳум) ҳама дар аввал хонақо буданд. Донишманди факид дар рисолаи «Туркистон дар давраи ҳуҷуми мугулҳо» қайд менамояд,

ки на танҳо дар хонақо, баъзан ҳатто шайхон ва бунёд-гузорони мадрасаҳоро низ дар мадориси сохтаи эшон дафн менамуданд. Аз чумла, Арслонхони қарахониро, ки дар Балх фавтида буд ба Марв бурда, дар мадрасаи сохтааш дафн карданд [1,382-384].

Хонақо аз аввал то охир макони зоҳидони исломӣ, шайхҳои калон, сардорони маъруфи мусулмонӣ маҳсуб меёфт. Дар ин муассиса сухбатҳои илмӣ, баҳсу ривоятҳо аз таърихи равияҳо, мақсад ва мароми онҳо, тарҷумаи ҳоли шайхону сӯфиёни калон ба миён меомад. Умуман, хонақо ҳамчун муассисаи динӣ, фарҳангӣ, ба сифати макон ва бошишгоҳи дарвешон хизмат менамуд ва дар тарғибу пахншавии аҳкоми дини ислом, мақоми калон дошт. Пажуҳишгари ҷараёни сӯфия Ҷ. С. Трилингем менависад, ки «Хонақо, ки дар он таълим дода намешуд, бошишгоҳи шакли форсӣ буда, ба шаҳрҳои олами араб оварда шуд ва сардори он аз тарафи ҳокимон таъйин мегардид» [28,29].

Академик В.В. Бартолд оид ба муассисаи дигари динию фарҳангӣ – корвонсаройҳо низ маълумоти муҳим додааст. Зикр бояд кард, ки корвонсарой бо номҳои хон ва работ низ оварда мешавад. В. В. Бартолд дар мақолаи «Оид ба таърихи обёрии Туркистон» менависад, ки қалимаи рабадро бо қалимаи работ омехта намудан мумкин нест. Академик доир ба работ маълумот дода, қайд менамояд, ки ҳарчанд дар аввал работҳо иншооти мудофиавӣ буданд ва дар марзҳо бунёд мешуданд, тадриҷан вазифаи мудофиавии худро аз даст медиҳанд ва дар Осиёи Миёнаю Эрон ба макони зисти ғозиёну қориҳо табдил мейбанд. Вале работҳое низ буданд, ки аз аввал бо мақсади иҷрои ягон маросими динӣ ва ё таҳсил бунёд мешуданд. Барои

тақвият В.В. Бартолд таъкид менамояд, ки ҳанӯз дар асри VIII олими машхури марвазӣ Абдуллоҳ бини Муборак, ки дар фанни ҳадис ва фикҳ улами давр буд, дар Марв барои ҳарду шоҳай улуми исломӣ работи алоҳида бунёд намудааст [2, 204]. В. Бартолд гурӯҳи сеюми работҳоро низ чудо менамояд, ки онҳо асосан ба расму оини томусулмонӣ пайваст мебошанд ва номгӯи бисёри онҳо ҳатто дар Қуръон оварда шудаанд [2,204].

Яке аз шаҳрҳои қалонтарини онвақта, ки работи зиёд дошт, шаҳри Исфичоб буд. Дар ин шаҳр аз рӯи маълумотҳои Мақдисӣ қариб 1700 работ (корвонсарой) мавҷуд буд [1,233]. Бештари работҳо ба номи шаҳрвандони шаҳрҳои қалон ба монанди работи нахшабиён, самарқандиҳо, бухороиҳо номгузорӣ мешуданд. Ин тарзи номгузорӣ ба работҳо то солҳои наздик, масалан дар Самарқанд истифода мешуд.

Корвонсаройҳо (работҳо) ғайр аз марзи давлатҳо ва шаҳрҳои қалон дар роҳҳои корвонгузар ва тиҷоратӣ низ соҳта мешуданд [6,262]. В. Бартолд дар яке аз маърӯзаҳои хеш, ки ба тасвири роҳҳои корвонгузари байни Бистом ва Урганҷ бахшида шудааст, қайд менамояд, ки дар охири ҳар як фосилаи роҳи тиҷоратӣ работ- корвонсаройҳо мавҷуд буданд [6,262-263]. Ба масаъалаи роҳҳои тиҷоратӣ ва корвонсаройҳо академик В. Бартолд дар асари бунёдии хеш «Туркистон дар давраи ҳуҷуми муғулҳо» низ бештар диққат додааст. Дар тақриз ба китоби «Қарорҳои ҷаласа ва гузоришҳои аъзоёни Маҳфили туркистонии дӯстдорони бостоншиносӣ», ки соли 1910 нашр шуда буд, маърӯзаи А.Д. Қалмиковро оид ба соҳтмони муассисаҳои динӣ, ба вижа масcid, мадраса ва мақбара мавриди омӯзиш қарор дода, андешаи муаллифро оид ба он ки то давраи Темур-

ланг дар мулкҳои паси Амударё хишти пухтаро истифода намекарданд, муқобил мебарояд. Барои исботи фикрҳои хеш далелу сарчашмаҳои зиёдеро пеш оварда, қайд менамояд, ки дар вилояти Бухоро ҳанӯз дар асри XI аз хишти пухта иморати боҳашамати Работи Малик соҳта шуда буд [7,198-199]. Ҳарчанд баъдан академик А. А. Семёнов мушаххас намуд, ки маълумоти сарчашмаҳо оид ба ин соҳтмони боҳашамат ба Работи Малик алоқае надоранд [27, 21-27].

Соҳтмони муассисаҳои динӣ, ба вижа хонақоҳ ва работ (корвонсарой) аз вазъи сиёсии чомеа, пойдорӣ ва мустаҳкамии ҳокимияти хонадонҳои ҳукмрон, муносибати эшон ба илму фарҳанг вобастагии зиёд дорад. Барои ҳамин шумораи чунин муассисаҳо дар давраи давлатдории Сомониён ниҳоят зиёд буд, зеро муддати қариб як аср Мовароуннаҳру Хурросон дар ҳолати оромии сиёсӣ буданд. Ҳамчунон хонадони Сомониён низ барои пешрафти илму фарҳанг корҳои зиёдеро ба анҷом расониданд. Аз тарафи дигар хонадонҳои эронии ба сари қудрат омада, ба вижа Тоҳириёну Сомониён тавонистанд фарҳанг, расму русуми маҳаллиро аз нав эҳё намоянд. Ричард Фрай қайд менамояд, ки бо шарофати хонадони Сомониён «Ҷомеаи кӯҳна мавҷудияти хешро идома медод, вале бо хилъати мусулмонӣ» [29,264].

Академик В. Бартолд оид ба инкишофи минбаъдаи мактабу мадрасаҳо низ диққати маҳсус додааст. Олим то ҷое маъхазҳо имкон додаанд мадрасаҳои алоҳида, таърихи пайдоиш ва соҳтмони онҳо, санъати меъмории биноҳои мадрасаҳоро мавриди омӯзиш қарор додааст. Аз пажуҳиши олим бармеояд, ки фарҳанги волои мардуми Мовароуннаҳру Хурросон дар тӯли таъриҳи борҳо аҷнабиёни ома-

даро тасхиру тобеъ намудааст. Барои субути андешаҳои худ ў шаҳри Балҳро чун мисол оварда, менависад, ки баъди аз нав барқарор гаштани ин шаҳр ҳокими араб шаҳри арабии Боруқонро нест намуда, ҳама аҳолии онро ба Балҳ овард. Ин яке аз ҳодисаҳои нодир дар таърихи ислом аст, ки ғосибон ба хотири эҳёи шаҳри тоисломии Балҳ шаҳри худро қурбон намуданд [12,367].

Хулоса, аз рӯи таҳлилу таҳқиқи таърихи ниҳодҳои омӯзишӣ ва динию мазҳабӣ, мулоҳизаву хулосаҳои илмии академик В.В. Бартолд то ба имрӯз моҳияти илмии худро нигоҳ доштаанд.

#### Пайнавишт:

- 1.Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия//Бартольд В.В. Соч. Т. I.-М. 1963.
- 2.Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана// Бартольд В.В. Соч. Том. II, ч. 1.-М., 1963.
- 3.Бартольд В.В. История Туркестана//Бартольд В.В. Соч. Т.ІІ, ч.І. -М.1963.
- 4.Бартольд В.В. О Погребении Тимура// Бартольд В.В. Соч. Т. II. ч. II. -М. 1964.
- 5.Бартольд В. В. К истории орошения Туркестана// Бартольд В.В. Соч. Т. III. – М., 1965.
- 6.Бартолд В.В. Дорожник от Бистама до Куня – Ургенча// Бартольд В.В. Соч. Т. III. М., 1965.
- 7.Бартольд В.В. Протоколы ТКЛА, год XIV, 1910// Бартольд В.В. Соч. Т. IV. М., 1966.
- 8.Бартольд В.В. Ислам//Бартольд В.В. Соч. Т. VI.- М.1971.
- 9.Бартольд В.В. Восточноиранский вопрос//Бартольд В.В. Соч. Т.VII. -М., 1971.
- 10.Бартольд В. В. Рыцарство и городская жизнь в Персии при Саманидах и при исламе//Бартольд В.В. Соч. Т. VII. - М.1977.
- 11.Бартольд В.В. Иран. Исторический обзор. – Соч. Т. VII. М., 1971.

- 12.Бартолд В.В. Персидская шуубийя и современная наука //Бартольд В.В. Соч. Том VII. М., 1971.
- 13.Бартольд В.В. Рецензия на книгу Е.Блоше//Бартольд В.В. Соч. Т.VIII.
- 14.Бартольд В.В. Задачи русского востоковедения в Туркестане//Бартольд В.В. Соч.Т.IX. М., 1977
- 15.Бартольд В.В. Автобиография//Бартольд В.В. Соч. Т.IX. М., 1977.
- 16.Бурхон Муҳаммадхусайн. Бурхони қотеъ. Душанбе, 1993.
- 17.Ғафуров Б. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав. Душанбе: «Ирфон», 1998.
- 18.Девонакулов А. Асрори номҳои кишвар. – Душанбе: «Ирфон», 1989.
- 19.Мирбобоев А. Ученные и научные центры ближнего и среднего Востока в древности. Душанбе, 1983.
- 20.Мирбобоев А. История мадраса Таджикистана (часть первая). Душанбе, 1994.
- 21.Мец А. Мусульманский Ренессанс. М.: Наука, 1973.
- 22.Мэри Бойс. Зорастрцы. Верования и обычаи. М.1987.
- 23.Осимӣ Муҳаммад. Авроқи рангин. –Хуҷанд, 2005.
- 24.Остроумов Н. П. Мусульманская высшая школа (мадраса). ЖМНП, 1906. №10.
- 25.Паникар К.М. Очерки истории Индии. М., 1961.
- 26.Ранов В. А. Предисловие редактора в кн. Р. Фрайя. Наследия Центральной Азии от древности до тюркского нашествия. Душанбе, 2000.
- 27.Семёнов А. А. К вопросу о датировке Рабат-и Малика в Бухаре//Труды САГУ. Кн 4. Ташкент, 1951.
- 28.Трилингем Дж.С. Суфийские ордены ислама. М., 1989.
- 29.Фрай Ричард. Наследия Центральной Азии. От древности до тюркского нашествия. Душанбе, 2000.



## **2.2.АКАДЕМИК А. А. СЕМЕНОВ ДОИР БА РУХОНИЁН ВА МУНОСИБАТИ ОНҲО БА МАКТАБУ МАОРИФ ДАР АМОРАТИ БУХОРО**

Осиёи Марказӣ (дар адабиёти илмӣ бештар бо номи Осиёи Миёна ёд мешавад) ҳамчун яке аз марказҳои қадимтарини тамаддуни инсонӣ аз ибтидо ҳамеша таваҷҷуҳи олимони самтҳои гуногунро ба худ ҷалб карда бошад ҳам, вале давраи омӯзиши пурвусъати он ба асри XIX рост меояд. Зоро аз ҳамин давра, бо қӯшиши олимони рус таҳқиқу омӯзиши муњтазами таъриху фарҳанг ва табиату иқтидори иқтисодии Осиёи Марказӣ ибтидо мегирад. Ҳамин паҳлуи масъаларо академик В. Бартолд ба назар гирифта, навишта буд, ки Осиёи Марказӣ танҳо дар натиҷаи ҳаводиси сиёсии асри XIX, пеш аз ҳама рақобати Англияю Россия дар минтақа мавриди таваҷҷуҳи илми Аврупо гардид [5, 510], то асри XIX Осиёи Марказӣ дар Аврупо бештар ҳамчун «Тартария» - ватани «тоторҳои сахрой» маъруф буд [5, 511].

Дар тадқиқу омӯзиши пайвастаи таъриху фарҳанги Осиёи Марказӣ воқеан нақши олимони рус, ба виже О. И. Сенковский, В. В. Виљаминов-Зернов, В. В. Григорев, Н. В. Хаников, П. И. Лерх, А.Л. Кун, Н. И. Веселовский, В. П. Наливкин, В. В. Бартолд, А. А. Семенов, М. С. Андреев хеле бузург аст. Академик А. Семёнов, ҳатмкардаи Институти забонҳои шарқии ба номи Лазареви Москав, донандай се забони шарқӣ сарнавишти худро пурра ба омӯзиши Осиёи Марказӣ пайваста, тамоми зиндагии хешро ба таҳқиқи таъриху фарҳанги ҳалқҳои ин минтақа сарф намудааст. Ӯ на танҳо таърихи ин кишварро омӯҳт, балки дар тарбияи мутахассисони илмӣ ва омода наму-

дани аввалин муҳаққиқони касбӣ низ саҳми бориз гу-  
зашта, асосгузори мактаби шарқшиносие буд, ки тавас-  
сuti он чандин насли пажуҳишгарони варзида ба воя  
расидаанд.

А. А. Семёнов, мисли дигар муҳаққиқони рус пеш аз  
ҳама ба тадқиқу омӯзиши таърих ва ҷойгоҳи аморати Бу-  
хоро ҳамчун яке аз марказҳои асосии тамаддуни минтақа  
аҳамияти вижадодааст. Аз 62 кори тадқиқотии оид ба  
таърих ва фарҳанги Осиёи Марказӣ бахшидааш, ки ҳанӯз  
дар давраи тошӯравӣ нашр шуда, ба муҳаққиқ шӯҳрати  
ҷаҳонӣ овардаанд, 15-тоаш бевосита ба таърих ва фар-  
ҳанги аморати Бухоро бахшида шудаанд. Баъдан, дар за-  
мони шӯравӣ низ ин масъала дар пажуҳишҳои ин муҳақ-  
қиқи шинохта ҷойгоҳи муҳимро ишғол менамуд. А.А.  
Семенов пеш аз ҳама ба масъалаҳои соҳти иҷтимоӣ-та-  
бақавии аморат, таърихи ислом ва шоҳаҳои гуногуну ҷа-  
раёнҳои динию мазҳабии он, ба мисли тасаввуф ва исмо-  
илия таваҷҷуҳи хоса зохир менамояд.

Мақом ва мавқеи табақаву қишлоҳои алоҳида дар нард-  
бони иерархӣ ( силсилаи мартабаҳо)-и аморати Бухоро  
ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи муҳаққиқ қарор дошт.  
Инро мо метавонем пеш аз ҳама дар асаҳрои «Средняя  
Азия. Очерк», «Этнографические очерки Зеравшанских  
гор, Каратегина и Дарваза», «Из области религиозных  
верований шугнанских исмаилитов», «Очерк поземельно -  
податного и налогового устройства в Бухарского хан-  
ства», «Очерк устройства центрального административ-  
ного управления Бухарского ханства позднейшего време-  
ни», «К прошлому Бухары», «Бухарский трактат о чинах  
и званиях и об обязанностях носителей их в средневековой  
Бухаре», инчунин дар мақолаҳо, такризҳо ва қайдҳои

чопшуда ва ё чопнашудаи сафарҳои сершумори муҳаққиқ мушоҳида намоем [11;12; 13; 14; 15;16;17].

А. Семёнов аҳолии Бухороро ба табақаҳои деҳқонон, чорводорони кӯчманҷӣ (саҳронишин, чорводор), аҳолии шаҳр (шаҳрнишин ё ҳисорӣ) тақсим меқунад. Дар навбати худ, сокинони шаҳр ба қосибон, тоҷирон (савдогарон) ва амалдорон табақабандӣ мешаванд. Тибқи маълумоти ў, руҳониён (уламо) ва корпоратсияҳои сершумори дарвешӣ як гурӯҳи маҳсуси иҷтимоиро ташкил медоданд [16, 982]. Намояндагони ин қишир аз дигар табақаҳои ҷомеа бо сарулибос, саллаҳои қалони сафеди муслиниӣ, ҷомаҳои бандари раси пуштӣ фарқ мекарданд. Онҳо мӯзаҳои тунуки бепошна, маҳсӣ ва аз болои он кафш мепӯшиданд [16, 982].

Академик Семёнов таркиби доҳилии ҷомеаи Бухороро мавриди таҳлил қарор дода, таъқид менамояд, ки руҳониён бонуфузтарин табақаи ҷомеаи аморат буданд, ки ба он қозиҳо, муфтиён, аъламҳо, охундҳо, райисҳо, мударрисон ва имомхатибону муллоҳо шомил мешуданд [16, 987]. «Руҳониён, менависад ў, - як корпоратсияи хеле муттаҳидро мемонданд, ки дар руҳияи мутаассибонаи динӣ ба ҳам пайваст шуда, тибқи талаботи тағйирназари қонуни ягонаи илоҳӣ бо номи шариат амал менамуданд» [16, 987]. О. А. Сухарева низ мавҷудияти руҳониёнро ҳамчун табақаи мустақили бонуфузи Бухоро дониста, таъқид менамояд, ки ин табақа аз сайидҳо, ҳоҷаҳо, уламо ва фоқеҳон иборат буд. Сайидҳо ва ҳоҷаҳо худро «табақаи муқаддас»ҳисобида, худро нисбат ба дигар табақаҳои аморати Бухоро муҳолиф мегузоштанд [18, 183-184].

Дар бораи маънои ин мағҳум дар байни муҳаққиқон андешаҳои гуногун вучуд доранд. Масалан, В.В. Бартолд мұнтақид аст, ки маълумоти ҳаттии наسابнома, ки иддаои

хочаҳо бар он асос ёфтааст, бештар қалбакӣ аст [6, 276]. А. Семёнов низ шубҳанок будани насабномаи сайидҳои Бухоро таъкид намуда, зикр кардааст, ки дар аморат, маҳсусан маркази он «талабгорони ба даст овардани хукуқи аз авлоди паёмбар будан ниҳоят зиёд буданд» [16, 993]. Хочаҳо ҳамчун табақа дар асрҳои миёна нақши сиёсӣ надоштанд, болоравии нуфузи онҳо баъди ба сари қудрат омадани Шайбониён ибтидо мегиряд [9, 303-312] ва ҳатто дар «асри XIX ҳокимон ва амалдорони қалон бештар бо роҳи зӯйӣ дuxтаронро аз хонадони хочаҳо ба занӣ мегирифтанд, то дар оянда худро «сайид» номида тавонанд» [6, 276]. Аз ин рӯ, амирони мангитии Бухоро низ насабномаи худро аз паёмбари мусулмонон гирифта, ба увони худ тимсоли «сайид»-ро зам кардаанд [10, 34].

Таъсири руҳониёни Бухоро ба дигар гурӯҳҳои иҷтимоӣ нақши ҳалкунанда мебозид ва ҳатто амирон ҳангоми ҳали корҳои маҳсусан муҳимми давлатӣ «маслиҳат» ва ризоияти намояндагони ин табақаи бонуфузро мегирифтанд ва ҳамеша кӯшиш мекарданд, ки бо ин гурӯҳ ихтилоф надошта бошанд. Намунаи оқибати чунин ихтилоф муноқишиаш байни амир Абдулаҳад (1885-1910) ва руҳониён аст, ки дар натиҷа амир Бухоро абадан тарқ кард ва Кармиинаро ҷойи будубоши доимии худ интихоб намуд [16, 987-988].

Бояд гуфт, ки танҳо сайидҳо ва хочаҳои ашроф мавқеи имтиёзнокро соҳиб буда, намояндагони онҳо ба мақому мансабҳои баланд, пеш аз ҳама мансабҳои динӣ ва давлатӣ таъйин мешуданд. Бонуфузтарин қишири ин табақа дар Бухоро хочаҳо ё шайхҳои Ҷӯйборӣ [7; 8; 17; 18] буданд, ки маҳз намояндагони онҳо ба вазифаҳои «аъзам, шайх-ул-ислом, амалдору низомиён (сипоҳиён) таъйин

мешуданд» [17, 169]. Дар баробари ин, аз рӯи гуфтаи О. А. Сухарева, на ҳамеша авлоди хоҷаҳои маъруф, ки мутааллик ба як авлод буданд, мавқеи баробар доштанд, аксар вақт онҳое, ки соҳиби даромади қалон ва ё боигарии зиёд набуданд, мутаносиб ба дороии худ дар чомеа мавқеи поёнтарро ишғол мекарданд, ҳатто бархе аз онҳо ба ҳунармандӣ ва ё дехқонӣ низ машғул буданд [18, 184-186].

Ба тоифаи уламо, инчунин, намояндагони табақаи болоии рӯҳониён-мутакалимон, вакилон, мударрисҳо, намояндагони фикҳ, донандагони шариат, қозӣ ва муфтиҳо шомил буданд. Эшонҳои меросӣ (ирсӣ), пешвоёни тарикати сӯфӣ, ёварон ва пайравони онҳо, рӯҳониёни одӣ, солеҳон, посбонони мазорҳои муқаддас, инчунин донишҷӯёни мадраса низ узви ҳамин тойифа маҳсуб мейёфтанд [18, 287].

Дар бораи рӯҳониён ва соҳтори дохилии ин табақа муҳаққиқони гуногун андешаҳо баён карда бошанд ҳам, вале А. Семёнов муфассалтар ва пайгирона онро мавриди баррасӣ қарор додааст. О. И. Сухарева барҳақ навиштааст, ки баъди инқилоб ба шарофати асарҳои пурарзиши ин муҳаққиқ соҳти маъмурӣ ва ҳаёти динии аморати Бухоро пурра равshan гардид [18, 290]. Тадқиқоти А. Семёнов ҳамеша ба таҳлили ҳаматарафаи маъхазҳои ҳаттӣ, маводҳои пурсиш, сұхбат ва мушоҳидаҳои шахсии худи муаллиф асос ёфтаанд. Вай на танҳо соҳти дохилии табақаи рӯҳониёнро муфассал ва равshan мекунад, балки дар айни замон таърихи пайдоиш, мавқеъ ва зинаи иерархию нақши онҳоро низ дар ҷомеаи феодалии аморати Бухоро инъикос менамояд. Аз ҷумла, дар осори ўазъи мактабу маориф дар аморат, муносибати рӯҳониёни Бухоро ба

мактабу маориф дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX ба таври муфассал инъикос ёфтааст.

Мактабу маориф дар аморати Бухоро комилан дар ихтиёри руҳониёни мусулмон буд. А. Семёнов мавқеъ ва нақши ин табақаро дар чомеаи Бухоро таҳлил намуда, менависад, ки руҳониён пуштибонии худро дар байни ҳазорон нафар толибilmон, ба истилоҳ муллобачаҳо, шоғирдони мадрасаҳои сершумори Бухоро пайдо кардаанд [16, 988]. Дар баробари ин, руҳониёни Бухоро аз табъи толибilmҳои мадраса моҳирона истифода бурда, олимону амалдорони ба онҳо номувофиқро аз вазифаашон дур ме-карданд ва ё барои аз байн бурдани ин ё он падидай ҷамъиятии барои руҳониён номатлуб истифода мекарданд [16, 989]. «Ягон тафаккури тоза, ягон навоварӣ ва ҳатто як ишораи он, -менависад А. Семёнов,- ба ин муҳити бехаракати сангшуда, ворид шуда наметавонист» [16, 989].

Хусусияти хоси низоми анъанавии мактабу маорифи нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX, мисли давраҳои пеш дар он буд, ки он низоми ягонаи давлатӣ маҳсуб намеёфт, онро давлат маблағузорӣ намекард ва ҳатто дар идоракунии он ширкат надошт. Аз ин рӯ, мактабу маориф барои тамоми қишлоҳои чомеа дар дасти руҳониён, ҳайрҳоҳони гуногун ва шахсони алоҳида буд. Табиист, ки дар чунин ҳолат муассисаҳои таълимии суннатӣ наметавонистанд, мутахассисони варзида омода қунанд ва ё ба муҳассилини худ дониши дунявӣ диханд.

Вазъияти маорифи ҳалқ дар давраи ҳукмронии сулолаи манғитҳо, маҳсусан, ҳокимони охирини он, боз ҳам бадтар шуд. Дар ин бора Аҳмади Доғонӣ, Садриддин Айнӣ, Мирзо Абдулазими Сомӣ, Мирзо Сироҷи Ҳаким ва дигар ҳамзамонон ба таври муфассал навиштаанд. Масалан, С.

Айнӣ менависад, ки амир Музаффар (1860-1885) ва вориси ӯ Абдулаҳад (1885-1910) «халкро дар торикӣ нигоҳ дошта, ҳар чизи зинда ва пешқадамро мекуштанд» [1, 315]. Дар замони ҳукмронии Абдулаҳад (1885-1910) идораи корҳои уламо ба қозикалони Бухоро voguzor карда шуд, ки «на танҳо уламои қалонро мутеъ мекард, балки занчири қудрати худро ба гардани толибilmони мадраса низ гузошта буд» [2, 305].

Таҳлили муфассали вазъи мадраса, таълими фанҳои таълими, вазъи мударрисону толибilmон дар охири асри XIX дар осори С. Айнӣ, пеш аз ҳама дар «Ёддоштҳо», «Таърихи инқилobi Бухоро» ва «Таърихи инқилobi фикрӣ дар Бухоро» оварда шудаанд [3; 4]. Бино ба маълумоти ӯ, дар мадрасаҳои Бухорои охири асри XIX, ҳатто дар ҷойи фанҳои асримиёнагӣ ва китобҳои дарсии то андозае нодаркор ҳошия (шарҳи тафсир) ё дебоча (муқаддима), ки аз ҷониби худи мударрисон ва ё устодони онҳо таълифшуда, таълим дода мешуд; аз раванди таълим геометрия, таърих ва тиб пурра бароварда шуда буданд; ҳаттона дар ҳама мадрасаҳо чунин фанҳои динӣ, аз қабили ҳадис ва тафсир (тафсири Куръон) таълим дода мешуданд; тамоми ҳуҷраҳо ё гӯшаҳое, ки дар он толибilmони мадраса зиндагӣ мекарданд ба моли ҳусусии уламо табдил ёфта буданд; ҷойи мударриси донишманду қобилро муаллимони бесавод ва мутаассиб ишғол карда буданд; ҳамзамон маҳдудшавии барномаҳои таълимии мадрасҳо боиси аз байнравии китобхонаҳои бузурги шаҳр гардиданд [3, 305].

Табиист, ки дар чунин ҳолат мадрасаҳо на танҳо одамони донишманду босаводро тарбия карда наметавонистанд, ҳатто ба додани маълумоти комили динӣ низ иқтидор надоштанд. Аз ин рӯ, ҳатмкардагони мадрасаҳо

асосан ба сафи ходимони динии дастгоҳи маъмурию давлатӣ шомил мешуданд ва ё имомхатиби масцидҳо таъйин мегардиданд ё бархе аз онҳо дар мадрасаҳо маскан гирифта вазифаи мударрисиро соҳиб мегаштанд.

Махз чунин ҳолати мактабу маориф қишири пешқадам ва тараққипарвари зиёйёнро водор кард, ки кӯшиши ислоҳи низоми маориф ва таълиму тадрисро ба миён гузоранд, ки яке аз равандҳои асосии он ташкили мактабҳои усули ҷадид маҳсуб меёфт. Воеан, дар ҳолати ҳукмронии низоми идории ақибмонда ва соҳти иҷтимоию иқтисодии асримиёнагӣ, инчунин тақвияти мафкураи динии феодалию клерикалӣ ба миён омадани андешаҳои маорифпарварӣ ва танқиди поъҳои мавҷудаи ҷомеаи аморат падидан пешқадаме буд. Қишири пешқадами зиёйён на танҳо асосҳои ҷомеаи патриархалӣ-феодалиро саҳт танқид мекарданд, балки роҳҳои баромадан аз вазъияти ба миён омадаро низ нишон медоданд. Беш аз ҳама, онҳо ислоҳоти соҳаи маорифи ҳалқ, таълими илмҳои дунявӣ ва дақиқ ба ҷойи фанҳои кӯҳна ва нодаркори динӣ ба мисли низоми маорифи аврупой, омӯзиши забонҳо, ба хусу русиро пешниҳод менамуданд. Чунончӣ Аҷзии Самарқандӣ дар ибтидои асри XX ба ҳамин маънӣ ишора намуда гуфтааст:

Мусулмонон чаро дар мактаби рус,  
Намехонанду месозанд номус?  
Бихонӣ дар макотибҳои русӣ,  
Шавӣ алломаи машхури тӯсӣ...

Аммо муҳолифони асосии мактабҳои усули нав руҳониёни мансабдор буданд, ки на танҳо ба муқобили мактабҳои нав муборизаи шадид бурда, онҳоро нопок, зид-

дидинӣ, ҳаром эълон мекарданд, балки хилофи ҳамагуна дигаргунию навоварӣ ва тағириот дар чомеаи аморат буданд. А.А. Семёнов қайд мекунад, ки ин гурӯҳи ниҳоят муттаҳид ва ба ҳам наздик баъзан аз эълони «негаҳ»-и қотеъи ҳуд ба амiron дар корҳои мухимми давлатӣ наметарсид ва на як бору ду бор амironро маҷbur карда буд, ки қарори худро тағирир диханд ва ё онро бекор кунанд [16, 987-988]. Маҳз намояндагони ҳамин табақа ба қушодани мактабҳои нав ва паҳн шудани донишҳои дунявий дар аморат монеъ шуданд. Моҳи сентябрி соли 1917 А. Семёнов бо як намояндаи элҷиҳонаи рус дар Бухоро ба қабули охирин амири Бухоро Сайид Олимхон бо мақсади рушан намудани сабабҳои баста шудани мактабҳои усули нави Бухоро ноил гардианд. Амир гайриқонунӣ будани ин амалро эътироф карда бошад ҳам, эълон кард, ки ҳечгуна кӯмак карда наметавонад, зеро рӯҳониёни Бухоро бо сарварии қозикалон муқобили қушодашавии чунин мактабҳо мебошанд. Вақте А. Семёнов ва намояндаи элҷиҳонаи рус ба қозикалони аморат Бурҳониддин муроҷиат карданд, бо ишора ба он ки ҳамаи мактабҳои усули нав дар дasti ҷадидон аст, ба додани иҷозат ба фаъолияти чунин мактабҳо катъиян эътиroz кард [16, 988].

Рӯҳониён, пеш аз ҳама, ба хотири нигоҳ доштани ҳукмронии ҳуд дар соҳаи маориф ва аз даст надодани яке аз шоҳаҳои мухимми таъсиррасонӣ ба ҷомеаи аморат, овозаҳои гуногунро доир ба нопок будани мактабҳои ҷадид, мухолиф будани онҳо бо шариати исломро паҳн мекарданд. Агарчи дар рафти мубоҳиса маорифпарварони маҳаллӣ борҳо исбот карда буданд, ки ин гуна мактабҳои «нопок» нестанд, балки баръакс, нисбат ба мактабҳои кӯҳна бартарии зиёд доранд. Ҳатто барои исботи ин

борҳо дарсҳои кушод ва имтиҳонҳо низ гузаронида шуданд.

Мубориза байни низоми нав ва қӯҳнаи маориф баъзан хеле тезу тунд мешуд. Маорифпарварон ва ислоҳотхоҳон бо ҳар восита, пеш аз ҳама тавассути васоити мавҷудаи ахбори омма, чоп намудани китобҳои гуногун, аз ҷумла, як қатор асарҳои бадеӣ, китобҳои қироатӣ қӯшиш на-муданд, ки бартарии усули нави таълим ва мактабҳои ҷадидро нишон диҳанд. А. Мунзим, ки рафти ин муборизаро мушоҳида менамуд, таъкид ба он менамояд, ки муҳолифони асосии мактабҳои нав руҳониён натиҷаи фаъолияти онҳоро дид, аз пурра ошкор шудани номутобикии низоми мавҷудаи маориф ба талаботи ҷомеа тарсиданд ва ҳатто онҳоеро, ки тарафдори усули нави таълим буданд, маҷбур карданд, ки ба муқобили он бароянд [3, 34]. С. Айнӣ амали руҳониёнро шадидан маҳқум карда, навиштааст, ки «ин қаҳрамонони шариат (!) як бор ба мактаби қӯҳна назар намеандозанд ва ба ҳоли мазлумонаи авлоди муслимин тараҳхуме наменамоянд» [4, 67], ба ибтикори ҷанд нафар равшанфикрон, ки факат меҳоҳанд, ки ба мақсади дониш ва савод андӯхтан барои бачаҳои мусалмон мактабе ташкил кунанд, муҳолифат мекунанд.

Ҳамин тарик, дар аморати Бухоро зери фишор ва муқобилати шадиди руҳониёни мусулмон низоми маорифи пешқадам ва мактабҳои усули нав роҳ наёфтанд. Агар ҷунин намешуд, мактабу маорифи аморат низ ба он сатхе, ки низоми таълиму тадрис дар вилоятҳои мусулмонии Россия ва кишварҳои мусулмоннишини ҳамсоя, аз ҷумла, дар кишвари Туркистон қарор дошт, баромада метавонист. Доир ба мавқеи руҳониён дар аморати Бухоро ва муносибати аҳолӣ ба ин табақа А. Семёнов менависад:

«Руҳониён дар байни аҳолии сершумори аморат аз та-ваҷҷуҳи оммаи васеъ он қадар баҳравар набуданд. Аҳолии Бухоро дар шаҳсияти руҳониён, алалхусус, дар симои қозиву муфтиҳо ва дигарон танҳо шаҳсони бевичдонро медиданд, ки ҳамагуна масъалаҳои баҳсию судиро ба таври дилҳоҳ ва бо роҳи гирифтани ришва ва ба даст овардани фоидай мурӯдӣ мекунанд» [16, 990].

#### **Пайнавишт:**

- 1.Айни. С. Судьба одного народа//Соч. Т.6.- М., 1975.
- 2.Айни С. История мангытских эмиров//Соч. Т.6.
- 3.Айнӣ С. Таърихи инқилоби Бухоро. Душанбе, 1987.
- 4.Айнӣ С. Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро// Куллиёт. Ч.14. Душанбе, 2005.
- 5.Бартольд В.В.Состояние и задачи изучения истории Туркестана//Соч. Т. IX. М., 1977.
- 6.Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана// Соч. Т. 2. Ч.1.-М.,1963.
- 7.Вяткин В.Л. Шейхи Джуйбари// Сб. «В.В. Бартольду». Ташкент, 1927.
- 8.Иванов П.П. Хозяйство джуйбарских шейхов. М., 1954.
- 9.Камол Ҳамза. История вторжения кочевых племен Дашт и Кипчака в Мавераннахр и Хорасан (XVI в.). Душанбе, 2012.
- 10.Кисляков Н.А. Патриархально-феодальные отношения среди оседлого сельского населения Бухарского ханства в конце XIX – начала XX вв.- М.-Л., 1962.
- 11.Семенов А.А. Средняя Азия. Очерк. М., 1900. Второе издание. М., 1910.

- 12.Семенов А.А. Этнографические очерки Зеравшанских гор, Каратегина и Дарваза. М., 1903.
- 13.Семенов А.А. Из области религиозных верований шугнанских исмаилитов//Мир ислама. Т.1. №4. СПб, 1912.
- 14.Семенов А.А. Очерк поземельно - податного и налогового устройства б. Бухарского ханства//Труды САГУ. Серия 2. Выпуск 1.- Ташкент, 1929.
- 15.Семенов А.А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени//Труды АН Тадж. ССР. Т.25.- Сталинабад, 1954.
- 16.Семенов А. А. К прошлому Бухары// В кн. Садриддин Айни. Воспоминания. М.-Л., 1960.- С.980-1015.
- 17.Семенов А.А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях носителей их в средневековой Бухаре// Семенов А.А. Избранное сочинение. Душанбе, 2013.
- 18.Сухарева О.И. Бухара XIX - начало XX в. (Позднефеодальный город и его населения). М., 1966.



## **2.3.МАКТАБҲОИ УСУЛИ ҶАДИД ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР ТАЪРИХИ МАОРИФИ ТОЧИК**

Фосилаи таърихии нимаи дуюми қарни XIX - аввали асри XX барои халқи тоҷик, воқеан давраи тақдирсоз маҳсуб меёбад. Маҳз дар ҳамин давраи таърихӣ, новобаста аз парокандагӣ, фишору таҳдидҳои сиёсӣ ва маҳдудияти ҳуқуқӣ тоҷикон бо иқтизои таъриху тақдир ба зъмори давлатдории навини худ ноил гаштанд. Бедории сиёсӣ ва фарҳангӣ, кӯшишу ҳаракати ислоҳотҳоҳӣ, эътиroz аз соҳту сулолаи ҳукмрон ва тартиботи мавҷуда аз охири асри XIX оғоз ёфта, дар давраи шӯравӣ новобаста аз ҷаҳорҷӯбаи маҳдуди идеологии замон боиси зина ба зина ташаккул ёфтани ҳудшиносии миллии тоҷикон мегардад, ки натиҷаи он дар ибтидо ташкилёбии ҷумҳурии муҳтор, сипас ҷумҳурии иттифоқӣ ва ниҳоят истиқлолияти комили давлатӣ мебошад.

Оғози бедории сиёсӣ ва ҳаракати ислоҳотҳоҳии халқи тоҷик аз мутафаккири барҷаста Аҳмади Доњиш ва пайравони ў маншаш мегирад. Маҳз асарҳои Аҳмади Доњиш бунёди назари навро ба соҳти аморати Бухоро ва ҳолати воқеии он, зарурати ислоҳот, пеш аз ҳама ислоҳоти низоми маънавию фарҳангии чомеа ибтидо гузошт. Яке аз падидаҳои муҳимме, ки дар раванди ислоҳотҳоҳии охири асри XIX ва ибтидои асри XX ба миён омад, ташкилёбии мактабҳои усули ҷадид буд.

Воқеан, низоми мактабу маорифи аморати Бухоро дар шакли заифи низоми мактабу маорифи ибтидои асримиёнаи Мовароуннаҳру Ҳурросон қарор дошт. Сулолаҳои ҳукмрони баъдина ба ин низом натанҳо тағијироту дигар-

гунии чиддие ворид накарданد, балки барои дар холати карахтиву рукуд нигоҳ доштани он мусоидат намуданд. Низоми мактабу маорифи аморати Бухоро аз муассисаҳои таълимии мактаб, мадраса ва муассисаҳои маданию маърифатии хонакоҳ, кориҳона, далоилхона ва корвонсарой иборат буд. Чи хеле, ки муҳаққиқон ишора кардаанд, аз ҷиҳати шумора ва шакл муассисаҳои таълимӣ ва маданию маърифатӣ он қадар кам набуданд. Аммо бояд иқрор шуд, ки мавҷудияти низом ва амал намудани ин муассисаҳо дар аморати Бухоро натиҷаи сиёсати дурандешонаи давлатдории аморат набуда, голибан аз ҳусусияти фитрии доништалаҳии ҳалқи одӣ, маҳсусан тоҷикон, ки қисми асосии аҳолии аморатро ташкил медоданд, бармеомад. Дар аморат сиёсати таҳрезишудаи рушд ва дурнамои низоми маориф чун дигар самтҳо умуман вучуд надошт ва аз ҳазинеи давлат барои пешрафти ин соҳа маблаге чудо намегардид. Давлат фаъолияти муассисаҳои таълимиро тавасути амалдорон ба хотири ба он ворид нашудани ягон дигаргуниву тағиирот зери назорати пайваста нигоҳ мешошт.

Мактабҳои усули ҷадид маҳсули инкишофи муносибатҳои нави молию пулӣ, ҳаракати маорифпарварӣ ва муборизаю талошҳои аҳли пешқадами ҷомеаи аморати Бухоро буданд. Охири асри XIX ва ибтидои қарни XX зери таъсири маорифпарварону навҳоҳон як гурӯҳ зиёйёни аморати Бухоро аз фаъолияти мактабу мадрасаҳо, усули таълиму тадрис изҳори норизой менамуданд. Зиёйён сабаби асосии ақибмондагии аморат ва мардуми онро дар усули қӯҳнаи таълим медианд. Устод С. Айнӣ менависад, ки ман «ҳарчанд то ин дам аз матбуоту адабиёти ҳозира бехабар будам, лекин як орзуи ислоҳи макотибу мадорис

дар хотирам нохун мезад» [1]. Муаллиф икрор мешавад, ки орзуи ислоҳи мактаб ва нафрат ба усули кӯҳнаи тадрис баъд аз мутолиаи осори Аҳмади Дониш, баҳусус «Наводир-ул-вақоєъ» ва «Саёҳатнома»-и Иброҳимбек дар ўпайдо шудааст [2].

Ҳаракат барои ташкили мактабҳои усули ҷадид хеле пештар дар ҳудуди вилоятҳои мусулмоннишини Россия пайдо шуда буд. Аз тарафи буржуазияи навҳоҳи мардуми тотор таъсиси мактабҳои нави мусулмонӣ оғоз ёфта, он зуд дар Қрим, Қавқоз, ҳудуди соҳили Волга ва Урал паҳн гардид. Яке аз аввалин ташаббускорони ин ҳаракат Исмоилбеки Фаспаринии Боғчасарой буд, ки фаъолияти ҳудро аз таълими забони русӣ дар мактабҳои маҳаллӣ оғоз намуда, соли 1884 дар Боғчасарой нахустин мактаби усули ҷадидро таъсис дод [3] ва оид ба ислоҳи мактабҳо дар рӯзномаҳои онрӯза мақолаҳо интишор намуд. Исмоилбеки Фаспаринӣ бо мақсади паҳн намудани ғояҳои нав ва ташкили мактабҳои усули ҷадид ба Осиёи Миёна низ ташриф овардааст.

Аз тарафи дигар дар бисёр давлатҳои мусулмонӣ аз нимаи дувуми асри XIX барои раҳоӣ ёфтанд аз қафомондагӣ роҳи баромад мечустанд. Онҳо сабаби асосии қафомондагиро дар норасоиҳои соҳаи маориф, дар бесаводӣ ва гирифтории аҳли чомеа ба ҳурофот медианд. Аз ин рӯ, ислоҳи низоми маориф чун омили муҳим ба мадди аввал баромад. Масалан, дар Туркия барои пиёда сохтани ин мақсад аъзоёни ҳизби «Иттиҳод ва тараққӣ» ба ислоҳоти мактаб ибтидо гузошта, барномаи онро бо ворид намудани фанҳои таъриҳ, арифметика, ҷуғрофия, табиатшиносӣ ва дигар илмҳои дунявӣ васеъ намуданд. Чунин ҳаракат ва кӯшишҳо дар Эрон, Миср низ ба амал омада буданд. Вале

таясири Руссия ва Туркия дар Туркистон ва аморати Бухоро бештар эҳсос мешуд.

Дар паҳн гардидани ақидаҳои ислоҳотхоҳӣ, бавижада ислоҳоти низоми маориф нақши интишороти хориҷӣ, баҳусус рӯзномаву маҷаллаҳои «Ҳабл-ул-матин» (Ҳиндустон), «Чехранамо» (Миср), «Сироҷ-ул-аҳбор» (Афғонистон), «Тарҷумон» (Боғчасаройи Қрим), «Мулло Насриддин» (Тифлис), «Вақт» (Оренбург), «Шуро» (Оренбург), «Садои Фарғона», ки бо забонҳои форсӣ, туркӣ, тоторӣ ва русӣ нашр шуда, бо роҳҳои гуногун ба кишвари Туркистон ва аморати Бухоро ворид мегардиданд, нақши муассирро гузаштаанд [4].

Мактабҳои усули ҷадид бори аввал соли 1898 бо ташаббуси мулло Салоҳиддин дар Қўқанд, соли 1899 дар Андиҷон бо ибтикори мулло Шамсиддин ва ҳамин сол бо қўшиши қорӣ Манон дар Тошканд, ки ба генерал-губернатории Туркистон шомил буданд, ташкил ёфтаанд [5]. Барои кушодани мактабҳои усули нав руҳониён, ки аз идоракуни кишвар то андозае дур буданд, муқобилият карда наметавонистанд. Аз тарафи дигар буржуазияи маҳалии Туркистон низ тарафдори мактабҳои нав буд ва барои ташкили он заминаи хуби молиявӣ низ дошт. Забони тадриси мактабҳои мазкур ҳама туркӣ буданд.

Аввалин мактаби усули ҷадиди тоҷикӣ дар Самарқанд соли 1901 бо ташаббуси маорифпарвари тоҷик Абдуқодир Шакурӣ ифтитоҳ ёфт, ки дар бораи он устод Айнӣ маълумотҳои муҳим овардааст [6]. Шакурӣ соли 1903 дар гузари Қўшҳавзи Самарқанд ҳамин гуна мактаби усули навро ташкил медиҳад. Тибқи маълумоти Ҳолиқ - Сиддиқии Аҷзӣ низ баъди бозгашт аз саёҳати тӯлонии хориҷӣ, соли 1904 дар деҳаи Ҳалвойӣ, наздикии Самарқанд,

мактаби худро мекушояд, ки дар барномаи он омӯзиши забон ва хониши адабии русӣ низ шомил гардида буд [7]. Шумораи мактабҳои усули ҷадид дар ҳудуди қишвари Туркистон босуръат меафзуд, соли 1908 дар ҷаҳор шаҳри қалони қишвар - Тошканд, Андиҷон, Ҳӯқанд ва Самарқанд 35 мактаби усули ҷадид амал мекардааст ва то соли 1917 шумораи онҳо ба 92 ҷадид расидааст [8]. Тазаккур бояд дод, ки баробари мактабҳои усули ҷадид дар қишвари Туркистон мактабҳои ибтидоии мусулмонӣ, русӣ – маҳаллӣ, русӣ, омӯзишгоҳҳои назди қалисо, мактабҳои ҳалқӣ, гимназияҳои духтарона ва мардона, омӯзишгоҳи реалий, мактабҳои ҳусусӣ, мактаби шаҳрии дусинфа, мактаби ибтидоии роҳиоҳанҷиён амал мекарданд. Махсусан, афзудани шумораи мактабҳои русӣ – маҳаллӣ як андоза ба зиёдшавии мактабҳои усули ҷадид ҳалал расонид. Зоро то 1 ҷанвари соли 1911 дар ҳудуди қишвари Туркистон 89 [9] ва бо бальзе маълумотҳои дигар 126 мактаби русӣ – маҳаллӣ [10] амал мекарданд.

Дар ҳудуди кунуни Тоҷикистони Шимолӣ соли 1910 дар Қистакӯз (Хистеварз)-и уезди Ҳуҷанд бо қӯшиши Саидбобоҳони Аҳорӣ мактаби усули ҷадид қушода мешавад [11]. Ҳарчанд пас аз ҳашт моҳи фаъолият ин мактаб баста шуда бошад ҳам, Аҳорӣ аз фикри қушодани мактаби нав даст намекашад ва августи соли 1914 оид ба қушодани мактаби нав бо номи «Муҳаммадия» дар рӯзномаи «Оина» эълон дарҷ намуд ва охири моҳи августи соли 1914 дар маҳаллаи Санҷчамазор мактаби дигари ҳудро таъсис дод. Аввали моҳи сентябри соли 1914 дар ин замини мактаби русӣ – маҳаллӣ таъсис ёфт [12]. Аз рӯи маълумотҳо соли 1911 дар назди масҷиди Қози Ӯзбаки Хистеварз низ мактаби дигари усули ҷадид қушода

шудааст. Дар шаҳри Ҳучанд авалин мактаби усули ҷадид соли 1912 ташкил ёфт ва то соли 1914 шумораи чунин мактабҳои Ҳучанд ба 5 асад расида буд. Мактабҳои усули ҷадид дар дигар маҳалҳои Тоҷикистони шимолӣ, аз ҷумла, Панҷакент, Конибодом, Исфара низ кушода шудаанд.

Чи тавре, ки дар фавқ зикр шуд, забони тадриси қисмати зиёди мактабҳои усули ҷадиди Туркистон забони туркӣ будаанд. Сабаб дар он буд, ки шароити кишвари Туркистон ба пайравони зиёди ҷараёни пантуркистӣ имконият фароҳам овард, ки ба сифати муаллимони мактабҳои усули ҷадид ба кор оянд. Мақсади асосии онҳо амалӣ намудани сиёсати ташкили империяи ягонаи мусулмонӣ таҳти парчами Туркия буд. Бинобар ин, ворид шудани намояндагони ҷараёни пантуркистӣ ва аз тарафи дигар ба барномаҳои таълимӣ шомил гардидани фанҳои зиёди дунявӣ ва зиёдтар таваҷҷӯҳ намудани ҷавонони кишвар ба ин мактабҳо, идораи кишвари Туркистонро саҳт ба ташвиш овард. Соли 1912 генерал - губернатори Туркистон Самсонов супориш дод, ки минбаъд мактабҳои усули ҷадид зери назорати мақомоти идории кишвар бошанд, инчунин барои ташкили мактабҳои нав розигии нозири маориф гирифта шуда, барномаю васоити таълими онҳо дар мақомоти даҳлдор тасдиқ ёбад [13].

Кушодашавии мактабҳои усули ҷадид дар Туркистон ва ба сифати муаллим кор кардани тоторҳо сарварони кишварро ҳанӯз соли 1909 ба ташвиш оварда буд. Дар ҳуҷҷати маҳфии ба губернатори ҳарбии вилояти Сирдарӯйиншо намудаи шаҳрдории Тошканд супориши ба нозири қалони мактабҳо иборат аз панҷ банд омадааст, ки барои кушодашавии мактабҳои усули ҷадид ягон монеа соҳта

нашавад, vale набояд ба ин мактабҳо тоторони муҳочир муаллим таъйин гарданд [14].

Дар аморати Бухоро бошад муқобилони ҳамагуна навоварӣ ниҳоят зиёд буданд ва ҳукумати аморат бе розигӣ ва ҷонидории рӯҳониён дар ин самт амалеро ба иҷро расонида наметавонист. Яке аз муҳаққиқони таърихи аморати Бухоро академик А. А. Семёнов навиштааст, ки рӯҳониён иттиҳоди ниҳоят қавӣ ва бо ҳам пайвасти аморат буданд, гайр аз меъёрҳои шариат дигар ҷизеро қабул надоштанд ва муқобили ҳамагуна навовариву тағйирот мебаромаданд [15]. Моҳи сентябрисоли 1917 А. Семёнов бо резиденти Руссия дар Бухоро оид ба масъалаи баста шудани мактабҳои усули ҷадид ба ҳузури амир Сайд Олимхон мушарраф мешавад. Амир ошкоро изҳор мена-мояд, ки ба фаъолияти чунин мактабҳо дар қаламрави аморат зиддияте надорад, vale муқобилони асосӣ рӯҳониён бо сардории қозикалон мебошанд. Амир пешниҳод менамояд, ки аз номи ӯ бевосита ба қозикалон муроҷиат ва ҳоҳиш намоянд, ки мактабҳои усули ҷадидро набанданд. Аммо қозикалон Бурҳониддин бо баҳонаи он, ки ин мактабҳо дар дасти ҷадидон аст, аз ҳалли масъала даст мекашад [16].

Аввалин кӯшишҳо барои ташкили мактаби усули нав дар аморати Бухоро аз тарафи тоҷир Ҷӯрабойи Пирмастӣ соли 1900 ба назар мерасад. Ӯ дар гузари Пӯстиндӯзони Бухорои кӯҳна мактаби хусусии ҳудро ташкил дод, vale бо сабаби пуштибоне надоштан ва муқобилияти ҳурофот-парастон ин мактаб зуд баста шуд. Ҷанде пас Каипов ном тотор мактаби ҳудро ба мактаби усули нав табдил дод, vale ин мактаб низ зери фишори рӯҳониён фаъолияти ҳудро тез қатъ намуд. Нахустин мактаби усули ҷадиди

точикии Бухоро мактаби Мунзим ва Айнӣ буд, ки соли 1908 дар ҳавлии аввалий ташкил гардид. Устод Айнӣ навиштааст, ки мактаби Ҷӯрабой «ба афкори умумӣ таъсире накарда, зуд маҳв шуд» ва мактаби тоторҳо бошад «мактаби Бухоро ҳисоб намёфт», бинобар ин, мактаби Мунзимро «мактаби аввали Бухоро меномем» [17]. Ин мактаб дар аввал ҳамагӣ 12 нафар хонанда дошт ва бо мақсади таъмини талабагон бо китобҳои дарсӣ М.А. Мунзим ва С. Айнӣ баҳори соли 1909 «Ширкати Бухорои Шариф» -ро таъсис доданд. Ин ширкат тавонист чандин васоити таълимӣ, аз ҷумла, «Таҳзиб-ус-сибёни»-и устод Айниро таҳия намуда, барои чоп ба Оренбург фиристад. А. Мунзим барои қалонсолон низ курси шабонаи саводомӯзӣ таъсис дода буд [18].

Мутаассифона, мактаби Мунзим низ дер давом накард, 25 сентябри соли 1909 ҳукумати амирӣ мактабро баст. Пас аз ин ҳодиса таҳсили буҳороиён дар мактабҳои тоторӣ низ манъ гардид. Устод Айнӣ оид ба баста шудани мактаб навишта буд, ки «ин қаҳрамонони шариат (!) як бор ба мактаби кӯҳна назар намеандозанд ва ба ҳоли мазлумонаи авлоди муслимин тараҳхуме наменамоянд», вале кӯшиши ду-се нафарро, ки «маҳз бо ҳамияти динӣ ва миллатдӯстӣ» «бо ҳуни ҷигар мактабе мувоғики одоби исломӣ таъсис мекунанд», «чанд ашҳосе, ки ҳуд соҳиби фарзанд нестанд ё дар қайди тарбияти фарзанд нестанд, бар хилоф бар-мехезанд» [19].

Аммо, талабгорони донишу маърифат ба манъ шудани мактабҳои усули ҷадид аз тарафи ҳукумати амирӣ нигоҳ накарда, таҳсилро дар мактабҳои тоторӣ давом медоданд. Мубориза миёни тарафдорони мактабҳои нав ва муқобилиони онҳо рӯз то рӯз шадид мегардид. Ҷадидони Бухоро

мачбур шуданд, ки фаъолияти худро то андозае пинҳон доранд ва 1-уми декабри соли 1910 ҷамъияти пинҳонии «Тарбияи атфол»-ро ташкил доданд. Дар баробари тарғибу ташвиқот яке аз «кори муҳимми ҷамъият талаба фиристодан ба ҳориҷа буд». Аз ҷумла, соли 1911 15 нафар ва соли 1914 30 нафар ҳонанда барои таҳсил ба ҳориҷа фиристода шуданд [20].

Тарафдорони мактабҳои нав ва ислоҳоти низоми маориф - «ҷадидон» ва муқобилони онҳо «қадимиён» ё «қадимпаратон» ном гирифтанд. Тазаккур бояд дод, ки ҷадидон аввалин нафароне буданд, ки дар зери таъсири ақидаҳои Аҳмади Доңиш даст ба таъсиси мактабҳои нав ва умуман ислоҳоти мактабу маориф заданд. Ҳаракати ҷадидия ҳамчун ҷараёни фарҳангию маърифатӣ дар охирҳои асри XIX ва ибтидои асри XX дар байни зиёйёни бедоргаштаи Осиёи Миёна ба вучуд омада, баъдан ҳамчун ҷараёни иҷтимоию сиёсии ислоҳотхоҳона шакл гирифтааст [21]. Манбаи асосии ин ҳаракат аввалан, ақидаҳои маърифатпарварии А. Доңиш ва пайравони ў, таъсири ҳаракати ҷадидияи тоторҳои Руссия ва албатта, инкишофи муносибатҳои молиу пулий дар Осиёи Миёна мебошад.

Ҳамин тарик, дар натиҷаи инкишофи муносибатҳои молиу пулий ва таъсири омилҳои беруна, ба вижа истило шудани Осиёи Миёна аз тарафи Руссия ва таъсири дигаргунию пешравиҳои дар мамлакатҳои инкишофёфтагӣ исломӣ ба миён омада, дар низоми мактабу маориф дигаргунҳои ҷиддӣ ба миён омаданд. Албатта, дигаргунӣ ва пешравии соҳаи маориф дар навоҳии ба тобеияти Руссия гузашта, назаррастар мебошанд. Дар ҳудуди генерал – губернатории Туркистон, ки навоҳии шимолии Тоҷикистони кунунӣ низ ба он шомил буд, низоми ташкил, идора

ва фаъолияти муассисаҳои таълимӣ шакли муайян ва то андозае аврупоиро гирифт. Бо вучуди он, ки сиёсати ҳукумати рус дар кишвар сиёсати мустамликавӣ буда, аз пешравии фарҳангии ахолии маҳаллӣ ҳарос дошт, вале бидуни ҳоҳиши ҳокимиётдорону доираҳои тафаккури бузурганишии русигароӣ ба ҳайати Россия шомил шудани ин мулкҳо боиси пешравӣ ва рушди низоми мактабу маориф гардид. Мактабҳои нави русию маҳаллӣ ва усули ҷадид, ки низоми таълими аврупой доштанд, торафт бештар нуфуз пайдо мекарданд.

Нақши мактабҳои усули ҷадид дар таърихи ташаккул ва такомули маорифи тоҷик ниҳоят назаррас мебошад. Мактабҳои усули ҷадид дар баробари мактабҳои русӣ-маҳаллӣ аввалин муассисаи таълимие буданд, ки дар пайравии мактабҳои аврупой бунёд ёфта, бо усулу тарзи замонавии таълим фаъолият менамуданд. Маҳз бо ташкилёбии мактабҳои усули ҷадид қадами ҷиддӣ дар раванди раҳонидани ҷомеаи аморати Бухоро аз ҷаҳолат ва қафомондагии асримиёнагӣ гузошта шуд. Дар аморати Бухоро ба туфайли ташкилёбӣ ва фаъолияти мактабҳои усули ҷадид таълими асосҳои донишҳои дунявиӣ ва барои зиндагӣ зарур ба низоми таҳсилот ворид гардиданд.

Ташкилёбии мактабҳои усули ҷадид боиси таълиф ва ба чоп расидани аввалин китобу васоити таълимӣ ба забони тоҷикӣ, ба монанди дастуру васоити ёрирасони таълимии устод Садриддин Айнӣ «Тартил-ул-Қуръон»(1909), «Зарурӣёти диния» (1914), «Таҳзиб-ус-сибён» (солҳои 1910 ва 1917), китобҳои таълимии М.Беҳбудӣ «Асбоби савод ё ин ки алифбои мактаби исломия» (1903), «Географияи мухтасари Россия» (1906), «Мунтажаби географияи умумӣ» (1906), «Мадхали географияи имронӣ» (1906), «Китоб-ул-

атфол» (1908), китобҳои хониши Сиддиқии Аҷзӣ «Ганчинаи ҳикмат ё худ адабиёти ҷадид» (1914), «Айн-ул-адаб» (1915); китобҳои дарсӣ ва хониши Абдуқодири Шакурӣ «Роҳнамои савод» (1906), «Ҷомеъ-ул-ҳикоёт» (солҳои 1907 ва 1911), инчунин китобҳои Саидаҳмади Васлӣ «Баён-ул-хуруф» (1903), Абдулвоҳиди Мунзим «Роҳбари ҳат» (солҳои 1908 ва 1920) ва гайра гардид.

Маҳз дар заминаи ҳамин маводҳои таълимӣ китобу дастурҳои таълимии нави давраи шӯравӣ мураттаб гардианд. Илова ба он, муаллимону дастпарварони мактабҳои усули ҷадид дар баробари ҳатмқунандагони мактабҳои русӣ-маҳалӣ аввалин омӯзгорони мактабҳои нави шӯравӣ буданд. Пас аз инқилоб ва барҳам ҳӯрдани аморати Бухоро қисми зиёди мактабҳои кӯҳна ба мактабҳои усули нав ва баъдтар мактабҳои шӯравӣ табдил ёфтанд. Ислочоти мактабҳои кӯҳна ва мувофиқсозии онҳо ба талаботи низоми шӯравӣ аз соли 1926 ибтидо гирифт, ки шарти асосии он ҷорӣ намудани таълими ҳатмии забони модарӣ, арифметика ва табиатшиносӣ ҳисобмеёфт [22].

Мактабҳои ислоҳшуда бояд муддати ду сол фаъолият намуда, баъд ба низоми мактаби шӯравӣ мегузаштанд. Афзудани мактабҳои шӯравӣ ва ҷораҳои фаврии ҳукумати нав барои ҷалб намудани талабагон мақомимактабҳои шӯравиро баланд бардошт ва ниҳоят бо қарори ҳукумати ҷумҳурӣ соли 1929 мактабҳои кӯҳна дар қаламравӣ ҷумҳурӣ пурра барҳам дода шуданд.

### **Пайнавишт:**

- Айнӣ С. Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро. – С.35.  
2.Ҳамон ҷо.  
3.БМД ҶУ. - Ф. 47.-Н.1.-Б. 361.-В.-225 (пасаш).

- 4.Кӯчаров А. Устод Айнӣ – рӯзноманигор//Ҷумҳурият, 10 марта соли 2012.
- 5.Ҳотамов Н. Таърихи халқи тоҷик (Аз солҳои 60-уми асри XIX то соли 1924). Нашри дуюм. Душанбе, 2007.-С.127.
- 6.Ниг. Айнӣ С. Таърихи инқилоби Бухоро. -С.30-31; Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро.-С. 33-39.
- 7.Фарҳанг. 2009, №3-4.-С. 36.
- 8.Убайдуллоев Н. История народного образования. С.118-119.
- 10.Вирский М.М. Самаркандская область. – С. 344.
- 11.Шукров М.Р. История культурной жизни советского Таджикистана (1917-1941 гг.). Ч.1.Душанбе, 1970.-С.27.
- 12.Гаффоров Н.У. Ҷадидия ва масоили рушди мактаби миллӣ дар ибтидои асри XX//Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. –Душанбе, 2011. №6. С.130.
- 13.Ҳамон ҷо.- С.131-132.
- 14.Убайдуллоев Н. История народного образования. С.117.
- 15.БМД ҶУ. - Ф. 47.-Н.1.-Б. 955.-В.48.
- 16.Семенов А. Старая Бухара//В кн. С. Айни. Воспоминания. Пер. с тадж. А. Розенфельд. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1960. С.987.
- 17.Семенов А.А. Асари зикршуда. - С.988.
- 18.Айнӣ С. Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро.-С.40.
- 19.Ҳотамов Н. Таърихи халқи тоҷик. -С.129.
- 20.Айнӣ С. Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро. -С.67.
- 21.Айнӣ С. Таърихи инқилоби Бухоро. -С.100.
- 22.Ҳотамов Н. Бухарские джадиды и основные этапы их деятельности. Душанбе, 2000.-С.15.
- 23.Шукров М. Р. Очерки таърихи ташаккули маданияти сотсиалистии тоҷик. -С.92-93.

# **БОБИ З. НАЗАРИ АКАДЕМИК Б. ФАФУРОВ ДОИР БА МАСЪАЛАИ ИСТИЛОИ МУГУЛ ВА МАФҲУМИ «ДЕҲҚОН»**

## **3.1. Академик Б. Ф. Faфуров ва ташаккули мактаби иљмии таърихшиносии точик.**

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари «Чехраҳои монадагор»-и худ менависанд: «Дар ташаккули ҳар як ҳалқу миллат бузургоне ҳастанд, ки номи онҳо дар ҳеч давру замон аз хотираи мардум фаромӯш намешавад» [15, 328]. Яке аз чунин чехраҳои мондагор фарзанди фарзонаи миллат, Қаҳрамони Тоҷикистон, академик Бобоҷон Faфурович Faфуров мебошад, ки ҳамчун ходими барҷастаи сиёсиву давлатӣ ва роҳбари аввал дар рушду пешрафти ҷумҳурий ҳамчун олим ва муҳаққиқ дар омӯзишу тадқиқи таърихи ҳалқи точик ва ташаккули мактаби иљмии таърихшиносии миллат нақши бориз гузаштааст.

Имрӯз дар бузургдошти ҷаҳони 31-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушду нумӯи иљми точик, агар мо ба роҳи тайкардаи иљми таърихшиносии миллӣ назар андозем дар саргҳи он устод Садриддин Айнӣ, академик Бобоҷон Faфуров ва як гурӯҳ шарқшиносони шинохтаро мебинем. Агар устод С.Айнӣ бо усули тадқиқ ва назару пажуҳишҳои таърихии худ дар таҳқими донишҳои таърихӣ ба илм мусоидат карда бошад, академик Б. Faфуров бо пажуҳиш ва ҳунари волои роҳбарию ташкилотчигии худ дар саргҳи ташаккули мактаби иљмии таърихшиносии точик меистад.

Робитай ташаккули мактаби илмии таърихшиносии точик бо номи академик Б.Фафуров ба назари мо пеш аз ҳама дар чанд самт зоҳир меёбад. Академик Б. Фафуров бо коркарди консепсияи илмии таҳқики таърихи ҳалқи точик, методологияи он, ба вижадаврабандии таърихи ҳалқи точик, гузориши масоили пажуҳишӣ, тадқиқотҳои бунёдӣ, ташвиқи тарғиби донишҳои таърихӣ, муаррифии таърихи ҳалқи точик дар доҳил ва беруни кишвар ва ширкати бевосита дар ташкил ва ба роҳ мондани фаъолияти марказҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва омодасозии кадрҳои соҳибтаҳассуси илмӣ нақши барҷастаи худро гузоштааст.

Академик Б. Фафуров фаъолияти касбии худро аз рӯзноманигорӣ оғоз намудааст ва аввалин мақолаҳои ў дар саҳифаҳои рӯзномаи «Бедории точик» соли 1928 ба чоп расидаанд, ки мавзуи асосии онҳоро низ масоили таърихӣ, муборизаи ҷомеаи нав ва қӯҳна, дастовардҳои ҳоқимияти шӯравӣ дар роҳи эъмори ҷомеаи нав ташкил медоданд. Аз ҷумла, мақолаҳои «Хиёнаткорони Исфисор», «Аз дафтари се нафар ҷинояткор», «Аз аҳволи се нафар мунофиқи номдор» соли 1928 дар рӯзномаи «Бедории точик», мақолаҳо доир ба ҳаракати колхозӣ ва дастовардҳои колхозчиён дар рӯзномаҳои «Бо роҳи ленинӣ» соли 1934, «Қизил Тожикистон» соли 1935 ба мавзӯҳои рӯзмарни замон бахшида шудаанд. Соли 1939 Б. Фафуров доир ба мавзӯҳои мубрами замон, пеш аз ҳама занон ва озодии онҳо, мубориза ба муқобили фарангӣ ва урғу одатҳои динӣ силсилаи мақолаҳоро дар рӯзномаву маҷаллаҳои ҷумҳуриявии «Корқуни партияйӣ», «Бо роҳи ленинӣ», «Коммунист Таджикистана» чоп менамояд. Дар заминаи ин мақолаҳо соли 1940 рисолаи ў бо номи «Ба муқобили фарангӣ ва урғу одатҳои динӣ» дар ҳаҷми 36

саҳифа аз тарафи Нашриёти давлатии Тоҷикистон чоп мешавад.

Фаъолияти рӯзноманигории Б.Faфуров солҳои минбаъда низ новобаста аз ишғоли вазифаҳои баланди сиёсию давлатӣ пайваста идома мейбад. Танҳо дар давоми соли 1940 зиёда аз 13 мақолаи илмӣ-оммавии Б. Faфуров доир ба мавзуъҳои таърихӣ тавассути васоити аҳбори умум бо се забон - тоҷикӣ, русӣ ва ўзбекӣ ба чоп расидаанд. Дар солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ (1941-1945) ва давраи азnav-барқароркунии хочагии ҳалқи чумхурӣ низ Б. Faфуров аз навиштани мақолаҳои илмӣ-оммавӣ ва тарғиботӣ канор начуста, баробари расонаҳои ҳабарии чумхурияйӣ саҳифаҳои рӯзномаҳои марказии шӯравӣ, ба мисли «Известия»ро низ истифода менамояд. Аз ҷумла, соли 1941 дар саҳифаҳои «Известия» ду мақолаи ў бо номҳои «Ба музafferиятҳои наў» («К новым успехам») ва «Тоҷикистон ба ҷабҳа» («Таджикистан фронту») чоп шуданд, ки ҳар ду ба мавзуи муҳимми дастовардҳои Тоҷикистон дар роҳи дигаргунсозиҳои сиёсӣ ва иҷтимою иқтисодӣ ва кумаки бевоситаи чумхурӣ ба ҷабҳа бахшида шуда буданд. Ҳамин гуна мақолаҳо дар давраи иҷрои вазифаҳои масъулиятноки муншиӣ, муншии дуюм ва билохира муншии аввали Ҳизби коммунисти чумхурӣ будан низ тавассути рӯзномаву маҷаллаҳои умунишӯравӣ, пеш аз ҳама рӯзномаҳои «Правда» ва «Известия» ба чоп расидаанд, ки дар онҳо муборизаи қаҳрамононаи тоҷикистониён дар ҳимояи марзу бүм ва корномаи меҳнатии онҳо дар самтҳои гуногуни иқтисодию фарҳангӣ инъикос ёфтаанд. Дастовардҳо ва пешравиҳои чумхурӣ ва инчунин вазифаву ҳадафҳои аввалин дар ягон самт аз мадди назари ин фарди меҳанпараст берун намондааст. Беш аз ҳама Б. Faфуров

ба масоили тарғибу ташвиқи донишҳои сиёсӣ, омоданамудани кадрҳои баландихтисос, фаъолияти ташкилотҳои ҳизбӣ, сатҳи фарҳангии донишмандии кормандони мақомоти ҳизбию давлатӣ, адабиёти шӯравии тоҷик ва вазифаҳои он, рушди минбаъдаи фарҳангӣ халқи тоҷик, пахтакорӣ ва ривоҷи он дар мақолаҳои илмӣ-оммавии худ таваҷҷуҳ намудааст.

Рӯ овардани академик Б. Фафуров ба пажуҳиши илмии таърихи халқи тоҷик оҳири солҳои 30-юми аспи гузашта рост меояд. Қадами аввал дар ин самт ба чоп расидани ду рисолаи илмӣ «Ба муқобили фарангӣ ва урғу одатҳои динӣ» [6] ва «Афтиданӣ аморати Бухоро» («Падение Бухарского эмирата: к 20-летию Советской революции в Бухаре (1920-1940 гг.)»), дар ҳаммуалифӣ бо Н. Прохоров [3] маҳсуб меёбанд. Таваҷҷуҳ ба тадқики таърихи халқи тоҷик аз тарафи як нафар ҷавони содиқ ба ҳокимияти нави шӯравӣ ва ҳадафҳои асосии он бесабаб набуд. Агар аз як тараф тавассути фаъолияти рӯзноманигории худ ба масоили таъриҳӣ бештар ошно шуда бошад, аз тарафи дигар ўз авзои сиёсию ҳукуқии мардуми тоҷик ва маҳдуднамоии маснӯии ҳукуқу манфиатҳои он дар ибтидои аспи XX ва маҳсусан, дар ду даҳсолаи аввали мавҷудияти ҳокимияти шӯравӣ пурра бархурдор буд. Б. Фафуровроҳи асосии ҳимоя аз ҳукуқу манфиатҳои халқи худро дар тадқиқ ва муаррифии таърихи бой ва пургановати он дид, роҳҳои дигар дар он солҳои равнақи таъқиботи сиёсӣ басоҳавфнок ва фочиаовар буд.

Бо ин мақсад Б. Фафуров соли 940 роҳи таҳсил дар аспирантураро пеш мегирад ва 11 апрели соли 1941 дар Шӯрои маҳсуси Институти таърихи Академияи илмҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар мавзуи «Таърихи сектаи исмоилиён

аз ибтидои асри XIX то چанги якуми империалистӣ» рисолаи номзадиро дифоъ менамояд. Ҳарчанд пас аз ҳимояи рисолаи номзадӣ ўро очилан барои ишғоли вазифаҳои баландтари хизбию давлатӣ ба ҷумхурӣ даъват менамоянд, вале ўз аз тадқиқу омӯзиши таърихи ҳалқи тоҷик канор намечӯяд. Соли 1942 бо ҳамроҳии Н. Прохоров мақолаи илмие доир ба муборизаи ҳалқи тоҷик ба муқобили ғосибони бегона ва истилогаронро дар маҷмуаи «Кори мо ҳақ, душман саркӯб ҳоҳад шуд» («Наше дело правое, враг будет разбит») [2] ба нашр мерасонад. Соли 1944 дар заминай ҳамин мақола рисолаи илмии Б.Ф.Faфуров ва Н.Н. Прохоров «Ҳалқи тоҷик дар мубориза барои озодӣ ва истиқлолияти ватани ҳуд. Очеркҳо аз таърихи тоҷикон ва Тоҷикистон» [7] аз чоп баромад. Ҷаробари ин, соли 1945 маҷмуаи «Мавод оид ба таърихи тоҷикон ва Тоҷикистон» [13] китоби якум аз ҳамин силсила таҳти роҳбарӣ ва назари ўз чоп шуд.

Солҳои 1942-1948 Бобоҷон Faфуров дар ҷаробари иҷрои вазифаҳои масъули сатҳи ҷумхуриявии сиёсию давлатӣ иҷроқунандай вазифаи мудири сектор (бахш)-и таърихи Институти таърих, забон ва адабиёти Филиали тоҷикистонии АИ ИШ-ро низ ба зимма дошт. Рисолаи илмии «Ҳалқи тоҷик дар мубориза барои озодӣ ва истиқлолияти ватани ҳуд. Очеркҳо аз таърихи тоҷикон ва Тоҷикистон» дар доираи фаъолияти ҳамин шуъба омода гардид. Китоби мазкур соли 2012 бо қӯшиши нашриёти «Адиб» ба ифтиҳори 21 - солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон зери унвони «Тоҷикон ва талошҳои таърихии онҳо барои озодии Ватан. (Очеркҳо аз таърихи тоҷикон ва Тоҷикистон)» [11] ба забони тоҷикӣ нашр гардид. Ин китоб нахустин рисолаи илмии фарогирандаи

таърихи халқи точик аз замонҳои қадим то соли 1944 буд, ки 23 фасл дошта фасли аввали он «Гузаштаи пургановати халқи точик» номгузорӣ шудааст. Арзиши илмии китоби мазкур пеш аз ҳама дар он аст, ки бори аввал муаллифон ҷасуруна таърихи точиконро дар алоҳидагӣ ва тибқи талаботи методологиии нав ба риштаи тадқиқ ва таҳлил қашиданд. Дар он шароит, ба ҷунин шакл манзур намудани таърихи халқи точик ва ба замми он, ҳамчун сокинони бүмӣ ва соҳиби таъриху тамаддуни минтақа муаррифӣ намудани точикон гайрату часорати беандозаро талаб мекард. Дар пешгуфтори китоб аз номи ҳайати таҳририя омадааст, ки «то имрӯз ақидае ҷорист, ки гӯё навиштани таърихи алоҳидай точикону Тоҷикистон... зарурате надорад, мувоғиқ ин аст, ки барои тамоми халқҳои Осиёи Миёна як таърихи умумии Осиёи Миёна навишта шавад» [11,3]. Ин ақидаро бархе аз шарқшиносони шинохта низ ҷонибдорӣ менамуданд.

Академик Б. Фафуров на танҳо ин ҷаҳорчӯбаро шикаст, балки исбот намуд, ки таърихи ҳар як халқи муқими Осиёи Миёнаро метавон дар алоҳидагӣ тадқиқ ва таълиф намуд. Баъдан, соли 1949 дар нашри русии «История таджикского народа в кратком изложении» [4, 465] ўмнависад, ки новобаста ба муқовимати баъзе аз шарқшиносони шинохта бояд таъкид намоем, ки «ҳар як халқи Осиёи Миёна дорои ҳусусияти маҳсус ва таърихи ҳусусии ҳуд аст». Б. Фафуров дар ин рисолаи илмии ҳуд бо як часорати олимона на танҳо талошу муборизаи халқи точикро дар роҳи озодӣ ва ҳимояи марзу буми хеш ба риштаи тадқиқ мекашад, балки таърихи пайдоиш ва ташаккули точиконро ҳамчун этноси воҳид ва аз қадим сокинони бунии ин минтақа будани онҳо, дар заминаи

халқҳои ориёни шарқиеронӣ ташаккул ёфтани тоҷиконро ба миён мегузорад. Аз ҷумла, таъкид менамояд: «Назар ба онҳое, ки дар ҳайаташ эрониёни гарбӣ шомил будаанд, халқи тоҷик дар ҷаҳорҷӯбаи давлати дигари муташаккил (яъне Сомониён- Н.У.) нашъунамо кардааст, вай истиқолияти вижай ҳуд, фарҳанг, анъанаҳои маданиву таърихии мустақил ва новобаста ба Эронро дорад» [11, 8]. Дар ҳамин ҷо доир ба ватани ниёкони гузаштаи тоҷикон – ориёиҳо, тақсим шудани онҳо ба ориёиҳои гарбӣ ва шарқӣ, давлатҳои нахустини ориёй маълумот дода, дар заминаи ориёиҳои шарқӣ- сүғдиёну боҳтариён, хоразмиён, парфиёниҳо ташаккул ёфтани тоҷикон ҳамчун этноси воҳид ҷасурона андешаҳояшро пешниҳод менамояд. Ба замми он дар ҳавошӣ оид ба пайдоши истилоҳи тоҷик мулоҳизаҳояшро баён намуда, таъкид менамояд: «Истилоҳи «тоҷик» бо қалимаи «тоҷ», ки маънояш «сарир» («венец, корона») аст, алоқаманд аст. Қалимаи тоҷик маънои «одами тоҷдор»-ро дорад.

Ақидае ҳаст, ки бори нахуст истилоҳи «тоҷик» маҳз ба ҳамин маънои мазкур, дар асри II то милод истифода шудааст ва он дар сарчашмаҳои таърихии Чин доир ба шоҳигарии Тяжи ҳаст» [11, 7].

Ҳамин тарик, дар рисолаи нахустини тадқиқотии ба таърихи халқи тоҷик баҳшидаи ҳуд Б. Фафуров натанҳо зарурати таълифи таърихи комилӣ онро пеш гузошт, балки тавонист масоили умда ва мубрами онро низ муайян намояд. Дар пажуҳишҳои баъдинаи ҳуд академик Б. Фафуров ин масоилро дар заминаи санаду асноди қавӣ ва маъхазҳои хаттӣ боз ҳам асоснок намудааст.

Доир ба зарурати боз ҳам чуқуртар омӯхтани таърихи халқи тоҷик Б. Фафуров 24 апрели соли 1944 дар ҷаласа

(сессия)-и аввали илмии бахш (Филиал)-и тоҷикистонии АИ ИШ бо маърӯза баромад намуда, тадқиқу таълифи таърихи комили халқи тоҷикро пеш мегузорад. Ва дарроҳи ичрои ин вазифа ў аввалин шуда соли 1947 нахустин таърихи чомеаи халқи тоҷикро бо унвони «Таърихи муҳтасари халқи тоҷик» [8] манзури муҳаққиқону хонандагон менамояд. «Ин таълифот,- менависад яке аз ғафурӯшиносони шинохта, - аввалин ва қотеътарин ҷавоби побарҷое ҳисоб меёфт, ба муқобили таъриҳсозони гузаро, ки илми муқаддаси таъриҳро бо мақсадҳои аразмандонаи сиёсии ҳуд истифода мебурданд» [14, 247]. Нақши ин китоб ва арзиши илмии онро асос намуда академик Б.А. Литвинский Б.Ғафурӯро асосгузори илми таърихи халқи тоҷик номид [12, 49-66].

Устод Садриддин Айнӣ дар тақризи муфассали ҳуд ба «Таърихи муҳтасари халқи тоҷик» чоп шудани ин китобро самимона табрик намуда, онро «дар пешрафти маданияти советии тоҷик як ҳодисаи бузург» номидааст [1, 135]. Ҳамзамон устод С. Айнӣ навиштааст, ки «Ҳарчанде аҳволи таърихии гузаштаи таърихи халқи тоҷик дар манбаъҳои шарқӣ ва ғарбии гуногун ба тарзи пароканда қайд шуда бошад ва бо ҳучҷатҳои илмӣ-археологӣ ба субут расида бошад ҳам, он аҳвол ба тарзи илмӣ ба оммаи тоҷикон маълум набуд ва бо тафтишҳои ҷудогона ба даст даровардани он гуна маълумот барои ҳар кас мӯяссар ҳам намешуд» [1, 98].

Академик Б. Ғафурӯро бо чопи тоҷикии ин китоб қаноат накарда, онро бо иловаю тақмилва таҷдиди назар ба забони русӣ зери унвони «История таджикского народа в кратком изложении: С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции 1917г.» [4]

соли 1949 дар Москва нашр намуд. Академик Б.Faфуров барои такмили нашри русии китоб 10 сол вақт масраф намуда, бо назардошти эродҳои роҳбари мамлакат Иосиф Сталин (дар сухбати шахсӣ моҳи январи соли 1948) ба он тағйироти зиёд ворид намудааст [14, 248]. Доир ба зарурати таълифи китоб Б. Faфуров таъкид менамояд, ки «то ин вақт таърихи навишташудаи тоҷикон мавҷуд набуд. Асарҳои зиёди олимони шӯравӣ ва шарқшиносон асосан таърихи халқҳои Осиёи Миёнаро дар маҷмуъ инъикос намуда, таърихи алоҳидай халқҳои муқими ин минтақаро мавриди баррасӣ қарор намедиҳанд» [4, 465]. 25 февраляи соли 1952 Шӯрои илмии Институти таърихи фарҳанги моддии АИ ИШ барои китоби мазкур ба Б. Faфуров яқдилона дараҷаи илмии доктори илмҳои таърихро дод. Ин таҳқиқоти бунёдии Б. Faфуров бо такмилу иловаҳо боз ду маротибаи дигар, солҳои 1952 ва 1955 дар Москва аз чоп баромад.

Чопи тоҷикӣ ва русии таърихи ҷомеи халқи тоҷик қадами аввал дар тадқиқи таърихи комил ва пурраи сокинони бумии Осиё Миёна – тоҷикон буд. Нақши ин ва дигар таълифоти академик Б. Faфуров пеш аз ҳама дар он аст, ки новобаста аз нооромии замон ва ҷаҳорчӯбай маҳдуди идеологӣ, ҳадафҳои гаразмандонаи бархе аз муаррихон ва ҳатто мактабҳои таърихнигории минтақа дар доираи принсипи интернатсионализм ва дӯстии халқҳо тавонист таърихи пурғановати халқи тоҷикро барои мардуми тоҷик ва ҷаҳониён навишта кунад, балки ба ҳама он тоҷикситетоне, ки мавҷудияти ин халқи тамаддунофарро инкор карда, онҳоро омада ё зери таъсири фарҳанги дигарон афтода мепиндоштанд, ҷавоби сазовори олимона диҳад. Таълифоти Б. Faфуров ҳамеша дар асоси мадраку сарчаш-

маҳои илмӣ иншо шуда, дар марказҳои калони илмии Иттиҳоди Шӯравӣ мавриди баррасию қазоват қарор мегирифт.

Баробари таваҷҷуҳ ва пос доштани таърихи миллати худ ба таъриху фарҳанги дигар халқҳо, пеш аз ҳама халқҳои минтақа арҷ мегузозшт. Аммо нисбат ба оне, ки ба таърихи миллати тоҷик назари манғӣ дошт ва ё таърихи онро нодида мегирифт, ҳамеша ҷавоби солими олимона медод. Масалан, солҳои 30-юми асри гузашта як тамоюле дар байни муарриҳон ва умуман олимон паҳн шуд, ки тибқи он бояд таърихи ҳар як халқи минтақа дар доираи ҷуғрофияи ҷумҳуриҳои шӯравии мавҷуда мавриди тадқиқу омӯзиш қарор гирад. Ҳатто соли 1936 доир ба навиштани китобҳои дарсӣ дар Душанбе конференсияи қалоне баргузор шуд, ки дар он профессори Донишгоҳи давлатии Осиёи Миёна В.Я. Яротскӣ пешниҳод намуд, ки таърихи халқи тоҷик дар заминай ҳудуди қунунии ҶШС Тоҷикистон таълиф ва омӯхта шавад ва ў ҳатто номгӯи мавзӯъҳои китоби дарсиро чун «Ҳукмронии Ҳаҳоманишҳо дар Тоҷикистон», «Искандари Мақдунӣ дар Тоҷикистон» ва ё «Давлатҳои турк (Сомониён, Қарахониён, ва Қарахитоиҳо) дар Тоҷикистон дар асрҳои IX-XIII», «Чингиз ва Темур ва мақоми онҳо дар Тоҷикистон» ва гайра ба таври худ пешниҳод намуда буд. Дар ҳошияҳои маърӯзai ин «таъриҳшиноси номӣ», ки он вакт декани факултети таърихи ДДОМ буд, Б. Ғафуров дар қайдҳояш часурона ва бо қатъият изҳори норизӣ намуда «Консепсияи гайрииљмию ниҳоят зарarovar» зикр намудааст. [муфассалтар ниг.: 14, 136-138].

Б. Ғафуров дар ҷавоб ба ҷунин олимтарошон таърихи халқи тоҷикро на дар ҷаҳорҷӯбаи ҷумҳурии шӯравӣ, бал-

ки дар тамоми қаламрави точикнишин - Варорӯду Хуро-сон мавриди тадқиқ қарор додааст. Осори таъриҳӣ ва фарҳангии точикон, ки имрӯз берун аз ҳудуди чумхурӣ мондаанд, мансуб ба таъриху тамаддуни точиконанд, на ба он мардуме, ки имрӯз он ҷо сукунат доранд. Имрӯз низ азхудкунии таъриҳ, моли худ ва ба таърихи гузаштаи ҳалқи худ марбуд донистани осори таърихио фарҳангии точикон дар қаламрави минтақа бо суръат идома дорад.

Академик Б.Faфуров бо асарҳои безавол ва бунёдии худ консепсияи илмии тадқиқи таърихи ҳалқи точикро му-раттаб намуда, ҳудудҳои асосии ташаккули ҳалқи точикро чун этнос илман асоснок намуда, даврабандии комилан илмии таърихи ҳалқи точикро пешниҳод намуд. Консеп-сияи илмии тадқиқи таърихи ҳалқи точик, ки Б. Faфуров пешниҳод намудааст, аз ҷониби олимони шинохта ва мар-казҳои бузурги илмии сатҳи ҷаҳонӣ мавриди эътироф ва дастгирӣ қарор гирифтанд ва он имрӯз низ қиммати ил-мии худро аз даст надодааст. Вале, Б. Faфуров бо ин қа-ноат накарда, мӯшикофона тадқиқи таърихи ҳалқи точик-ро боз ҳам мукаммалу комилтар намудааст, ки натиҷаи заҳматҳояш дар роҳи шинохти таърихи ниҳоят тӯлонии мардуми точик чопи асари безаволи «Точикон» аст, ки соли 1972 ба забони русӣ [5] ва солҳои 1983, 1985 ба забони точикӣ [9; 10] манзури хонанда гардид. Ин китобро, ки Пешвои муazzами миллат барҳақ «шиносномаи мил-лат» ном мондаанд имрӯз ба хонадони ҳар як тоҷикистонӣ чун тӯҳфаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гар-дидааст, ки мондагортарин заҳмати фарзанди фарзонаи миллат ба ҳалқу кишвари азиз мебошад.

«Точикон»-и Бобоҷон Faфуров дар заминаи асноду да-лели сарчашмаю мадракҳои таъриҳӣ ва таҳлили жарғи

пажуҳишҳои илмии таърихшиносию ховаршиносии ватанию хориҷӣ таълиф гардидааст. «Тоҷикон» ҳамчун асари бунёдӣ аз ибтидо аз ҷониби муаррихон ва ховаршиносони ҷаҳонсазовори баҳои арзанда гардид, ки шаҳодати он чопи тақризҳои зиёд аз тарафи олимони шинохта ва тарҷума гардидани он ба забонҳои гуногун дар хориҷа мебошад. Б. Фафуров ба таърихи миллати хеш аз мавқеи воқеяят бо асноду далелҳои қавӣ дар ҷаҳорҷӯбаи муқаррар намудаи илми замон ҳамчун ҷузъи таркибии таърихи умумибашарӣ муносибат намудааст.

Бобоҷон Фафуров бо чопи ин шоҳасар исбот намуд, ки тоҷикон дорои таърихи бой ва гузаштаи тӯлонӣ ҳастанд ва ниёзе ба таърихи соҳтаю бофта ё таҳриfi таърих надоранд. Ӯ дар ҳама ҳолат ҳангоми тадқиқи ин ё он масъалаи илмӣ ҳадди муайяну заруриро нигоҳ дошта, пайваста таъкид менамуд, ки «ҳадде ҳаст, ки аз он гузаштани таърихшинос мумкин нест, зоро агар вай аз ин ҳад гузарад, таърихшинос не, балки қиссапардоз мешавад».

Олими шинохта тавассути асарҳои хеш, маҳсусан «Тоҷикон» ба мо ва оламиён саҳифаҳои таърихи бою рангини миллати тамаддунофари тоҷикро бо ҳама бурду боҳташ тадқиқ намуда, нишондод, ки ин ҳалқ дорои таърихи зиёда аз шашҳазорсола буда, сокинони аслии Ҳурросону Варорӯд, оғарандагони тамаддуни минтақа ва оину суннатҳои наҷиби то имрӯз побарҷои аҷдодӣ мебошад. Тоҷикон дар масири таъриҳ ҳамеша ҳамчун мардуми давлатсозу давлатдор, эҷодкору бунёдкор, тамаддунсозу сулҳофар ва дар баробари ин, муборизи роҳи озодию истиқлолият, ҳомии марзу бүм ва суннатҳои аҷдодӣ, забони модарӣ ва фарҳанги ниёкон тасвир ёфтаанд. Аз саҳифаҳои асар бармеояд, ки миллати тоҷик ҳамеша аз ҳамагуна гирдобҳои

замона, ки чонкоху камаршикан буд, натанҳо зиндаву саломат берун омад, балки дар андак фурсат аз нав қомат меафроҳт ва эҳё мешуд.

Академик Б.Faфуров ба замми таълифоту тадқиқоти бунёдӣ, инчунин тавассути талошу заҳматҳои зиёд дар роҳи ташкили муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ, марказҳои таъриҳшиносӣ, тайёр намудани таъриҳшиносони касбӣ дар ташаккули мактаби илмии таъриҳшиносии тоҷик нақши амиқ гузоштааст. Кӯшишу талошҳои ў дар роҳи ташкили нахустин донишгоҳи давлатӣ ва Академияи илмҳои Тоҷикистон ба ҳамагон маълум аст. Нақши ў дар таъсиси институти мустақили таъриҳ ҳамчун маркази асосии омӯзишу тадқиқи таъриҳу бостоншиносӣ ва мардумшиносии тоҷик мавриди таваҷҷӯҳ аст. Вақте соли 1951 ИТБМ таъсис ёфт, маҳз бо пешниҳоди Б.Ф. Faфуров нахустин директори он донишманди шинохта ва донандай таърихи ҳалқи тоҷик А.А. Семёнов таъйин гардид. Баробар ба ин академик Б. Faфуров барои ба роҳ мондани фаъолияти босамари институт гурӯҳи калони олимони барчаста, аз ҷумла, М. С. Андреев, А.Ю. Якубовский, М.М. Дяконов, А.М. Беленитский, А. Окладников, А. Манделштам, Б.А. Литвинский, Е.А. Давидовичро ба кор даъват намуд. Ба кор дар институт ва тадқиқи таърихи ҳалқи тоҷик ҷалб шудани ин муҳаққиқон боиси пешравии фаъолияти муассиса ва афзоиши мақоми таъриҳшиносии тоҷик дар миқёси Иттиҳоди Шӯравӣ гардид. Иқтидори илмии институт ва доираи баррасии масоили мавриди тадқиқ ба маротиб вусъат ёфта, фаъолияти густурдаи муассиса дар самтҳои таъриҳшиносию таърихнигорӣ, фарҳангшиносӣ, маъказ-

шиносӣ, бостоншиносӣ, мардумшиносӣ, сиккашиносӣ ва дигар шоҳаҳои илми таърих ба роҳ монда шуд.

Хулоса, академик Бобоҷон Ғафуров бо тадқиқотҳои мондагори бунёдии худ, коркарди консепсияи илмии тадқиқи таърихи ҳалқи тоҷик ва нақши барҷаста дар ташкили марказҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва тайёр намудани мутахассисони хирфавӣ, бешак бунёдгузори мактаби нави таъриҳшиносии тоҷик маҳсуб мейбад.

#### **Пайнавишт:**

1.Айнӣ С. Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик//Андар шинохти тоҷикон. Китоби сеом. Мураттиб Н. Убайдуллоев. - Душанбе: ДДОТ, 2018.- С. 97-135.

2.Гафуров Б.Г. Наше дело правое, враг будет разбит.-Сталинабад: Таджикгосиздат, 1942.-С.34-73.

3.Гафуров Б.Г., Прохоров Н. Падение Бухарского эмирата: к 20-летию Советской революции в Бухаре (1920-1940 гг.).- Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1940. -95 с.

4.Гафуров Б.Г. История таджикского народа в кратком изложении: С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. М.: Госполитиздат, 1949.- Т.1.- 468 с.

5.Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история.- М.: Наука, 1972.- 664 с.

6.Гафуров Б. Ф. Ба муқобили фарангӣ ва урғу одатҳои динӣ.- Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1940.- 36 с.

7.Гафуров Б.Ф., Прохоров Н.Н. Ҳалқи тоҷик дар мубориза барои озодӣ ва истиқлолияти ватани худ. Очеркҳо аз таърихи тоҷикон ва Тоҷикистон.-Сталинабад: Таджикгосиздат, 1944.- 212 с.

8.Гафуров Б.Ф. Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик. -Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1947.- Ч.1.-382 с.

9.Фафуров Б.Ф. Точикон: (Иборат аз ду китоб). Китоби якум: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. (Мухаррири масъул –академик А. Мухторов) – Душанбе: Ирфон, 1983.- 704 с.

10.Фафуров Б.Ф. Точикон: (Иборат аз ду китоб). Китоби дуюм: Охирҳои асри миёна ва давраи нав. (Мухаррири масъул - академик А. Мухторов). Душанбе: «Ирфон», 1985.- 416 с.

11.Фафуров Б.Ф., Прохоров Н.Н. Точикон ва талошҳои таърихии онҳо барои озодии Ватан. (Очеркҳо аз таърихи точикон ва Тоҷикистон).-Душанбе: «Адиб», 2012.

12.Литвинский Б.А. Бободжон Гафурович Гафуров-основоположник таджикской исторической науки//В масштабе века. Сб. воспоминаний о Б.Г. Гафурове – ученом, политике, гражданине. М., 1999.- С. 49-66.

13.Мавод оид ба таърихи точикон ва Тоҷикистон. Зери назари Б.Фафуров. - Столинабад: Таджикгосиздат, 1945.- 145 с.

14.Пирумшо Ҳ. Аҳтари илму сиёsat. Хучанд: Нури маърифат, 2019.

15.Эмомалӣ Раҳмон. Чехраҳои мондагор. Душанбе: «ЭР-граф», 2016.



### **3.2. МАФХУМИ «ДЕҲҚОН» АЗ НАЗАРИ Б.ФАФУРОВ**

Академик Е. М. Жуков дар барқияи табрикотии худ ба муносибати 70-солагии академик Б. Ф. Faфуров навишта буд, ки «... меҳостам боз як бори дигар саҳми бузурги ўро дар инкишофи илми таърихшиносии шўравӣ хотирнишон карда, изҳори боварӣ намоям, ки анъанаҳои бунёдгузоштаси Б. Ф. Faфуров барои донишмандони Тоҷикистони шўравӣ намунаи ибратбахш буда, дар асарҳои навини ховаршиносони шўравӣ зиндагии тоза хоҳад ёфт» [1].

Саҳми Б. F. Faфуров дар инкишофи таърихшиносии шўравӣ, ба вижга таърихшиносии тоҷик бузургу қиёснашаванда мебошад. Мақолаву рисолаҳои бунёдии олим, ки оид ба тадқиқи пажуҳӯҳои гуногуни таърихи ҳалқи тоҷик бахшида шудааст, аз ҷиддияти масъалагузорӣ, фарохии пажуҳишҳои аллома равшан шаҳодат медиҳанд.

Ӯ ҳангоми пажуҳиши ин ё он масъала ҳадди муайяну заруриро нигоҳ медошт. «Ҳадде асту аз он гузаштани таърихшинос мумкин нест, - навишта буд академик Б. F. Faфуров, - зеро агар вай аз ин ҳад гузарад, на ин ки таърихшинос, балки қиссапардоз мешавад» [2].

Чунин андешаву мулоҳизоти Б. Faфуров имрӯз ва оянда низ барои пажуҳандагон дарсу мактаб хоҳад буд. Дар мақолаву асарҳои Б. F. Faфуров ҳар як масъалаю ҳаводиси таърихӣ дар асоси далелҳои мушахҳас ва воқеъбинона дар чаҳорҷӯбай принсипи таърихият таҳлил шудааст. Мо, имрӯз дар муқоиса бо қиссапардозии олимони ҳасакии доҳилию ҳориҷӣ, васоити ахбори умум, китобҳои алоҳида, шабакаи Интернет бори дигар ба дақиқию воқеъиятнигории Б. F. Faфуров бовар ҳосил мекунем. Ин воқеъиятро дар омӯзиш ва таҳлили мафҳуми истилоҳи

«дехқон» ва таҳаввулоти он метавон баравъло мушоҳида намуд.

Вожай «дехқон» истилоҳи қадима буда, дар давраи Со-сониён ба чанд маънӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. Асосан вожай «дехқон» аз истилоҳи форсии «дех-гон» пайдо шудааст, ки ба маъни қария бошад [3].

Дар лугатномаҳо [4] ва фарҳангӣ забони тоҷикӣ [5] ин вожа ба чанд маъно шарҳ ёфтааст. Дар маъни аввал қи-шоварз, зореъ буда, танҳо дар маъни дуюм молики замин, заминдор, арбоби дех, деххудо меояд. Дар адабиёти классикии форсӯ тоҷик ин вожа ба муқобили тозию барӣ, турк ва бегона омада, ба маъни қавми аҷамӣ, яъне форсӯ тоҷик мавриди истифода қарор гирифтааст. Дехгон дар қадим ба маъни мулук ё дорандай он будааст ва шояд аз ин ҷост, ки чун моликони Эрон дехқон номида мешуданд «ба кулл ҳамаи эрониёнро дехқон номидаанд» [6].

Абулқосими Фирдавсӣ дар «Шоҳнома», ба ҳамин маънӣ гуфтааст:

На дехқон, на турку тозӣ бувад,  
Суханҳо ба кирдори бозӣ бувад.

Носири Хусрав, Фарруҳӣ, Абӯҳанифаи Искофӣ ва дигарон низ дар ғазалиёти хеш вожай «дехқон»-ро ба ҳамин маънӣ васеъ истифода кардаанд [7].

Б. Ф. Ғафуров бори аввал ба истилоҳи «дехқон» дар «Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик» таваҷҷӯҳ намудааст. Дар боби VIII ҳангоми таҳлили инқишифӣ маданият ва ҳоҷагии ҳалқи тоҷик дар асрҳои VI-VII ва нуғузӣ давлати Ҳоқони турк ба Осиёи Миёна муҳаққиқ соҳти доҳилии ҷамоати туркро инъикос намуда, сабабҳои асосии ворид-

шавии онҳоро ба Осиёи Миёна ва муборизаи туркҳо ва Ҳайтолиёнро нишон медиҳад. Ҳарчанд вилоятҳои Осиёи Миёна ба Ҳоқонии турк тобеъ шуда, хироҷ диҳанд ҳам, vale шумораи туркҳо дар байни аҳолии бүмӣ ниҳоят кам ба назар мерасад. Чун пештара аҳолии маҳаллиро ҳамоно ҳалқҳои эронинажод ташкил медодаанд [8].

Ба ақидаи Б.Faфуров «давлати ҳоқонии турк, назар ба эфталаитҳо, барои тараққии иқтидори молии аристократияи маҳаллӣ шароитҳои мувофиқтаре ба вучуд овард» [9]. Аз ин имкон ҳоқимони вилоятҳо, соҳибони мулкҳои алоҳида - дехқонон низ истифода мекарданд. Б. Faфуров истилоҳи «дехқон»-ро шарҳ дода навиштааст, ки «Калимаи «дехқон» дар он давра маънои имрӯза – зироаткорро ифода намекард. Дар он вақт намояндагони аъён ва ашрофи мулкдорро бо ин ном ёд мекарданд. Дехқонон либоси маҳсус доштанд. Яке аз аломатҳои эътиборнокии дехқонон ин буд, ки камарбанди заррин баста, одатан ба он ҳанҷар меовехтанд» [10]. Б. Faфуров дар нашри русии «Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик» [11] низ ба шарҳи калимаи «дехқон» диққат медиҳад. Аммо дар асари бунёдии «Тоҷикон» академик аз шарҳи калимаи «дехқон» даст қашида, дар ҳошия қайд менамояд, ки «ин калима дучори таҳаввулоти тӯлонӣ гардидааст» ва илова мекунад, ки «дар айни ҳол факат ба маънои зироаткори одӣ омадааст» [12].

Дар бораи таърихи пайдоиши ин истилоҳ ҳамчун ифодакунандай табақаи феодалии заминдор Б. Faфуров маълумоте пешниҳод намекунад. Танҳо дар «Тоҷикон» ибрози ақида менамояд, ки дехқонон ба ҷумлаи синфи ҳукмрон - озодҳо дохил мешаванд [13]. Аз идомаи фикри муҳаққиқ бармеояд, ки дар ибтидои асрҳои миёна ва қисман дар

давраҳои мутараққии асрҳои миёна, дехқон заминдори калон буда, ҳамзамон чун ҳоким дар яке вилоятҳои калон монанди Бухоро ё Чоч, ё ягон маъмурият ноҳияю маҳалли хурдро вазифадорӣ мекард [14]. Дар ҳамаи таълифоти худ Б. Ғафуров аз манбаъҳои асримиёнагӣ, маҳсусан «Таърихи Бухоро»-и А. Наршахӣ ва хотираҳои сайёҳи чинӣ Сюан-Сзан дар баробари тадқиқотҳои навин истифода намудааст. Дар ин маъхазҳо дехқонон баъзан бо унвони «дехқонони ақбар» ва ё танҳо «дехқон» номбар шудаанд [15].

Оид ба пайдоиши мағҳуми мазкур муҳаққиқони дигар, ба монанди В.В.Бартолд [16], М.М.Дяконов [17], И.П. Петрушевский [18], А.Е. Бертелс [19], низ мулоҳизаҳо баён кардаанд. В. Бартолд мағҳуми «коҳ» ва «кӯшк»-ро таҳлил намуда, қайд менамояд, ки соҳиби коҳ ё кӯшк дар як вақт соҳиби рустои калон низ буд. Тибқи асотирҳои форсӣ шоҳ Манучеҳр бунёди «дехқон»-ро гузашта, дар ҳар як дехқонеро сардор таъйин намуда, аҳолии онро хизматгору гуломони ӯ сохтааст [20].

В. Бартолд дар лексияҳои машҳури ба таърихи вилоятҳои атрофи Каспий бахшидааш, таъкид месозад, ки неҳзати Маздак боиси он гардид, ки нуфузи аҳолии ашрофи шаҳр баланд гардад ва соҳтори чомеаи Сосониён ба куллӣ тағйир ёбад. Аз ҷумла, мағҳуми дехқон, ки пеш заминдори озодро ифода мекард, акнун маънои феодалро медод ва дехқон ҳокими пурраи кишоварзон гардид [21]. М.М. Дяконов ҳангоми тадқиқи соҳти дохилии Эрони Сосонӣ [22] дар асоси сарчашмаҳои гуногун хулоса менамояд, ки таҳлили вазъ ва таркиби иҷтимоии кишоварzon вазифаи ниҳоят мушкил ва мураккаб мебошад, зоро оид ба он маълумот дар сарчашмаҳои сосонӣ ниҳоят ноҷиз мебошанд. Ба ақидаи ӯ дар асри V ҷамоаҳои калони оилавӣ паро-

канда гардида, ба чамоаҳои нисбатан хурди ҳамсоягӣ табдил меёбанд. Агар ин мафхум дар аввал сардори чамоаи калони оилавиро ифода карда бошад, баъдан чун сардори дех, ки аз дохили ҳамдехагон чудо гардида, вазифаҳои музайяни маъмурию молиро ичро мекард, шинохта мешуд [23]. Бо парокандашавии чамоаи дехот инкишофи босуръати ба моликиятии хусусӣ табдил ёфтани замин дар давраи феодалшавии ҷомеаи Сосониён ва пеш аз ҳама тақсими заминҳои шоҳӣ ба ашрофони калон ва аъзоёни бешумори дар хизмати дарбор буда, озодҳо низ сабаб гардида. Озодҳо ба табақаи поёнии синфи ҳукмрон ворид мешуданд ва нуфузи ин табақа баъд аз ислоҳоти Ҳусрави I Анушервон ниҳоят боло меравад. М.Дяконов мӯътакид ба он аст, ки ба мафҳуми «озодҳо» пеш аз ҳама дехқонон ва қадхудо ворид мешаванд [24].

Тазаккур бояд дод, ки Б. Ғафуров ҷомеаи давраҳои аввали асри миёнаи Суғдро таҳлил намуда, таъкид менамояд, ки чамоат (наф) аз ашроф (озоткорон), савдогарон (ҳаводорон) ва дехқонони [25] озоди чамоату ҳунармандон (корикорон) иборат буд ва шахсони аз ҷиҳати иҷтимоӣ болоро «озод» меномиданд [26].

Хуччатҳои аз қалъаи Муғ пайдо шуда низ шаҳодат мебиданд, ки дар Суғди асри VII ва ибтидои асри VIII ҷомеа аз се табақа – ашроф, тоҷир ва «коркунон» иборат будааст. Дехқонон, ки ба ҷумлаи синфи ҳукмрон дохил мешуданд ва доираи ҳукми онҳо хеле васеъ буд ва дар ихтиёри ҳуд дастаҳои сершумори ҳарбӣ доштанд ва аъзои ин дастаҳоро ҷақиҷро (ё шақиҷро) меномиданд [27]. В. Бартолд низ таъкид менамояд, ки ҷақиҷро қувваи ниҳоят бузурги ҳарбӣ буданд ва лашкари ихшиди Самарқанд пурра аз ҷақиҷро мураттаб гардида буд [28].

Дар асоси мадраку маъхазҳои арабию форсӣ Б.Ғафуров хулоса мекунад, ки ҳокимон ва дехқонон дастаҳои сершумори ҳарбӣ доштанд ва ҷақирҳо, ки ҳарбиёни қасбӣ буданд, қисмати марказии лашкарро ташкил медоданд. Б.Ғафуров дар такя ба маълумоти «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ бо истифода аз маводҳои иконографии Суғду Тахористон либоси маҳсус ва камари заррин доштани дехқонро таъқид менамояд. Наршахӣ ривоят мекунад, ки дар арафаи истилои арабҳо, ки маликаи Бухоро дар таҳт мешишасту давлатдорӣ мекард, ҳар рӯз 200 дехқони навҷавон ба салому хидмати ў меомаданд [29].

Аз маълумоти матраҳшуда бармеояд, ки дехқон ҳамчун синф, аниқтараш чун табақаи алоҳидаи иҷтимоӣ, чӣ дар ҳудуди Ҳурросон ва чӣ Мовароуннаҳр хеле барвакт баробари пайдоиши муносибатҳои феодалий зуҳур ёфтааст. Ишораи Наршахӣ ба он ки баъди шикасти неҳзати Абрӯй дар миёни қавми бозомода, дехқони бузург, Бухорхудот, ки аз дехқонзодаҳои қадим буд, тасдиқи фикри боло мебошад [30].

Ҳамин тарик, то истилои арабҳо дехқонон ҳамчун як гурӯҳи муайяни иҷтимоӣ, ки дар ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодии мамлакат мақоми баланд доштанд, мавҷуд буданд. Дар арафаи истилои арабҳо ҳокимијатро дар Мовароуннаҳр дехқонон соҳиб буданд ва онҳо дар қӯшкҳои муҳташам ва мустаҳкам иқомат карда, дар давраи ҷанг қисми асосии лашкари савораро ташкил медоданд [31]. Дар давраи истилои араб бошад дехқонон қисман маҳв ва замину молашон мусодира шудааст. Зарбаи дуюмро ба дехқонон чун табақаи пуриқтидори ҷомеа сиёсати мутамаркази Сомониён зад. Дехқоне, ки муқобили ҳукумати марказӣ мебаромад, аз ҳуқуқу имтиёз ва замин маҳрум мегардид [32].

Аммо ин ду зарба боиси пурра аз байн рафтани ин табақаи ашроф ё дехқон нагардид. Ҳатто дар давраи Сомониён дехқонон ҳанӯз табақаи пуриқтидореро ташкил мебоданд. Мувофики маълумоти маъхазҳо дехқонони калон, монанди ҳокими шаҳри Тункати Илок, Бухорхудот, ҳокими Чагониён – Абӯалии Чагон, ки ноҳия ва вилоятҳои томро соҳибӣ мекарданд, кам набуданд [33]. Ҳарчанд бисёррии онҳо ҳокимияти мустақили сиёсӣ надоштанд, вале соҳиби замин ва мулки зиёд буданд.

Бояд тазаккур дод, ки оид ба сустшавӣ ва баъдан пурра чун табақаи иҷтимоӣ аз байн рафтани дехқон аксари муҳаққиқон ва ба вижа В.Бартолд, Б.Фафуров ва дигар таърихшиносон дар як ақидаанд. Шикасти Сомониён, ки як сабаби он дастгирӣ наёфтан аз тарафи дехқонон ва ҳатто бо ҳоҳиши тамом ба тарафи истилогарони Қарахонӣ гузаштани онҳо буд, боиси муваққатан нуғуз пайдо кардани ин табақаи ашрофи заминдор гардид. Бо истифода аз маъхазҳои гуногун Б.Фафуров таъқид месозад, ки дехқонони Илак дар охири асри X ва ибтидои асри XI ҳатто ба мавқеъҳои баландтар соҳиб шуда, бештар мустақилият ба даст оварданд ва эътибори онҳо, аз он ки дар асри X, дар замони Сомониён буд, баландтар гардид [34].

Б. Фафуров дар «Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик» (нашри тоҷикӣ ва русии он с. 1947-1949) қайд менамояд, ки дар солҳои 20-30 юми асри XIII ин гурӯҳи иҷтимоӣ пурра аз байн меравад [35]. Умуман доир ба пурра аз байн рафтани дехқонон чун табақаи ашрофи заминдор ва ҳокими ноҳия, мулк ва шаҳрҳои алоҳида аксари муҳаққиқон фикри ягона доранд. Онҳо бештар такя ба он менамоянд, ки дар маъхазҳои арабию форсии асрҳои XII-XIII ва минбаъд оид ба дехқонон чун қувваи пуриқтидор ва табақаи

ашроф маълумоти дақиқе нест. Аммо Б. Фафуров ба далелҳои дар даст доштаи А. Мухторов такя карда, илова менамояд, ки дар баъзе минтақаҳо, аз чумла, қўхистони точик – Маастчоҳу Фалғар дехқон ҳамчун соҳиби деху замин то асри XVI бокӣ мондааст [36]. Аммо А. Е. Бертелс давраи пурра аз байн рафтани табақаи дехқонро асри XI ҳисобидааст, ки ин ба назар шубҳаовар менамояд [37].

А. Мухторов дар натиҷаи бозёфти қайроқсангҳои болооби Зарафшон ба хулосае меояд, ки дехқон чун табақаи ашрофи заминдор дар водии Зарафшон низ мавҷуд будааст. Яке аз сабабҳои асосии идомаи мавҷудияти ин табақаи иҷтимоӣ дар тӯли асрҳои XIII-XIV дур ва мушкилгузар будани мулкҳои болооби Зарафшон мебошад [38].

Андешаҳои А. Мухторов ба ҳеч ваҷҳҳо хулосаи В. Бартолд, И. Петрушевский, Б. Фафуров ва дигар муҳаққиқонро ботил намесозад, балки ўтанҳо таъкид менамояд, ки ҳангоми омӯзиши масъалаи дехқонон чун табақаи ашрофи заминдор нисбат ба ҳамаи минтақаҳо – Осиёи Миёна, Эрон ва Афғонистон на бояд хулосаи ягона баровард. Ҳамчунон наметавон ба таври қатъӣ давраи анҷоми мавҷудияти ин табақаро асри XI ва XIII донист [39]. А. Мухторов дар маърӯзаи илмии худ дар Кунгураси XXVI байналхалқии шарқшиносон соли 1963 баробари маълумотҳои ба даст овардаи катибашиносӣ аз маъхазҳои таъриҳӣ ва адабиёти бадей низ истифода намуда, пешниҳод менамояд, ки давраи аз байн рафтани дехқонон чун табақаи иҷтимоӣ бояд таҷдиди назар гардад [40].

Ҳамин тариқ, академик Б.Фафуров дар асарҳои худ оид ба мағҳуми «дехқон», чун табақа ва ё гурӯҳи алоҳидаи иҷтимоӣ - ашрофи заминдор баҳо дода, дар асоси мадраку маъхазҳо мақом ва манзалати ин табақаро дар ҷомеаи

феодалй нишон медиҳад. Нуфузи ин табақаи иҷтимоӣ дар ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодии ҷомеаи феодалии асримиёнагии ҳалқҳои эронинажод, маҳсусан, дар давраи то истилои араб ниҳоят баланд будааст.

Оид ба масъалаи сабабҳои асосии аз байн рафтани ин табақа миёни муҳаққиқон ихтилоғи ҷиддие вуҷуд надорад. Б. Фафуров дар асрҳои XI-XII аз ҷониби сулолаҳои кӯчии Қарохонию Ғазнавӣ ва Салҷуқӣ, ашроғу асилзодаҳо ва саркардаҳои ҳарбӣ ҳарида гирифтани заминҳои мулкиро аз як тараф сабаби аз байн рафтани ин табақа донад, сабаби дигарро дар инкишоғи муносибатҳои иқтисодии феодалӣ, аз қабили ривоҷи ҳариду фурӯши замин мебинад. Ӯ қайд менамояд, ки «Маҳз ҳариду фурӯши заминҳои мулкӣ сабабгори асосии ҳамчун табақаи мустақил ва асосии мулкдор аз байн рафтани қисми дехқонон ва ба вуҷуд омадани ҳайати нави мулкдорон гардид ва ин табаддулотро тезонид» [41]. Дар барҳамхӯрии ин табақа академик В. Бартолд таъсири инкишоғи шаҳрҳо, тиҷорат ва саноатро [42] низ дар назар дошта, менависад, ки баробари аз байн рафтани дехқонон заминдории қалони ҳусусӣ низ дар Моваруннаҳр аз байн рафт [43].

### Пайнавишт:

- 1.Муҳторов А., Шарипов Ш. Академик Бобоҷон Faфуров. Душанбе; «Ирфон», 1989.-С.181.
- 2.Fафуров Б. F. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. Китоби якум. Д., «Ирфон», 1983. –С.167.
- 3.Фиёс-ул-лугат: Иборат аз се ҷилд. Д., «Адиб». Ҷ.1. Алиф –мин. 1987. – С.350.
- 4.Ниг. Фиёс-ул-лугат. – С.350; Лугатномаи Муин. Ҷ.7. – с.//316-//318.

- 5.Фарҳанги забони тоҷикӣ. Душанбе, Ҷ.1. –С. 410.
- 6.Луғатномаи Муин. –Ҷ. 7. –с.11316 – 11318.
- 7.ниг. Луғатномаи Муин. С.11316 – 11318.
- 8.Faфуров Б.Ф. Таърихи мухтасари ҳалқи тоҷик. Ҷ.1. -  
Сталинобод, 1947. - С. 85-87.
- 9.Ҳамон ҷо. – С. 86.
- 10.Ҳамон ҷо. – С. 87.
- 11.Гафуров Б.Г. История таджикского народа в кратком изложение. –М.:1949. С.124.
- 12.Гафуров Б.Ф. Тоҷикон. Китоби якум.- С.395.
- 13.Гафуров Б.Ф. Тоҷикон. Китоби якум. -С.395.
- 14.Ҳамон ҷо.
- 15.Ҳамон ҷо.
- 16.Бартольд В.В. История Туркестана//Соч. Т.II. Ч.1. С.109-166; Туркестан в эпоху монгольского нашествия //Соч. Т.1. –С.601.
- 17.Дъяконов М.М. Очерк истории Древнего Ирана. –М.: 1961. –С. 278-283.
- 18.Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII-XIV вв. –М-Л., С.75-76.
- 19.Бертельс А.Е. Носыри Ҳосров и исмаилизм. - М.: 1961. -С.280.
- 20.Бартольд В. История культурной жизни Туркестана. //Соч. Т.II Ч.1. С.209.
- 21.Бартольд В. Место Прикаспийских областей в истории мусульманского мира// Соч. Ч.1. С.699.
- 22.Дъяконов М.М. Очерки истории Древнего Ирана. - М.: 1961.- С.280.
- 23.Ҳамон ҷо. С.282.
- 24.Ҳамон ҷо. С.284 .
- 25.Дехқон ин ҷо ба маънои кишоварз, зироаткор

- 26.Фафуров Б.Ф. Точикон. Китоби якум. - С.252
- 27.Фафуров Б.Ф. Точикон. Китоби якум.- С.394-395
- 28.Бартольд В. История культурной жизни Туркестана.  
Соч. Т.II. Ч.1. -С.209
- 29.Фафуров Б. Точикон. Китоби якум. - С.396
- 30.Фафуров Б. Точикон. Китоби якум.-С.297
- 31.Бартольд В. Тезисы диссертации «Туркестан в эпоху монгольского нашествия»//Соч. Т.1. –С.601.
- 32.Нематов Н. Давлати Сомониён. Душанбе, 1989, - С.99 33.Ҳамон чо. –С. 99-100.
- 34.Фафуров Б. Точикон. Китоби якум. - С.563.
- 35.Фафуров Б. Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик. –С.178;  
История таджикского народа. –С.226.
- 36.Фафуров Б. Точикон. Китоби якум. - С.564.
- 37.Бертельс А.Е. Носыри Ҳосров и исмаилизм. –С.35.
- 38.Мухторов А. К развитию социальной категории «дехкан» в Средние века. –М.: 1963. –С.1-4.
- 39.Мухторов А. Асари зикршуда. –С.5.
- 40.Ҳамон чо. –С. 5-8.
- 41.Фафуров Б. Точикон. Китоби якум. - С.564.
- 42.Бартольд В. История Туркестана. –Соч. Т.II. Ч.1. – С.129.
- 43.Бартольд В. История культурной жизни Туркестана.  
–Соч. Т.II. Ч.1. –С.249.



### **3.3. КОНСЕПСИЯИ ТАҲЛИЛИ ИСТИЛОИ МУГУЛ ВА ОҚИБАТИ ОН ДАР АСАРҲОИ АКАДЕМИК Б. ФАФУРОВ**

Соли 1998 Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон асари бунёдии «Тоҷикон»-и Бобоҷон Faфуровро «сарчашмаи худшиносии миллӣ» номида, таъқид намуда буд, ки «Омӯхтани таъриҳ танҳо барои донистани гузашта нест, балки ин барои шукуфоии фардои ҳар як миллату давлат зарур аст. Яъне миллат бояд аз гузаштаи худ, - хоҳ дураҳшон бошад, хоҳ тира, - сабақ бигирад ва дурнамои ояндаашро муайян бисозад». Воқеан омӯзиш ва пажӯхиши таърихи миллату кишвар барои насли имрӯзаву оянда бардошти сабақ бо мақсади созандагиву бунёдкорӣ ва тарҳрезии зиндагии минбаъда аст.

Тоҷикон ҳамчун қадимтарин сокинони буими Осиёи Марказӣ аз ибтидо дар Варорӯду Ҳурӯсон ва манотики ҳамҷавори он ҳаёт ба сар бурда, дар таърихи башар ҳамчун мардуми сулҳҷӯ ва тамаддунофар эътироф шудаанд. Вале дар паҳнои таърихи тӯлонии худ борҳо ба ҳуҷуму фишори қавму қабоили бегона дучор омада, баҳри ҳифзи марзу бүм ва фарҳангу суннатҳои аҷдодӣ мубориза бурданд. Мудҳиштарин фочиае, ки ба сари тоҷикон омад ин ҳуҷуми муғулҳо дар ибтидои асри XIII буд. Қатли ом, вахшоният ва умуман хисороти моддиву маънавии ба тоҷикон расонидаи ӯрдуи муғул дар маъхазҳои таъриҳӣ бо даҳшат тасвир ёфтаанд.

Масоили марбут ба истилои муғул ва оқибати фочеабори он ҳамеша дар таъриҳнигории ватанию ҳориҷӣ ҳамчун яке аз масъалаҳои мубрам мақоми марказӣ дошт.

Имрұз низ сабаб ва ҳам оқибати истилои муғул ва хукмронии онҳо, ки муддати 12 даҳсола дар Осиёи Марказӣ идома ёфта буд, мавриди таҳлил қарор дорад. Фредрик Старр, муҳаққики англисзабони ҳамзамони мо, андешаву мавқеи пажухандагонро доир ба ин ҳаводиси таърихӣ радабандӣ намуда, чой доштани гуногунназариро атрофи истилои муғул ва оқибати он таъкид менамояд. Аз чумла, як зумра муҳаққиқон забти муғулро ҳамчун тӯфони иҷтимоии ногузир ва боздоштанашаванда ва охирин хурӯчи бузурги бодянишинӣ аз Осиё медонанд. Гурӯҳи дигар, асосан аз Осиёи Марказӣ онро ҳамчун интиҳои сарнавиштсози аспи тиллоии таърифии минтаҳа мебинанд. Ва бархе аз муҳаққиқони хориҷию доҳилӣ ҳаробкориҳои муғулро дар ибтидо эътироф карда, баробари он таъкид менамоянд, ки маҳз муғулҳо ба тичорати озод мусоидат намуда, соҳаҳои гуногуни омӯзишро дастгирӣ мекарданд. Ба ақидаи ин гурӯҳ муғулон дар байни созандагони олами давр буданд.

Ваҳшоният ва бедодгари муғулҳо бо сардории Чингизхон ва ворисонаш дар таърих ҳамто надошт. Чингизхон ҳамчун як қотил ба рӯи саҳнаи сиёсии олами қурунивустоӣ зухур карда, дар натиҷаи сиёсати истилогаронаи ўву ворисонаш миллионҳо одами бегуноҳ, ба вижа тоҷикон аз дами тег гузаронида шуданд. Сиёсати госибонаю қатли оми муғулро кули муаллифони асримиёна ва пас аз он, муҳаққиқону мутахассисони давраи науву навтарин бо далелу асноди зиёд тасвир намудаанд. Ба ақидаи муҳаққики шинохта И.П. Петрушевский «Сиёсати муғулҳо ва ҳокимони онҳо ин низоми муташаккили террор бо мақсади комилан нест намудани қи shrҳои муқовиматкунандай аҳолии маҳаллӣ, тарсонидани онҳо ва бо ҳамин роҳ ба

вучуд овардани нооромии умумӣ дар кишварҳои ғасбшуда буд».

Нақши муҳим ва марказиро дар омӯзиши ҳамаҷониба ва комилан илмии таърихи истилои мугул мактаби таърихнигории рус ва шӯравӣ ишғол менамояд. Дар ин самт ба вижад аз хидмати шарқшиносони шинохта В.В. Бартолд, А.Ю. Якубовский, Б.Я. Владимиортсев, И.П. Петрушевский, А.М. Беленитский, Е.А. Давидович, Ҳатибӣ, А. А. Ализода, олимони тоҷик С. Айнӣ ва Б.Faфуров, Н. Амиршоҳӣ, А. Саидов, Н. Турсунов, М. Давлатов, У. Эшонқулов, олимони эронӣ А.И. Оштиёни, Ш. Баёнӣ, А. Набавӣ, О. Яъқуб ва як зумра муҳаққиқони дигари хориҷӣ ёдовар бояд шуд.

Дар таърихнигории шӯравӣ муҳаққиқоне низ буданд, ки ба истилои мугул ва умуман сиёсати ғасбкоронаи қабилаҳои саҳроӣ дар асрҳои миёна назари комилан дигар доштанд ва пеш аз ҳама онҳо нақши «пешқадамона»-и ин забткориҳо ва муносибати «дӯстона»-и қабоили қӯчиро бо аҳолии муқимӣ таъкид менамуданд. Пеш аз ҳама чунин нуқтаи назар дар таълифоти А.Н. Бернштам ва В. А. Гордлевский ба таври возеҳ мушоҳида мешавад. Дар Farб бошад, чунин консепсияро Леон Каэн ва пантуркистҳои пайрави ўчионидорӣ менамоянд. И.П. Петрушевский таъкид менамояд, ки дар таълифоти пантуркистҳо таърихи қабоили қӯчии турку мугул то ҳадди ифрат муболига гаридидааст, ки он ягон пояи илмӣ надорад.

Истилои мугул ва оқибати фоҷиабори онро барои сарзаминҳои ғасбшуда муҳаққиқони шинохтаи асри XIX д, Оссон, Катрмер, Хаммер - Пургшталл, олимони шӯравӣ А.Ю. Якубовский, С.П. Толстов, Б.Н. Заходер, И.П. Петрушевский, А.М. Беленитский, А.А. Ализода,

академик Б.Д. Греков низ дар такя ба санаду далелҳои қавӣ ва маъхазҳои дастиаввал дар асарҳои худ инъикос намудаанд. Аммо хulosai ҷамъбастии шарқшиноси шинохта академик В.В. Бартолд доир ба оқибати истилои муғул бар хилофи мавқei таърихнигории шӯравӣ буд ва консепсияи ў то ҳадди муайяне ба асарҳои муарриҳони солҳои 20-30-юми асри XX шӯравӣ таъсири худро гузашт. Аз ҷумла, муҳаққиқи шинохта А.Ю. Якубовский, ки дар ибтидо зери таъсири ҳамин консепсия буд, солҳои 30-юми асри гузашта доир ба вазъи асрҳои XIII -XIV менависад: «Қувваҳои истеҳсолқунанда (пас аз истилои муғул- Н.У.) дар Шарқи мусулмонӣ ба садамаи муваққатӣ дучор омаданд. Таърихи минбаъдаи Осиёи Миёна, Эрон, қисман Кавказ ва Аврупои ҷанубу шарқӣ аз рушди қувваҳои истеҳсолқунанда шаҳодат медиҳанд». Аммо баъдан А.Ю. Якубовский аз таъсири ин консепсия берун шуда, менависад, ки В.В. Бартолд «то оҳири умр пурра дар зери таъсири муболигаомезонаи нақши таъсири фарҳанг» қарор дошт. А.М. Беленитский низ нуқтаи назари академик В. Бартолдро доир ба истило ва давраи ҳукмронии муғулҳо комилан рад менамояд.

Ҳамин тарик мавқei В. Бартолдро, ки оқибати фоҷиабори истилои муғулро камтар аз будаш тасвир намуда, нақши империяи чингизиёнро дар рушди роҳҳои тиҷоратӣ ва алоқаи фарҳангии ҳалқҳои минтақаҳои истилошуда аз будаш баландтар нишон додааст, мактаби таърихнигории шӯравӣ комилан қабул накардааст. Ин нуқтаи назарро муаллифони асари бунёдии чопи қӯҳна ва нави «Таърихи ҳалқи тоҷик» низ зери танқиди ҷиддӣ гирифтаанд. Академик Б. Фафуров гарчанде бевосита ба ин нуқтаи назари В. Бартолд эрод нагирифта бошад ҳам, дар маркази кон-

сепсияи таҳлили худ ҳаводиси фочеабор ва ниҳоят мусибатовар будани истилои муғулро гузоштааст.

Муҳаққики дақиқназар ҳанӯз соли 1947 дар «Таърихи мухтасари ҳалқи тоҷик» истилои муғул ва оқибати онро таҳлил намуда, таъкид ба он менамояд, ки забти Осиёи Миёна аз тарафи муғулҳо «барои ҳалқи тоҷик ва дигар мардуми ин мамлакат як ҳалокати мудҳиш ва мусибати бузурге гардид, ки мислашро касе на дар рӯз дида буд ва на дар шаб». Баъдан дар нашрҳои русии ин китоб ва ахирان дар «Тоҷикон»-и худ низ дар такя ба маъхазҳои мұйтамаду пажуҳишҳои муҳаққиқони шинохтаи самтҳои гуногун жарфтар ба ин масъала таваҷҷуҳ намудааст.

Маъхазҳои дасти аввал доир ба таърихи аҳди истилои муғулро асосан метавон ба се гурӯҳ тақсим намуд: 1) маъхазҳое, ки муаллифони он ба истилои муғул нигоҳи нафратангез доштанд ва ё нуқтаи назари озод ва хосро соҳиб буданд. Ба ин гурӯҳ асосан таълифоти Ибни Асир, Насавӣ ва Ҷузҷониро метавон ворид намуд; 2) асарҳое, ки бо супориш ва ё хоҳишу ҷонибдории ҳокимони муғул таълиф шудаанд ва ё муаллиfonи он ба муғул ва истилои он ҳусни таваҷҷӯҳ доштанд. Ба ин гурӯҳ метавон навиштаҳои Ҷувайнӣ, Рашидуддини Фазлуллоҳ, Вассоғ, Ҳамдуллои Қазвиниро шомил соҳт; 3) асарҳои муаллифони музофоти алоҳида, ки бо хоҳиши супориши ҳокимон ва ё хонадонҳои нуғуздоштаи маҳаллӣ таълиф шудаанд. Таҳлили нисбатан комилтари маъхазҳои таъриҳӣ доир ба давраи истило ва ҳукмронии муғулҳо дар муқаддимаи асари В.В. Бартолд «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» дода шудааст.

Академик Б. Ғафуров асосан дар асари комилу бунёдии «Тоҷикон» ҳангоми таълифи мавзуи «Ҳалқи тоҷик дар

давраи Чингизиён» аз чаҳор сарчашмаи мұтамад, на-виштаҳои сайёҳи Чин Чан-Чун, таълифоти Ибни Асир, асари Рашидуддини Фазлуллоҳ ва сайёҳи итолиёй Кар-пини Плано истифода кардааст.

Чан-чун (Чан-чун Чжен-жен ё Цю Чан-чун, 1148-1227) олим, сайёҳ ва роҳиби даоссӣ, солҳои 1221-1224 аз Пекин то соҳилҳои Амударё сайёҳат намуда, бо ҷашми худ қатлуғорат ва ҳаробиҳои муғулҳо ба сари мардуми тоҷик овардаро дидашт. Аз дидаву шунидаҳо ва натиҷаи сафари Чан-чун шогирд ва ҳамсафараш Ли-Чжи-Чан китоби «Си ю Ҷи» («Тасвири сайёҳат ба Ғарб»)-ро менависад, ки доир ба ҷуғрофия, иқтисодиёт, ҳочагии қишоварзӣ, вазъи вазнини аҳолӣ ва ҳаробии манотике, ки Чингизхон истило намуда буд, маълумоти дастиаввал медиҳад.

Ибни Асир (с. 1160-1232), ки худ шоҳиди ҳуҷуми муғул буд, дар асараш «Ал-комил-фи-таъриҳ» оид ба ҳуҷуми муғул ба сарзамини тоҷикон маълумот додааст. Аммо ба андешаи В.В. Бартолд Ибни Асир, ки худ дар Миёнрӯд (Байнаннаҳрайн) иқомат дошт, доир ба рафти истилои Осиёи Миёна аз тарафи муғулҳо он қадар маълумоти саҳҳ дода наметавонист ва ҳабари ў доир ба гирифтани Бухорою Самарқанд аз рӯ нақли шоҳидони воеа мебошад. Асари ў дар замони Темуриён аз арабӣ ба форсӣ бозгардон шуд, ки он ба пуррагӣ то ба замони мо расидааст.

Сарчашмаи дигар оид ба таърихи забткориҳои муғулҳо асари Рашидуддини Фазлуллоҳ (1247- 48 – 1318) «Чомеъ-ут-тавориҳ» аст, ки муаллифи он аввал ҳамчун табиби дарбори Элхонон (Хулагӯён) ба хидмат мепардозад ва то ба мансаби вазирӣ мерасад. Рашидуддини Фазуллоҳ аввалин муаррихи тоҷик аст, ки ба навиштани таърихи

қабилаҳои муғул даст зада, дар таълифи он аз хуччатҳои бойгонӣ ва асарҳои муғулий истифода кардааст. В.В. Бартолд «Ҷомеъ-ут-таворих»-ро қомуси таърихӣ номида, нигошта буд, ки ягон ҳалқи Осиёю Аврупо дар асрҳои миёна чунин қомусро соҳиб набуд. Китоб бо забони форсӣ навишта шуда, дар замони муаллиф ба забони арабӣ тарҷума шудааст.

Карпини (Човано да Плано 1182-1252)-ро, сайёхи итолиёвӣ соли 1245 бо фармоиши папаи Рим Иннокенти IV ҳамчун роҳбари сафорат ба Муғалистон фиристода мешавад. Карпини соли 1246 дар қурултойи нӯйонҳо ва маросими таҳтнишинии писари Үқтойхон – Гуюкхон низ ширкат дошта, соли 1247 бо номаи ҷавобии дипломатии Гуюкхон ба Ватан бармегардад. Ӯ аз худ дафтари хотироти сафарро боқӣ гузоштааст, ки оид ба омӯзиши таърихи истилои муғул аз сарчашмаҳои асосӣ маҳсуб мейбад.

Баробари маъхазҳои дasti аввал академик Б. Фафуров аз тадқиқоти бунёдии олимони шинохтаи шӯравӣ ва ҳориҷии вақт амсоли таълифоти В.В. Бартолд, А.Ю. Якубовский, Б.Я. Владимиортсев, И.П. Петрушевский, А.М. Беленицкий, Е.А. Давидович, Б.Я. Тихвинский, О.Д. Чехович, М.Е. Массон, Л.В. Строева, А.А. Ализода, А.М. Бачинский, Л.С. Бретаницкий, Г.А. Пугаченкова, Р.И. Ремпел, В.А. Шишкин, Н.Н. Вактурская, Б.А. Литвинский, Е.А. Атагарриев ва Б. Шпуллер дар тасвир ва таҳлили таърихи истило ва давраи ҳукмронии муғулҳо ба шакли фаровон истифода намудааст.

Б. Фафуров оид ба лашкаркашии муғул ва истилои Осиё Миёна аз тарафи онҳо баҳои воқеӣ дода, менависад: «Истилои муғул ба сари ҳалқҳои Осиёи Миёна мусибатҳои беҳаду ҳаср овард. Дар натиҷаи талаву тороч ва сӯхторҳо

шахрҳои Мовароуннахр ба ҳаробазор табдил ёфтанд, аҳолии заҳматкаши онҳо қатли ом гардиданд» (саҳ.608).

Дар ибтидо он нуқтаи назарро, ки ҳучуми муғулҳоро ба Осиёи Миёна ҳамчун «ҳаракати бетартиб ва худсаронаи бодянишинон» медонанд, зери танқид гирифта, ҳучуми Чингизхонро «бар асоси мулоҳизаҳои амиқ ва нақшаҳои муайян» ва «бо тамоми ҷиддият тайёр» шуда меҳисобад. Дар ин самт ва «дар умури ташкилот ва соҳти идораи дохилии Муғулистон» нақши муҳим доштани тоҷирони сарватманди Мовароуннахрро бо ҳамроҳии уйғурҳо таъкид менамояд.

Академик Б. Фафуров ҷараёни истилошавии Мовароуннахр, парокандагии лашкари Ҳоразмшоҳиён, ба мудофиа омода набудани шаҳру маҳаллҳои минтақа, бештар аз тарафи аҳолӣ нишон додани муқовимат ва қаҳрамонию шуҷоати мардуми одӣ дар роҳи дифои марзу бүм, пурра ба ҳаробазор табдил шудани мулкҳо, қатли ом, ба ғуломӣ бурдани аҳолӣ, маҳсусан пешаварон ва занону қӯдаконро пурра инъикос намуда, менависад: «Фақат оммаи ҳалқ шаҳру дехаҳои худро ғидокорона мудофиа мекарданд, дар ҳоле ки аъёну ашроф, амалдорон ва табақаи олии рӯҳониёни ислом барои хифзи хаёт, молу мулк ва ҷоҳу ҷалоли худ бо душман созиш менамуданд» (саҳ.606).

Дар айни замон Б. Фафуров муборизаи қаҳрамононаи ҳалқҳои Мовароуннахрро тасвир намуда, таъкид менамояд, ки «Ин мубориза ҳамлаи муғулҳоро камқувват карда, роҳи минбаъд ба гарб паҳн шудани онҳоро масдуд намуд» (саҳ. 608). Вокеан, муборизаи ҷонғидоёнаи тоҷикон ва баъдан ҳалқи рус ба лашкаркашии минбаъдаи муғул таъсири ниҳоят ҷиддӣ расонида, ҳалқҳои Аврупои

Фарбиро аз даҳшати муғул эмин дошт. Дар ин бора бештар аз ҳама маъхазҳои арманий маълумот медиҳанд.

Яке аз омилҳои муваффақияти муғулҳо дар он буд, ки бо ваҳшоният ва госибии хеш мардумро тарсонида буданд. Мардум аз вахм ва даҳшати истилои муғул тарки ватан мекарданд ва то метавонистанд дуртар мегурехтанд, vale ками онҳо аз қатли ом (геносид) амон меёфтанд. Муаррихи тоҷик вазъи он замони Хурӯсонро чунин тасвир кардааст, ки «оламе, ки аз иморат мавҷ мезад, ҳароб шуд ва диёр ҳароб гашт ва аксари мавҷудоти зинда қушта гаштанд».

Академик Б. Фафуров аз Ибни Асир, ки худ шоҳиди бевоситаи истилои муғулҳо буд, иқтибос меоварад, ки «... Тоторҳо (яъне муғулҳо- Н.У.) ба касе раҳм намекарданд, занон, мардон ва қӯдаконро бераҳмона мекуштанд, шикаими занони ҳомиладорро пора карда, қӯдакони ҳанӯз таваллуднашударо сар мезаданд....» Дар ҷойи дигар меорад, ки «Шаҳре набуд, ки аз дасти тоторҳо (муғулҳо –Н.У.) саломат монда бошад: онҳо ҳамаҷоро ҳароб мекарданд...».

Шаҳрҳои бузурги минтақа ҳаробу валангор шуданд. 500 шаҳру шаҳрак ва ҳазорон дехҳаҳои тоҷиконро тундбоди муғул ба ҳаробазор табдил дод. Муғулон кадом шаҳре, ки ишғол мекарданд ба хок яксон намуда, мардуми онро ба қатл мерасониданд. Чи тавре дар шаҳрҳои Мовароуннаҳр ваҳшоният карданд дар Хурӯсону дигар мулкҳои Эронзамин низ онро идома доданд. Муаллифони асримиёна менависанд, ки дар Утрор 200 ҳазор кас, дар Нишопур 1 миллиону 747 ҳазор кас (с.1221), дар Урганҷ (с.1221) 1 миллиону 200 ҳазор (мувофиқи маълумоти дигар то 1 миллиону 400 ҳазор), дар Марв 1 миллиону 300 ҳазор

кас, дар Нисо 70 ҳазор кас, дар Ҳирот (с.1222) 1 миллиону 600 ҳазор кас, соли 1221 дар Балх қатли оммавии мардумро гузаронида, дар шаҳри Рай 700 ҳазор касро куштанд. Ҳулоса, ҷамъулҷамъ дар натиҷаи ваҳшонияти муғул зиёда аз 10 000 000 миллион нафар тоҷик кушта шудааст. Воқеан ин қатли оми тоҷикон буд ва дар таъриҳи ҳамчун ғеносиди тоҷикон ном гирифт. Дар такя ба маълумоти сарчашмаҳо академик Б. Ғафуров менависад, ки танҳо дар Самарқанд бештар аз нисфи аҳолии шаҳр талаф шуд ва ба замми он 30 ҳазор косибону ҳунармандон бо аҳли хонавода ва боз ҳамон қадар аз шаҳриён ба хидмати пайвандони Чингизхон ва қӯшуни муғул баҳшида шуданд. Дар натиҷа шаҳр ба ҳаробазор табдил ёфта, аз одам ҳолӣ гардид, то ба ҳадде, ки пас аз якуним сол ҳам, қисме аз аҳолии он ба ҷойҳои худ баргаштанд, нуфуси шаҳр фақат чоряки сокинони пештараи онро ташкил менамуд (саҳ. 604). Ҳамзамон доир ба аҳволи шаҳрҳои дигар низ таъкид намуда менависад, ки муғулҳо «пас аз забт кардани шаҳр (Гурганҷ- Н.У.) ғайр аз пешаварон, қӯдакон ва занон, яъне онҳое, ки ба ғулом ва қаниз табдил намуданд, дигар ҳамаро сар буриданд», аз «аҳолии Марв фақат чандсад нафар пешаварони ғуломгардида зинда монда, дигар ҳама кушата шуданд», ё «аҳолии Бухоро ва сокинони атрофи он ба тарзи беражмонае қатлу горат шуданд» (саҳ.607,613).

Хисороти моддии дар даврони истилои муғул ба ҳочаги ҳалқ, ба вижа ҳочагии кишоварзӣ расонида низ ниҳоят ҷиддӣ буд. Аз он ки теъоди зиёди тоҷикон кишоварз буданд, кушта шуданду қувваи корӣ намерасид, заминҳои зиёди кораму боғу токзор бекор монда, ба ҷароғоҳ табдил ёфтанд ва дар ихтиёри ҷорӯдорони турку муғул гузаш-

танд. Мұхочирати оммавии точикон сар шуд ва аксари аҳли зиё ва ҳунари точик пароканда шуд. Академик Б. Faфуров ҳаёти хоҷагии пас аз истилои муғулро таҳлил намуда, таъкид менамояд, ки гарчанде «истилои муғул соҳти чамъиятии Осиёи Миёнро тағйир надод», vale ба ҳаёти хоҷагии он зарбаи саҳт расонид». Муғулҳо ҳатто пас аз истилову тороҷ «масъулияти бо ҳӯрок ва пӯшок таъмин намудани дастаҳои ҳарбии дар шаҳру деҳот гузошташуда»-ро низ ба зиммаи мардуми тороҷшуда гузошта буданд (саҳ. 610). Тиҷорати доҳилӣ дар кишвар «тадриҷан ба дараҷаи соддатарин доду гирифти молӣ таназзул намуд» (саҳ. 611).

Ҳуҷуми муғул ба нуғузи этникии минтақа низ таъсири манғӣ расонид ва дар баробари вуруди ўрдуи Чингизиён қабоили нави турку муғули саҳрогард ба Осиёи Миённа ворид шуда, онро ҷои суқунати доимии худ қарор доданд. Дар замони ҳонҳои минбаъдаи муғул низ сиёсати давлатии мұхочиркуни муғулҳо ба заминҳои ишғолкарда ва маскунгардонии онҳо, ба хотири мустаҳкам намудани марз ва нигоҳ доштани төъдоди најодии худ сурат гирифт. Маъхазҳои таърихӣ ва мұхаққиқони таърихи давраи истило ва ҳукмронии муғулҳо таъкиди академик В.В. Бартолдро низ оид ба он, ки «истилои муғул бо кӯчиши бузурги ҳалқҳо пайвастагие надорад» комилан рад менамояд. И. П. Петрушевский ин мавқеи В.В. Бартолдро пурра инкор намуда, таъкид менамояд, ки истилои муғул на танҳо боиси кӯчиши бузурги қабоили муғулу турки биёбонгард ба Варорӯду Ҳуросон гардид, балки сабаби «кӯчиши бузурги қабоили турки биёбонгард ба кишварҳои гарбӣ» ҳам шуд.

Дар маҷмуъ академик Б. Фафуров барҳилоғи нуқтаи назари В.В. Бартолд ва дигар муҳаққиқон, ки ба истилои муғул ва ҳукмронии хонадони муғулӣ бо таваҷҷуҳ нигоҳ мекунанд, ҷавоби қатъӣ дода, менависад, ки ҳатто «дар ибтидиои асри XIV ва умуман дар давоми тамоми ин аср, оқибатҳои ҳаробиовари истилои муғул ба кулӣ бартараф нагардид» ва илова мекунад, ки «юғи асорати муғулҳо барои ҳалқҳои Осиёи Миёна ниҳоят тоқатфарсо буд ва онро ба ягон балову оғат баробар карда намешуд» (саҳ. 619). «Яке аз ҳодисаҳои нангини ҳукмфармоии истилокорони муғул, - менависад академик Б.Фафуров, - афзоиши ҷанбаи ғуломдорист. Муғулҳо на фақат пешаваронро, балки тамоми аҳолии маҳалҳои гасбкардаи ҳудро ба ғулом табдил медоданд ва онҳоро дар ҳоҷагӣ, аз ҷумла, дар зироат ба таври васеъ кор мефармуданд. Дар бозори ғулом одамони ҳар қавму миллатро мефурӯҳтанд» (саҳ. 630). Таъсири мусибатангези истило ва ҳукмронии муғулҳоро дар ҳаёти фарҳангии минтақа таҳлил намуда, таъқид менамояд, ки истилои муғул ба рушди фан ва адабиёти тоҷик низ зарбаи саҳт ворид намуд ва боиси кӯчиши марказҳои фарҳангӣ ба манотики таҳти тасарруфи муғулҳо қарор нағирифта гардид. Зарбаи муғулҳо ба илму адаби тоҷик то ба ҳадде ҷиддӣ буд, ки «фақат дар охири асри XIV ва ибтидиои асри XV марказҳои адабӣ аз нав ба Мовроуннаҳр ва Ҳурросон» (саҳ.635) интиқол ёфтанд.

Ҳамин тавр, дар таълифоти академик Б. Фафуров таърихи истилои муғул ва оқибати он тавъям бо концепсияи умумии таърихнигории шӯравӣ мавриди таҳлили ҳаматарафа қарор ёфта, истилои муғул дар баробари дигар манотики истилошуда барои Варорӯду Ҳурросон ва сокинони он низ ҳамчун ҳаводиси мусибатомез ва ҳаробиовар

тасвир гардидааст. Мұхаққиқ бо таҳлили қиддій дар асоси мабнои дақиқи маъхазшиносій ва бо далелу асноди асосноки илмій хulosai қатъї мебарорад, ки истилои муғул ба сарзамини мардуми ориёнажод зарбай ҳалокатовар зада, боиси ҳаробй ва таназзули ин минтақаи пешрафта гардид. Оқибати фочеабори истилои муғул пешрафти минбаъдана ҳочагй ва фарҳанги минтақаро ба муддати наслҳо ақиб партофт.

Академик Б. Фафуров ба муқобили қўшишҳои олимону муаллифони дохирию хориҷӣ, ки бо ҳар роҳу васила ба ин ҳаводиси таърихӣ «чомаи нав» мепӯшонанд ва онро падидаи пешқадам ва барои мардуми сарзаминҳои истилошууда муғиду манфиатовар меҳисобанд, котеъона зид мебарояд. Аз чумла, дар «Тоҷикон»-и ҳуд дар мисоли андешаҳои ду муаллифи хитой Ҳан Жулин ва Ян –Чжи-Сзю, ки ҷангҳои истилогаронаи Чингизхон ва ворисон ўро ситоиш намуда, барои қишварҳои истилошууда нақши пешқадамона доштани онро таъкид мекунанд, зери танқиди қиддій мегирад. «Вақтҳои охир, - менависад академик Б. Фафуров, - баъзе муарриҳон ҳамчун ситоишгари ҷангҳои истилокоронаи Чингизхон ва ворисони ў баромад карда, ба амалиёти хунхоронаи онҳо бо ҳар васила мадхӯсано меконанд. Онҳо ба тоҳтузҳои истилогарони муғул дар қишварҳои бегона аҳамияти прогрессивро нисбат дода, мавқеи ононро баланд бардоштанӣ мешаванд» (саҳ. 608). Ин гуна муаллифон ба ақидаи Б.Фафуров мекӯшанд, ки «муттаҳид намудани Чин» ва аз байн бардоштани монеаҳои ба вучуд овардаи ҳукмронони давлатҳои мухталиф «дар роҳи мубодилаи иқтисодию маданияи Чин» бо давлатҳои гарбро натиҷаи пешқадамонаи лашкаркашии Чингизхон ва ворисони ў ҳисобанд (саҳ.608-609). Аслан чунин баҳогузорӣ баробари ғаразҳои илмӣ инчунин дорои мақсадҳои пардапӯшонаи сиёсӣ ва геополитикий дошта, имрӯз низ дар бархе аз қишварҳои минтақа садо медиҳад.

### **3.4. САҲМИ Б. ФАФУРОВ ДАР ИНКИШОФИ МАКТАБУ МАОРИФИ ТОҶИКИСТОН (СОЛҲОИ 1946-1956)**

Муаллифи асари машҳури бисёрчилдаи «Муқаддимаи таърихи илм» Жорж Сортон таърихи тамаддуни инсониятре ба давраҳо тақсим карда, давраҳоро бо номи олимоне иртибот медиҳад, ки дар замони худ нуфузи зиёде доштанд. Аз ҷумла, нимаи аввали қарни IX-ро «замони Алхоразмӣ», нимаи дуюми асри IX-ро «замони Розӣ», нимаи аввали асри XI-ро «замони Берунӣ», нимаи дуюми асри XI-ро «замони Умарӣ Ҳайём» номидааст [1].

Агар аз лиҳози мантиқ ба фаъолияти академик Бобоҷон Faфуров дар рушди давлатдории навин фарҳангу худшиносии миллӣ, алалхусус илми таърихшиносии тоҷик ва шарқшиносии шӯравӣ назар карда, онро бо усули даврабандии Жорж Сортонро мувоғиқ намоем, бе ҳеч муболига солҳои 40-70-уми асри XX-и ҳалқи тоҷикро чун «замони Б. Faфуров» ном бурдан ба воқеият рост меояд. Зоро Б. Faфуров бо асару мақолаҳои хеш ба доираи илми ҷаҳонӣ ворид гашта, чун ҳодими аввалдараҷаи давлатӣ дар рушди худшиносии миллӣ ҳизмати бесобиқаero ба ҷо овардааст. Дар қадом вазифаи давлатию ҳизбие, ки кор кардааст, ҳамеша пешравии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар маркази диққат нигоҳ медошт. Маҳсусан, дар давраи фаъолияти бистсолаи худ дар КМ ҲК Тоҷикистон (аз ҳодими оддӣ то котиби яқуми КМ), маҳорати намунавии роҳбарӣ, дар мадди аввал гузоштани манфиати миллӣ, барои роҳбари ҳақиқии давлат ҳос будаи Б. Faфуров айён гардидаанд.

Аз ёддошту хотироти шахсоне, ки ин марди бузургро аз наздик медонистанд ва бо ў ҳамкорӣ доштанд бармеояд, ки заковатмандӣ, дурандешӣ, часурӣ ва сиёсатмадории табиӣ ба ў имконият дод, ки дар даҳ соли сарвари ҷумҳуриро ба уҳда доштан Тоҷикистонро аз рӯи бисёр нишондиҳандаҳо ба дараҷаи ҷумҳуриҳои пешқадами умуни-иттифоқ бардорад. Академик Муҳаммад Осимӣ возехан қайд намудааст, ки «Б. Ғафуров бо хислатҳои фардии хеш аз роҳбарони ҳизбию давлатии замони худ хеле фарқ мекард» [2].

Бобоҷон Ғафуров дар давраи ниҳоят ҳассос, мураккаб ва барои ҷумҳурӣ тақдирсоз ба дастгоҳи марказии ҳизбии ҷумҳурӣ ба кор омад. Соли 1936 ў ба ҳайси инструктори КМ ба кор даъват шуда, дар муддати кӯтоҳ мудири шӯбайи табъу нашр, сипас мудири бахши сиёсию равшаннамоӣ таъйин гардид. Солҳои вазнини Ҷонги Бузурги Ватани (солҳои 1941-1945) дар вазифаи котиби КМ ҲҚ (б) Тоҷикистон оид ба ташвиқоту тарғибот, солҳои 1945-1946 ба ҳайси котиби дуюми КМ ҲҚ (б) фаъолият намудааст. Маҳз сатҳи намунавии ташкилотчигӣ дониши мукаммал санъати баланди ифодакунии сатҳи давлатӣ имкон дод, ки ў дар муддати 10 сол (1946-1956) вазифаи ниҳоят баланд - котиби аввали КМ ҲҚ (б) Тоҷикистон, ки он вакт сарвари ҷумҳурӣ ба ҳисоб мерафт, ба уҳда дошта бошад.

Даҳсолаи баъдиҷонгии роҳбарии Б. Ғафуров, дар таърихи ҷумҳурӣ, давраи ниҳоят мураккаб ва ҳалкунанда ҳисоб меёбад.

Тоҷикистон ҳарчанд аз хати фронт фарсахҳо дур буд, вале ба ҳоҷагии ҳалқ, ба вижад мактабу маориф хисороти зиёде расида буд. Пеш аз ҳама барои таълимуму тадрис шароити зарурӣ фароҳам набуд, ашёи таълим, маҳсусан

китобу дафтар намерасиданд. Шумораи зиёди омӯзгорон дар давраи аввали ҷанг ба фронт рафта буданд, аз сабаби нарасидани қувваи корӣ шумораи зиёди хонандагони синҳои болой мактабро тарқ намуда, ба истеҳсолот гузаштанд. Баъзе аз биноҳои мактабҳо ба сифати беморхонаи ҳарбӣ ва ё дигар муассисаи барои замони ҷанг зарурӣ истифода мешуданд.

Аз ин лиҳоз, дар даҳсолаи аввали баъдиҷангӣ баробари азnavбарқароркуни дигар соҳаҳои хочагии ҳалқ, барқарорсозии низоми тоҷангии мактабу маориф дар мадди аввал меистод. Бобоҷон Ғафуров чун сарвари аввал инро нағз мефаҳмид ва аз ин лиҳоз ба мактабу маориф диққати ҷиддӣ зоҳир мекард.

Тибқи нақшай панҷсолаи барқароркунӣ ва инкишифи хочагии ҳалқ дар солҳои 1946-1950 бояд таълими ҳатмии ӯдакон аз синни ҳафтсолагӣ ба роҳ монда шуда, сифати он баланд, шумораи мактабҳо ва хонандагони онҳо меафзуд [3]. Дар ин панҷсола маблағузорӣ ба соҳаи маориф сол то сол бояд зиёд мегардид. Агар соли 1946 барои маориф 284 млн. сӯм чудо шуда бошад, соли 1952 439 млн. рубл, ки 210 млн сӯм аз соли 1940 зиёд буд, чудо карда шуд [4].

Қонун оид ба нақшай панҷсолаи азnavбарқароркунӣ ва инкишифи хочагии ҳалқи ҶШС Тоҷикистон барои солҳои 1946-1950, ки аз тарафи Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон моҳи августи соли 1946 қабул гардида буд, ба ибтидои давраи сарварии Бобоҷон Ғафуров рост омад. Нақшай панҷсола дар соҳаи мактабу маориф дар ҳақиқат вазифаҳои ниҳоят муҳим ва мубрамро пеш мегузошт. Барои иҷрои ин нақша ва аз вартай қафомондагӣ ва мушкилӣ раҳонидани соҳаи маориф, ў чун сарвари аввал тамоми

кўшишу маҳорати худро дареғ надошт. Бобоҷон Ғафуров аз минбари анҷуманҳои VII (соли 1948), VIII (соли 1952), IX (соли 1954) ва X (соли 1956) Ҳизби Коммунисти чумхурӣ бо маърӯзахои барномавӣ баромад намуда, раванди инкишофи иҷтимоию иқтисодӣ, ҷамъиятию сиёсӣ ва фарҳангии ҷумҳуриро ба таҳлили ҳаматарафа қашида, як ба як камбудию норасогихо, танқисиву душвориҳороба миён гузашта [5], роҳҳои бартараф намудан ва ислоҳи камбудию норасоиҳои ҷиддии ба миён омадаро низ пешниҳод менамуд.

Чун ин амалу муносибат аз рӯзҳои аввали иҷрои вазифаи котиби аввали КМ ҲҚ (б) Тоҷикистон Б. Ғафуров ба назар мерасид. 10 августи соли 1946 Пленуми XIX КМ ҲҚ (б) Тоҷикистон масъалаи «Оид ба ҷораҳои беҳтар намудани маорифи ҳалқи ҷумҳурӣ» [6] -ро мавриди муҳокима қарор дод. Дар яке аз аввалин Пленумҳои КМ ҲҚ (б) масъалаи мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ҷатори дигар масъалаҳои мубрами давлатдориу ҳоҷагидорӣ Б. Ғафуров мактабу маориф мавқеъи марказӣ доштаааст. Пленум аз ташкилотҳои ҳизбию шӯравӣ талаб намуд, ки дигаргунии куллии мактабу маорифро таъмин намуда, иҷрои ҳатмии қонун оид ба таълими умумиро ҷиддан ба роҳ монда, барои пурра таъмин намудани мактабҳо бо омӯзгорон ва муҳайё соҳтани шароити моддию майшии онҳо ҷораҳои мушаххас андешанд.

Соли 1947 бо ташабbusи Бобоҷон Ғафуров Кумитаи марказии ҲҚ (б) Тоҷикистон борҳо масъалаи мактабу маорифро мавриди муҳокима қарор додааст. 28 январи соли 1947 бюрои марказии КМ ҲҚ (б) «Оид ба таъминоти мактабҳо бо китобҳои дарсӣ» қарори маҳсус қабул намуд [7]. Дар воқеъ мактабу таълимгоҳҳо аз набудани китобҳои

дарсӣ ва васоити таълимӣ мушкилиҳои зиёд доштанд. Танҳо дар мактабҳои вилояти муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон соли таҳсили 1946-1947 28 101 нусха китоби дарсӣ намерасид [8]. 6 майи соли 1947 Бюрои марказии ҲҚ (б) Тоҷикистон масъалаҳои «Оид ба ҷорӯрои беҳтар намудани хизматрасонии моддию маишӣ ва фарҳангии донишҷӯёни мактабҳои олӣ» ва «Доир ба ҳолати тайёр намудани кадрҳои муаллимӣ дар мактабҳои олии педагогӣ ва омӯзишгоҳҳои педагогӣ»-ро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додаст [9]. Қобили қайд аст, ки дар ҷаласаҳои ҳизбию давлатӣ масъалаи тайёр намудани мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ, маҳсусан, аз ҳисоби тоҷикон барои ҳамаи ташкилотҳо дар мадди аввал гузошта мешуд.

Дар давоми соли таҳсили 1946-1947 ҳолати мактабу маориф дар ноҳияҳои Норак, Октябр, Варзоб, Роҳатии вилояти Сталинобод, вилояти Уротеппа ва ду маротиба вилояти Ленинобод мавриди таҳлили чуқур ва ҳаматарафа қарор ёфтаанд. 14-августи соли 1947 Бюрои марказии ҲҚ (б) Тоҷикистон аз нав бо ташабbusи Б.Фафуров ба муҳокимаи масъалаи ҷамъбасти натиҷаи соли таҳсили 1946-1947 бармегардад. Ҷаласа натиҷаи фаъолияти мактабҳоро ғайриқаноатбахш эълон намуда, нақшай ҳаматарафаи ҳалли масъалаҳои ба миён омадаро пеш гузоштааст [10].

Рафти муҳокимарониҳо муайян намуданд, ки дар соли таҳсили 1946-1947 аввалин муваффақиятҳо ва дастовардҳо дар соҳаи мактабу маориф ба назар мерасад. Аз ҷумла, шумораи умумии мактабҳо нисбат ба соли таҳсили 1945-1946 зиёдтар гардида буд. Агар дар соли таҳсили 1945-1946 ҳамагӣ 2875 мактаб мавҷуд бошад, шумораи умумии мактабҳо дар соли таҳсили 1946-1947 ба 2946 расид,

махсусан шумораи мактабҳои ибтидой ва миёна зиёд гардида буд [11]. Бори аввал дар даҳсоли охир, соли таҳсили 1946-1947 нақшай ба таълим фарогирии кӯдакон дар синфҳои 1-4 иҷро гардид [12]. Фарогирии кӯдакони синну соли мактабӣ ба таълим дар солҳои аввали баъдиҷангӣ масъалаи муҳим ва доғи рӯз буд. Аз тарафи дигар пурра фаро нагирифтани кӯдакону наврасон ва аз таҳсил дурмондани онҳо яке аз сабабҳои асосии зиёд гардидани шумораи бесаводон аз ҳисоби аҳолии дехот гардида буд. Маълум аст, ки аз солҳои 1942-1943 сар карда, шумораи хонандагони синфҳои I-IV сол то сол кам мешуд. Афзоиши шумораи хонандагони ин синфҳо танҳо дар соли таҳсили 1946-1947 ба назар мерасад [13]. Пурра ҷалб карда натавонистани кӯдакон ба мактабҳои таълими умумӣ солҳои баъдиҷангӣ низ идома дошт. Масалан, соли таҳсили 1949-1950 25 ҳазор ва соли таҳсили 1950-1951 20,3 ҳазор кӯдакони синну соли мактабӣ берун аз таҳсил монда буданд [14].

Масъалаи дигари ҳалталаби солҳои аввали баъдиҷангӣ, ки мақомоти ҳизбию давлатии ҷумҳурӣ бо роҳбарии Б.Faфуров онро вазифаи аввалиндарача медонистанд, пурра аз байн бурдани бесаводӣ буд. Бале, шумораи нафарони бесавод миёни аҳолӣ ҳанӯз кам набуд. Тибқи барӯйхатгирии аҳолӣ дар соли 1951 дар вилояти Сталинобод аз 228 589 нафар аҳолии синнусоли 9 то 49-сола 52 632 нафараш (23,0%) бесавод буданд. Дар ҷумҳурӣ 621692 нафар аҳолии аз 9 то 49-сола, 117195 нафар (18,9%) бесавод буданд [15]. Ин далели он аст, ки шумораи нафарони бесавод нисбат ба соли 1939 0,07% (18,2) афзудааст ва ба ин душвории солҳои ҷанг таъсири амиқ расонидааст. Аз ин ҷост, ки дар баробари дигар мактабҳо солҳои баъдиҷангӣ мактабҳои

маҳви бесаводӣ низ амал мекарданд. Тибқи маълумоти мавҷуда, соли 1940 дар мактабҳои маҳви бесаводӣ 49,7 ҳазор, соли 1949 – 9,1 ҳазор ва соли 1950 – 4,1 ҳазор нафар таҳсил доштанд [16]. Дар мактуби маҳфии сардори Раёсати омори ҷумҳурий ба Б. Ғафуров аз 25.06.1951 «Оид ба рафти маҳви бесаводӣ» нисбати фаъолияти сусти мактабҳои маҳви бесаводӣ ва шумораи зиёди бесаводон маълумот пешниҳод гардида буд, ки дар асоси он Қарори Шӯрои Вазирон аз 06.11.1951 нисбати анҷом додани маҳви бесаводӣ дар соли 1952 қабул гардид [17].

Дар ҳисботи КМ ҲҚ (б) Тоҷикистон, дар соли 1947 Б. Ғафуров баробари дигар масъалаҳои мубрами рӯз ҳолати мактабу маорифро низ мавриди таҳлили ҳаматарафаи ҷиддӣ қарор медиҳад. Аз ҷумла, ӯ қайд намудааст, ки охири соли 1947 дар ҷумҳурий 2958 мактаб фаъолият дорад. Аз ин шумора 2139 мактаби ибтидой, 729 мактаби ҳафтсола ва 97-тои он мактаби миёна мебошанд [18]. Шумораи хатмкардагони соли таҳсили 1946-1947-ро таҳлил карда, қайд менамояд, ки аз 465 нафар хатмкарда, танҳо 95 нафарашон (20,4%) ва аз 800 нафар хонандай синфи 10-уми соли таҳсили 1947-1948 танҳо 281 нафар (35,1%) тоҷикон мебошанд [19]. Дар ҳамаи ҳисботҳо, гузоришҳо, маърӯзахо ва баромадҳои Б. Ғафуров дараҷаи тайёр намудани мутахассисон аз ҳисоби аҳолии маҳаллӣ, маҳсусан, тоҷикон дар мадди аввал меистод. Тайёр намудани мутахассисони соҳибмаълумот аз ҳисоби аҳолии маҳаллӣ, маҳсусан тоҷикон дар солҳои аввали бāъдиҷонгӣ ба масъалаи асосии ҳалталаби рӯз табдил ёфта буд. Аммо мақомоти даҳлдори ҳизбию давлатӣ дар маҳалҳо ва маҳсусан директорони мактабҳо барои ҳалли ин масъала чандон ҷадал надоштанд. Масалан, мактабҳои миёнаи

вилояти Сталинободро соли 1947 ягон нафар точик хатм накардааст ва дар вилояти Фарм бошад дар бадали 6 сол (1941-1947) умуман ягон точик мактаби миёнаро тамом намуда, соҳиби мадраки маълумот нагардидааст [20].

Бояд тазаккур дод, ки Б.Faфуров ҳамачониба масъалаҳои мактабу маорифро ба муҳокимаи умум кашида, зери назорати ҷиддӣ гирифта буд. Баробари зиёд намудани шумораи мактабҳо, иҷрои қонун дар бораи таҳсилоти умумӣ, баланд бардоштани сифати таълим, соҳтмони мактабҳои нав, таъмин бо китобҳои дарсию омӯзгорони маълумотдор, фарогирии ҳама қӯдакони синну соли мактабӣ ба таълим ва бисёр дигар масъалаҳо низ дар зери назорати ҷиддии ӯ буд. Дар ҳисоботи соли 1947 қайд менамояд, ки қисми зиёди шахсони роҳбарикунандай ҷумҳурӣ дорои маълумоти пасти сиёсию таълими ҷаҳонӣ мебошанд. Аз ҷумла, 28,3 % котибони кумитаҳои ноҳиявӣ ва 54,1% раисони кумитаҳои иҷроияи ноҳияҳо соҳиби маълумоти ибтидой мебошанд[21].

Омӯзиши ҳуҷҷатҳои бойғонӣ нишон медиҳад, ки Б. Faфуров ҳамчун роҳбар ва сиёсатмадор бештар решашои асосии масъаларо ҷустуҷӯ намуда, сипас роҳи ҳалли онҳоро пеш мегузозшт. Масалан, дар ҳисоботи соли 1947 паст будани сифати корҳои таълимию тарбиявиро ба таҳлил кашида, қайд менамояд, ки монеаи асосии беҳтаршавии сифати таълим ва умуман кори мактаб ниҳоят паст будани сифати тайёр намудани омӯзгорони мактабҳо мебошад. Аз нисф зиёди омӯзгорони мактабҳо дорои маълумоти зарурии педагогӣ нестанд. Масалан, аз 13276 омӯзгор танҳо 508 нафараш (3,8%) дорои маълумоти олии нопурра, 5997 нафар (45,2%) бо маълумоти миёна ва 5642 нафар (42,5%) дорои

маълумоти нопурраи миёна буданд [22]. Дар баъзе минтақаҳои чумхурӣ ниёз ба омӯзгорони маълумотдор ниҳоят зиёд буд. Соли таҳсили 1946-1947 дар ВМБК аз 1124 омӯзгор танҳо 1 нафар маълумоти олӣ, 18 нафар бо маълумоти нопурраи олӣ, 685 нафар дорои маълумоти миёна ва 420 нафар бо маълумоти миёни нопурра буданд [23]. Дар вилояти Кӯлоб низ воқеиятҳои чунин буд, аз 2248 омӯзгор танҳо 46 нафар маълумоти олӣ, 296 нафар маълумоти нопурраи олӣ, 1137 нафар маълумоти миёна ва 169 нафар маълумоти нопурраи миёна доштанд [24].

Масъалаи тайёр намудани мутахассисон, бахусус омӯзгорон муттасил дар мақоми аввал гузашта мешуд ва барои ҳалли он тамоми шароиту имконоти зарурӣ истифода мегардид. Талаботи чумхурӣ ба мутахассисони соҳибмалумот дар тамоми ҷабҳаҳои ҳочагии ҳалқ ниҳоят бузург аст, - гуфта буд Б. Фафуров дар ҳисоботи соли 1947-и КМ ҲҚ Тоҷикистон. Соли 1947 чумхурӣ ба 6574 мутахассис ниёз дошт, ки аз чумла, 974 духтур, 1885 корманди миёни тиббӣ, 862 мутахассиси соҳаи ҳочагии қишлоқ, 492 муҳандису корманди техникӣ, 102 нафар профессор, номзади илм ва дотсентҳо намерасиданд [25].

Аз ин лиҳоз, таҳти роҳбарии Бобоҷон Faфуров мақомоти хизбию давлатӣ барои қонеъ гардонидани талаботи чумхурӣ бо мутахассисон, ҷораҳои мушаҳҳас меандешиданд. Асосан, ду роҳи ҳалли ин масъала мавҷуд буд: аввалин, ҳар чи бештар ва хубтар тайёр намудани мутахассисон дар доҳили чумхурӣ бо роҳи ташкил намудани мактабҳои нави олӣ ва миёни маҳсус, истифодай беҳтари мактабҳои олии мавҷуда, фиристодани ҷавонон барои таҳсил ба мактабҳои олии марказ ва роҳи дуюми ҳалли ин масъала, даъват намудани мутахассисони зарурӣ аз берун,

махсусан, аз чумхуриҳои Руссия, Украина ва Белоруссия буд. Аммо роҳбарияти чумхурӣ ва махсусан Бобоҷон Ғафуров асосан, роҳи аввалро ҷонибдорӣ менамуданд. Ҷунин сиёsat на танҳо дар соҳаи мактабу маориф, балки дар дигар соҳаҳои ҳочагии ҳалқ идома дошт, беҳтарин ифодай он сиёsatи муҳоҷиркунӣ ва тайёр намудани мутахассисон мебошад.

Бевосита рӯ овардани мақомоти давлатию ҳизбӣ ба мактабу маориф, мавриди баррасӣ қарор гирифтани масъалаҳои ҳалталаби ин соҳа аллакай соли 1946 натиҷаи назаррас доданд. Соли 1946 омӯзишгоҳи занонаи педагогии Сталиnobod ва омӯзишгоҳи педагогии Конибодом аз нав барқарор карда шуданд [26].

Соли 1947 Донишкадаи муаллимии Тошканд аз нав барқарор гардида, Омӯзишгоҳи рассомии шаҳри Stalinobod аз нав таъсис дода шуд. Умуман, соли 1946 дар чумхурӣ 7 мактаби олӣ, 2 мактаби олии педагогӣ ва 3 мактаби муаллимтайёркунӣ (яктояш занона), донишкадаҳои тиббӣ ва ҳочагии қишлоқ амал мекарданд [7]. Ҳамин тарикӣ, дар соли 1947 теъдоди мактабҳои олии то давраи ҷангӣ пурра барқарор карда шуд. Аз ҷумла, Донишкадаи муаллимии Kӯlob, ки солҳои ҷанг баста шуда буд, дар соли таҳсили 1945-1946 аз нав барқарор карда шуд [28]. Соли 1947 Донишкадаи тоҷикии муаллимии Самарқанд низ ба фаъолият оғоз намуд [29]. Соли 1948 дар чумхурӣ 6 мактаби олии педагогӣ фаъолият дошт, ки дар онҳо 1752 донишҷӯи машғули тадрис буд [30].

Аммо қалонтарин дастовард ва нодираи фаромӯшнанашавандай таъриҳӣ дар чумхурӣ, бо ташабbusi бевоситai Б. Ғафуров кушода шудани Донишгоҳи давлатии (феълан миллии) Тоҷикистон мебошад. Аз ёддошти нахустин рек-

тори он З. Ш. Раҷабов бармеояд, ки аз рӯзи аввал то кушодашавии ин донишгоҳ Б. Фафуров тамоми раванди бунёди онро зери назорат дошт [31]. Фаъолияти ин донишгоҳ аз рӯзи аввали таъсисёбӣ низ доимо дар мади назар Б. Фафуров буд. Барои таъмин бо мутахассисони зарурӣ, маҳсусан, профессорону устодони варзида, ҷиҳозонидани синфҳонаҳои таълимӣ бо мебелу анвои таълимӣ, таъмини омӯзгорон бо манзили зист Б.Фафуров борҳо ба мақомоту шаҳсони масъули ҳизбию давлатии Иттиҳоди Шӯравӣ шаҳсан бо мактуб муроҷиат намудааст. Аз ҷумла, дар яке аз мактубҳои худ ба Вазири мактабҳои олии ИҶШС оид ба эҳтиёҷоти Донишгоҳи давлатӣ ба маблағгузории иловагӣ, маводи соҳтмон, ашёи таълимӣ, китоб ва манзил барои омӯзгорон маълумот дода, ҳоҳиш намудааст, ки аз ҳисоби буҷаи иттифоқ ин масъалаҳо ҳалли ҳудро пайдо намоянд [32].

Натиҷаи дастгирӣ ва парастории сарвари ҷумхурӣ буд, ки дар нимсолаи аввали соли таҳсили 1949-1951, дар донишгоҳ 60 нафар профессорону омӯзгорон, ки 22 нафарашон дорои үнвон ва дараҷаи илмӣ буданд, фаъолият доштанд. Дар ҳамин соли таҳсил ба донишгоҳ 219 донишҷӯ қабул гардид, ки 53 нафари онҳо тоҷикон буданд [33].

Болоравии иқтисодиёт, инкишофи низоми маълумоти ҳафтсола аз солҳои 60-ум (ҳаштсола) ва миёна барои пешравии маълумоти олий, ташкилшавии мактабҳои нави олий ва миёнаи маҳсус мусоидат менамуд. Ин имкон дод, ки соли 1953 Донишкадаи давлатии занонаи педагогии Душанбе, соли 1953 Донишкадаи педагогии Кӯлоб, соли 1956 Донишкадаи политехникии Тоҷикистон таъсис ёбанд [34]. Шумораи мактабҳои миёнаи маҳсус ниҳоят афзуда

буд. Дар чумхурӣ омӯзишгоҳҳои педагогӣ, политехникӣ, технологӣ, индустрӣ, соҳтмон, китобхона, молия, тарбияи ҷисмонӣ, тиббӣ, боғандагӣ, савдо, энергетикӣ, оморӣ, мусиқӣ, рассомӣ ва ғайра амал менамуданд, ки дар таъсиси бисёрии онҳо саҳми Б. Ғафуров айён аст. Эҳтиёҷоти чумхуриро ба қадрҳои баландиҳтисоси омӯзгорӣ ба инобат гирифта, Б. Ғафуров дар мактуби худ ба И. В. Сталин дар бораи дастовардҳои чумхурӣ дар соҳаи мактабу маориф маълумот дода, ҳоҳиш менамояд, ки фаъолияти донишкадаҳои муаллимтайёрқунӣ ва омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ тамдид карда шавад [35].


Маҳз бо қӯшиш ва дастгирии ҳаматарафаи ин марди фозил шумораи мутахассисони дипломдори тоҷик рӯз то рӯз меафзуд. Соли 1945 дар чумхурӣ ҳамагӣ 5 доктор ва 38 номзади илм буд, соли 1953 дар соҳторҳои АИ чумхурӣ ва макотиби олии он 971 нафар ҳодими илмӣ, аз ҷумла, 30 доктор ва 221 номзади илм машғули фаъолият буданд [36]. Вобаста ба зиёд шудани шумораи мактабҳои олӣ ва миёнаи маҳсус микдори ҳатмкунандагон низ сол то сол меафзуд. Соли 1940 мактаби олиро 280, соли 1945 – 152, 1950 – 855 ва мактабҳои миёнаи қасбири соли 1950 2607 нафар [37] ҳатм карда, расман соҳиби маълумоти олӣ гардиданд.

### **Пайнавишт:**

1. Осимӣ Муҳаммад. Авроқи нотамом. Ҳучанд, 2005, саҳ. 6.
2. Осимӣ Муҳаммад. Оини сарварӣ//Ҷумхурият. 1991-20.11.
3. История таджикского народа. Том III., книга вторая. – М., 1965, стр. 125.

- 4.Народное хозяйство Таджикской ССР в 1960 г. Статический сборник. Душанбе. 1961 г, стр. 292.
- 5.Абдуллаев С., Хайдаров Г. Великий сын Таджикистана. Худжант. 1998, стр. 49.
- 6.Бойгонии хизбии Институти тадқиқоти сиёсии КМ ҲК Тоҷикистон (минбаъд БҲ ИТС КМ ҲҚТ). Фонди З., номгӯи 70., бастаи 80, - в.8.
- 7.БҲ ИТС КМ ҲҚТ. Ф. 3, н. 70, б..80, - в. 36.
- 8.Ҳамон ҷо. б. 193. – в. 21.
- 9.Ҳамон ҷо.
- 10.Ҳамонҷо. – в.38.
- 11.Ҳамон ҷо. – Ф. 3., н. 70, б.80. – в.8.
- 12.Ҳамон ҷо.
- 13.Ҳамон ҷо. – н. 73, б.229. – в. 3.
- 14.Ҳамон ҷо. – в. 3.
- 15.Ҳамон ҷо. – б. 229. – в. 2.
- 16.Ҳамон ҷо. – в. 4.
- 17.Ҳамон ҷо. – в. 6-16.
- 18.Ҳамон ҷо. – б.191, - в.8.
- 19.Ҳамон ҷо.
- 20.Ҳамон ҷо. – б. 193. – в. 26.
- 21.Ҳамон ҷо. – б.191 – в.8.
- 22.Ҳамон ҷо. – б.191 – в.21.
- 23.Ҳамон ҷо. – б. 193 – в. 4.
- 24.Ҳамон ҷо. - Ф. 3, н. 74, б. 22. – в. 70.
- 25.Ҳамон ҷо. – б.191 – в.21.
- 26.Ҳамон ҷо. – б. 80 - в.7.
- 27.Ҳамон ҷо. – б.80 – в.7.
- 28.Ҳамон ҷо. – н. 71. б.36. – в. 12.
- 29.Ҳамон ҷо.
- 30.Ҳамон ҷо.

- 31.Раджабов З. Страницы прошлого. Душанбе, 1986,  
стр. 204-205.
- 32.Ҳамон ҷо. – Ф. 3. н. 71, б. 393. – в. 13-14.
- 33.Ҳамон ҷо. – Ф. 3. н. 72, б. 159. – в. 1-3.
- 34.Обидов И. История развития народного образования в Таджикской ССР (1917-1967гг.). Душанбе, 1986,  
стр. 193-194.
- 35.Ҳамон ҷо. – Ф. 3. н. 71, б. 393. – в. 29-30.
- 36.Народное хозяйство Таджикской ССР в 1960 г, стр.  
315.
- 37.Просвещение и наука Таджикской ССР. Статист.  
Сборник. Душанбе, 1967, стр.42



### **3.5. ТУХФАИ КИТОБИ «ТОЧИКОН» БА ҲАР ХОНАДОНИ КИШВАР-ИҚДОМИ БЕНАЗИРИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ВА ТАҲРИКДИҲАНДАИ ЭҲСОСИ ВАТАНДӮСТИЙ ВА ИФТИХОРИ МИЛЛӢ**

Душанбе, 24.01.2020/АМИТ «Ховар»/Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 26 декабря соли 2019, зимни пешниҳоди Паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи кунунии инкишофи ҷумҳурӣ афзалиятро бештар ба соҳаҳои илму маориф дода, дар бораи омӯзиши амиқи таърихи пурифтиҳори ҳалқи тоҷик ва арҷ гузоштан ба аҷдодони худ дастуру супоришҳо доданд. Дар робита ба ин мавзӯъ ҳабарнигори АМИТ «Ховар» Мавҷуда Анварӣ бо доктори илмҳои таъриҳ, профессор, директори Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Насрулло УБАЙДУЛЛО сӯхбат намуд.

**АМИТ «Ховар»:** Пешвои миллат дар Паёми навбатии хеш ба нақши китобхонаҳо ҳамчун маркази муҳими илму фарҳанг ва омили асосии ҳифзи фарҳанги миллӣ, муҳимтарин воситаи баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии сокинон ва пешрафти тафаккуру ҷаҳонбинии онҳо бештар таваҷҷӯҳ намуданд. Миллати соҳибфарҳанги мо дар тӯли ҳазорсолаҳо дар минтақаҳои гуногуни Мовароуннаҳру Ҳурросон китобхонаҳои азим бунёд менамуд. Аз он маҳзани бузург на танҳо аҳли адабу мансаб, балки фақирону дигар қишлоғи чомеа низ метавонистанд истифода баранд. Дастури Пешвои миллат ба ҷомеаи кунунӣ доир ба

хондани китоби бадей ва ҳифзи асарҳои манзуму мансури адибони гузаштаву муосир ба чӣ хотир аст?

**Насрулло Убайдулло:** Сарвари давлат дар Паёми навбатии хеш ба Маҷлиси Олии мамлакат дар баробари рушди илму маориф ва сифати таълиму тарбия ба нақши китобхонаҳо ҳамчун маркази муҳими илму фарҳанг ва омили асосии ҳифзи фарҳанги миллӣ, муҳимтарин воситаи баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии сокинон ва пешрафти тафаккуру ҷаҳонбинии онҳо бештар таваҷҷуҳ намуданд, ки ин бесабаб нест. Зоро дар шароити рушди босуръати технологияи итилоотии имрӯза, ки аз кӯчактарин то бузургтарин аҳли ҷомеа аз истифодаи фаъоли он барҳӯрдор аст, таваҷҷуҳ ба китоб ва китобхонӣ, маҳсусан, дар байни насли наврас ва ҷавонон ба маротиб коҳиши ёфтааст. Ташкили ҷорабиниҳои сатҳи гуногун, озмунҳо, ба мисли озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ...», зиёд намудани теъдоди китобхонаҳо, нуқтаҳои паҳнкунанда ва фурӯши китоб, аз ҷумла, китобҳои электронӣ ва дигар маъракаю ҳамоишҳо тадбiri муҳиме дар роҳи ҳар чи бештар ҷалб намудани аҳли ҷомеа ба ҳониши мустақилонаи китоб мебошанд.

Тоҷикон таъриҳан ва табиатан мардуми соҳибфарҳанг, тамаддунофар, китобдору китобхонанд ва кам нестанд шумораи китобҳое, ки имрӯз хондани он ба ҳар як фарди ҷумҳурии соҳибистиклол зарур ва ҳатмӣ аст. Дастури Пешвои миллат ба ҷомеаи кунунӣ доир ба хондани китоби бадей ва ҳифзи асарҳои манзуму мансури адибони гузаштаву муосир ба хотири баланд бардоштани сатҳи маънавиёти аҳолӣ ҳидояти саривақтӣ ва хирадмандона аст.

**АМИТ «Ховар»:** Пешвои миллат, инчунин, дар Паёми хеш ба Ҳуқумати мамлакат супориш доданд, ки бо мақсади омӯзиши амиқи таърихи пуритихори ҳалқи тоҷик шоҳасари Бобоҷон Ғафуров - «Тоҷикон»-ро аз ҳисоби Фонди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп карда, то ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ аз номи Сарвари давлат ба ҳар як оилаи мамлакат тухфа намоянд. Ба андешаи шумо, омӯзиши ин асари бунёдӣ ва ҷопу дастраси ҳар ҳонаводаи мамлакат намудани ин китоби арзишманд ҷӣ аҳамият дорад?

**Насрулло Ӯбайдулло:** Бешак, яке аз китобҳое, ки ҳондани он ба сокинони мамлакат ва ҳар нафар тоҷики ҳудшинос заруру воҷиб аст, ин «Тоҷикон»-и академик Бобоҷон Ғафуров мебошад. «Арзиши илмии ин асари бунёдӣ, - таъкид менамоянд Пешвои миллат дар Паём ба Маҷлиси Олий, - бениҳоят бузург аст ва Бобоҷон Ғафуров бо заҳмати ҷандинсолаи ҳуд мо ва мардуми ҷаҳонро бо саҳифаҳои таърихи рангини миллатамон шинос кард».

Аз ин рӯ, иқдоми Пешвои миллат дар самти тавассути фонди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп ва дастраси ҳар ҳонаводаи мамлакат намудани ин китоби арзишманд бисёр беназир буда, таҳrikdiҳандаи эҳсоси ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ дар ниҳоди ҳар сокини кишварамон ҳоҳад гардид.

Воқеан, таърихи пуритихори ҳалқи тоҷик бузургтарин мактаби ҳудшиносӣ барои сокинони мамлакат, ба вижа наврасону ҷавонони он мебошад. Роҳи асосии шиносоии ҷавонону қалонсолони мамлакат бо ин мактаб-омӯзиши адабиёти илмию бадеии таърихӣ аст. Танҳо бо ҳондану омӯзиши ҷунин асарҳо насли имрӯза ва ояндаи ҷумҳурий

дар руҳияи меҳанпарастию миллатдӯстӣ ва худшиносию дарки хувияти миллӣ тарбия ёфта, аз саҳифаҳои дураҳшон, қаҳрамонию диловарии гузаштагон, нақши пешгузаштагони худ, дар таърих ва тамаддуни ҷаҳонӣ оғаҳӣ пайдо менамоянд.

**АМИТ «Ховар»:** Олимон бар ин назаранд, ки ин китоби пурарзиш дар баробари «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ, «Таърихи Бухоро»-и Абӯбакри Наршайӣ, «Сиёсатнома»-и Низомулмулк чун шиносномаи ҳалқи тоҷик барои асрҳои оянда низ хизмат менамояд. Шоҳасари академик Бобоҷон Faфуров ҳамчун асари бунёдии тадқиқотӣ дар илми таърих ва ховаршиносии ҷаҳон чӣ ғунна мақомро ишғол менамояд?

**Насрулло Убайдулло:** Академик Бобоҷон Faфуров, ки ҳуд бешак дар саргаҳи омӯзиши илмии таърихи ҳалқи тоҷик ва ташаккули таъриҳшиносии миллӣ меистод ва ин китобро дар шароити бениҳоят вазнин оғарида буд. Бо таълифи ин асар ӯ ба оноҳое, ки бо ҳарроҳ восита тоҷиконро ҳамчун ҳалқи соҳиба таъриху тамаддунофар ва сокинони аслии марзу буми минтақа нодида мегирифтанд, зарбаи қотеъона зад.

Аз «Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик», ки ҳанӯз соли 1947 бо забони тоҷикӣ нашр шуда буд ва баъдан шакли таҳқимёфта ва пурратари он бо забони русӣ (се маротиба дар Москва нашр шудааст) то нашри русии «Тоҷикон» (соли 1972) ва нашри тоҷикии он (солҳои 1983, 1985) дар такя ба консепсияи қавии илмӣ таърихи тӯлонии ҳалқи тоҷик бо тамоми пахлӯҳояш ба риштаи тасвир қашида шудааст.

«Точикон»-и Бобочон Faфуров дар заминаи асноду далел, бо истифода аз сарчашмаю мадракҳои таърихӣ ва таҳлили дақиқонаи пажуҳишҳои илмии таърихшиносию ховаршиносии ватанию хориҷӣ таълиф гардидааст. Шоҳасари академик Бобочон Faфуров ҳамчун асари бунёдии тадқиқотӣ аз рӯзи аввал дар илми таърих ва ховаршиносии ҷаҳон мақоми арзандагӣ ишғол намуд, ки шаҳодати ин чоп шудани тақризҳои зиёд аз тарафи олимони шинохта ва тарҷума гардидани он ба забонҳои гуногун дар давлатҳои хориҷӣ мебошад. Олимӣ барҷаста, ки ҳуд муддати зиёда аз 20 сол сарварии Институти шарқшиносии Академияи илмҳои сабқ СССР-ро ба зимма дошт ва тавонист обрӯю нуфузи ин пажуҳишгоҳи илмиро ба сатҳи ҷаҳонӣ барорад, ба таърихи миллати ҳеш аз мавқеи воқеяят, бо асноду далели қавӣ дар ҷаҳорҷӯбай муқаррар намудаи илми замон ҳамчун ҷузъи таркибии таърихи умунибашарӣ муносибат намудааст.

**АМИТ «Ховар»:** Бале, Шумо дуруст мегӯед, академик Бобочон Faфуров ягона олимии тоҷик буд, ки ӯро чун сиёсатмадори варзида дар миқёси ҷаҳон, ҳусусан, дар Шарқ ҳуб мешинохтанд. Бо ташабbus ва зери таҳрири ӯ танҳо бо забони англисӣ қарib 30 асар дар мавзӯҳои мӯҳимми таърихи мамлакатҳои Шарқ нашр гардидаанд...

**Насрулло Убайдулло:** Ҳамин тавр аст, академик Бобочон Faфуров таърихи ҳалқи ҳудро дар робита ба таърихи бою рангини Шарқ ва дар пайвастагӣ бо таърихи дигар сокинони минтақа тадқиқ намуда, дар баробари тоҷикон нақши онҳоро низ дар рушди минтақа нишон додааст.

Бобочон Faфуров бо чопи ин шоҳасар исбот намуд, ки тоҷикон дорои таърихи бениҳоят бой ва тӯлонӣ ҳастанд

ва ниёзе ба таърихи сохтаю бофта ё таҳрифи таърих на-доранд. Ӯ дар ҳама ҳолат ҳангоми пажуҳиши ин ё он масъала ҳадди муайяну заруриро нигоҳ медошт ва пайваста таъкид менамуд, ки «ҳадде ҳаст, ки аз он гузаштани таърихшинос мумкин нест, зеро, агар вай аз ин ҳад гузарад, таърихшинос не, балки қиссапардоз мешавад».

Олими шинохта тавассути асарҳои хеш, маҳсусан, «Точикон» ба мо ва оламиён саҳифаҳои таърихи бою рангини миллати тамаддунофари тоҷикро бо ҳама бурду бохташ нишон дода, муқаррар намуд, ки ин ҳалқ дорои таърихи зиёда аз шашҳазорсола буда, сокинони аслии Ҳурросону Варорӯд, офарандагони тамаддуни минтақа ва оину суннатҳои нациби то имрӯз побарҷои аҷдодӣ мебошад. Тоҷикон дар масири таърих ҳамеша ҳамчун мардуми давлатсозу давлатдор, эҷодкору бунёдкор, тамаддунсозу сулҳофар ва дар баробари ин, муборизи роҳи озодию истиқлолият, ҳомии марзу бүм ва суннатҳои аҷдодӣ, забони модарӣ ва фарҳанги ниёкон тасвир ёфтаанд. Аз саҳифаҳои ин асар бар меояд, ки миллати тоҷик ҳамеша аз ҳама гуна гирдобу кӯрдуди замона, ки бисёрии он ҷонкоҳу камаршикан буд, на танҳо зиндаву саломат берун омад, балки дар фурсати ками ба даст омада аз нав қомат меафроҳт ва эҳё мешуд.

**АМИТ «Ховар»:** Вазъияти ҷаҳони мутамаддин тақозо мекунад, ки ҳар як шаҳрванди мамлакат бояд аз гузаштаи ҳуд огоҳ бошад. Ба андешаи Шумо дар ҳимояи муқаддасоти милливу давлатӣ ва эҳёи сунннатҳои волои давлатдорио фарҳангӣ мо бояд бештар ба чӣ таваҷҷуҳ намоем?

**Насрулло Убайдулло:** Имрӯз дар шароити соҳибистиклолӣ, бунёди давлати комилан нави миллӣ, эҳёи сунннатҳои волои давлатдорио фарҳангӣ моро зарур аст мисли

академик Бобоҷон Ғафуров ба шиноҳти дурусти таъриҳ, тарғиби мероси маънавӣ ва суннату ойинҳои мардумӣ, ки тӯлӣ асрҳо дар хотираи таърихии миллати тоҷик нақш бастаанд, боз бештар таваҷҷӯҳ зохир намоем. Пешвои миллат дар Паёми хеш ба Маҷлиси Олӣ бори дигар таъкид намуданд, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияҳои иттилоотӣ, ки воридшавии унсурҳои бегонаро ба фарҳанги миллӣ осон гардонидааст, рӯ овардан ба таъриҳ ва огоҳ будан аз аслу насаби хеш барои ҳар як фарди миллат, ҳусусан, насли наврасу ҷавон зарур ва ҳатмӣ мебошад.

Дар ин росто бо мақсади омӯзиши амиқи таърихи пур-ифтиҳори ҳалқи тоҷик пешниҳоди Пешвои миллат доир ба чопи «Тоҷикон»-и Бобоҷон Ғафуров аз ҳисоби Фонди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ ва аз номи Сарвари давлат ба ҳар як оилаи мамлакат тухфа шудани он иқдоми начибона ва хирадмандона мебошад.



НАСРУЛЛО УБАЙДУЛЛО

**МАСОИЛИ НАЗАРИЯЙ ВА  
КОНСЕПТУАЛИИ ТАЪРИХИ  
ХАЛҚИ ТОЧИК ДАР АСАРҲОИ  
МУАРРИХОН**

Тарроҳ:  
Тӯраҳӯчаи Тоҳирзода

Муҳаррири техникӣ:  
Толибхӯчаи Тоҳирзода

Ба чоп супорида шуд 15. 04. 2022. Барои чоп имзо шуд 10.05. 2022.  
Андозаи 60x84. 1\16. Ҷузъи чопӣ 10  
Теъдоди напр 200 нусха.

---

Дар нашриёти ҶДММ «Ганҷи хирад» ба табъ расидааст.  
734025, Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21 (тел: 227-71-01)

## **БАРОИ ҚАЙДҲО**

## **БАРОИ ҚАЙДХО**